

**С. РАҲИМОВ, А. АЗИЗОВ,  
С. ИСЛОМОВ, Ш. АЗИЗОВ**

# **ТЕХНОЛОГИЯ**

(Таълими меҳнат барои писарон)

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

**Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст**

**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2021**

**ТДУ (УДК) 603+372,8+378  
ТКБ (ББК) 30,6+74,268+92Я2  
А-37**

**А-37. С. Раҳимов, Азизов А., С. Исломов, Азизов Ш. Технология (Таълими меҳнат барои писарон). Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ – Душанбе: Маориф, 2021. – 192 саҳ.**

### **ХОНАНДАГОНИ АЗИЗ!**

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Талош намоед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси дигарон гардад.

### **Чадвали истифодаи китоб**

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				аввали сол	охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

## МУҚАДДИМА

Дар китоби технологияи синфи VIII шумо бо фаслҳои «Асосҳои истехсолот», «Касбҳои хоҷагии ҳалқ ва таснифи онҳо», «Барқ дар рӯзгор», «Маданияти корҳои таъмирию соҳтмонӣ», «Касбу ҳунарҳои миллӣ» шинос мешавед ва мустақилона лоиҳаҳои эҷодии дилҳоҷатонро интихобан мувофиқи фаслҳои барнома иҷро карда метавонед.

Дар фасли «Асосҳои истехсолот» дониши ҳудро оид ба истехсолоти мусоир, мазмуни меҳнат дар онҳо, роҳҳои асосии тезонидани пешрафти илмию техникӣ бо назардошти шароити минтақавии иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон ташаккул медиҳед.

Дар фасли «Касбҳои хоҷагии ҳалқ ва таснифи онҳо» бо касбҳои хоҷагии ҳалқ, таснифи онҳо аз рӯйи соҳаҳои хоҷагии ҳалқ, гурӯҳи касбҳо аз рӯйи ашёи меҳнат, бо манбаъҳои муҳимми иттилоот, талаботи асосии касб, сифати шахсии инсон шинос мешавед.

Дар фасли «Барқ дар рӯзгор» бо комплекси энергетикӣ, истехсол, истифодаи таҷҳизоти барқӣ дар рӯзгор шинос мешавед.

Инчунин дар бораи мағҳуми занчири одии барқӣ ва унсурҳои он, тарҳҳои барқӣ, аломатҳои шартӣ, соҳти лампаи тафсониш, хел ва таъйиноти симҳо, соҳт ва таъйиноти таҷҳизоти барқӣ дар рӯзгор ва техникаи бехатарии онҳо маълумотҳои муфассал мегирд.

Дар фасли «Маданияти корҳои таъмирию соҳтмонӣ» дар бораи технологияҳои соҳтмон, таъмири манзили истиқоматӣ, ранг ва намуди онҳо, асбобҳои рангмойӣ шинос шуда, метавонед интервьери устоҳонаи таълимиро бо талаботи дизайни замонавӣ ороиш дихед.

Дар фасли «Касбу ҳунарҳои мардумӣ» оид ба ҳунари мардумии сикказанӣ дар таҳтаи филизӣ (металлӣ) маълумот дода мешавад. Шумо бо масолеҳ ва хосиятҳои асбобҳо ошно гардида, технологияи корро меомӯзед ва маснуоти соҳташударо ороиш медиҳед.

Дар китоб аломатҳои шартии зерин истифода шудаанд:



Интихоби касб



Қоидаҳои бехатарӣ



Мағұмхо, истилоҳҳо



Савол барои санчиш



Корҳои амалӣ


## БОБИ 1

### АСОСХОИ ИСТЕҲСОЛОТ

#### 1. Мақсад ва моҳияти омӯзиши «Асосҳои истеҳсолот»

Дар муассисаҳои таълимӣ омӯзиши «Асосҳои истеҳсолот» якҷоя бо боби «Интихоби касб» таълим дода мешавад, зеро онҳо бо ҳам зич алоқаманд буда, ҳамдигарро пурра меқунанд.

Дар ҳама давру замон шахсоне бештар ба ҷамъият нафъ мерасонанд, ки соҳибихтисос бошанд. Аммо барои ба ин гуна соҳибихтисосӣ ноил шудан, бояд ҳар як шаҳс касберо интихоб намояд, ки вай барои ҷамъият фоидаовар буда, барои худи ў ин шуғл қаноатманӣ, ҳурсандӣ баҳшад, майлу рағбати, ўро зиёд гардонад. Барои ин бошад, пеш аз ҳама ҳар як хонанда касби ояндаашро бояд бошуруона интихоб намояд.



Расми 1. Соҳтори истеҳсолоти ҷамъиятӣ

Истеҳсолот, касб ва меҳнат мағҳумҳоенанд, ки ба ҳам зич алоқаманд ҳастанд. Аз ин рӯ, мазмуни таълими «Асосҳои истеҳсолот» шиносоии ҳаматарафа бо истеҳсолоти замонавӣ буда, мақсади он дар хонандагон ҳосил намудани майлу рағбат дар касбинтихобкунӣ дар ин ё он соҳаи истеҳсолот ва, умуман, дар соҳаҳои хочагии ҳалқ аст. Дар баробари

шинос шудан бо равандҳои истеҳсолии соҳаҳои гуногун ва техникаву технологияи онҳо, шароити кор дар ин истеҳсолот, ба хонандагон касбҳое низ пешниҳод карда мешаванд, ки дар он соҳаҳо ҳастанд.

Вазифаи фан бо истеҳсолоти замонавӣ шинос намудани хонандагон мебошад.



**Васлгари қисмҳои маснуоти чӯбӣ.** Дар истеҳсоли мебел васлкунии маҳсулот ба коркарди дастгоҳҳои васлшаванд (васлкунии ҷузъҳо) ва маҷмӯи умумии мебели тайёр тақсим карда мешавад. Маҷмӯи умумӣ барои назорати дурустии андозагириҳои умумии агрегати васлшуда ё тамоми маҳсулот интихобан гузаронида мешавад. Қисмҳои алоҳидай омодашуда барои маснуоти оянда, мизу курсиҳо ва гайра ба сехи васлкунӣ оварда мешаванд, ки васлгарон онҳоро ба мебели тайёр табдил медиҳанд. Васлгар бояд инҳоро донад: қоидаҳои истифодаи дастгоҳҳо, дастгоҳҳои механикӣ, ки ҳангоми васлкунӣ истифода мешаванд; тартиб ва техникаи васл, ширеш, меҳ задан, ҷобаҷо кардан; талабот ба сифати маснуоти тайёр: қоидаҳои хондани нақшаҳои васлӣ, дастгоҳҳои дастӣ ё бо истифодаи механизмҳо барои ҷамъ кардан, меҳ задан, ширеш кардани ҷузъҳои чӯбии мураккабиашон гуногун; гузоштан, мувофиқ кардани фурнитура; васл кардани қисмҳои калонҳаҷам, васл кардани ҷузъҳои калонҳаҷам, васл кардани қисмҳои мураккаб. Талаботи асосӣ ба касб: коргар бояд бинои муқаррарӣ, ҳамоҳангсозии хуби ҳаракатҳо, вокуниши зуд ва зиракии техникий дошта бошад.



Истеҳсолот, истеҳсолоти ҷамъиятӣ, соҳтори истеҳсолот, касбнинҳои бӯйӣ, техникаи роботӣ, маркази техникҳои ҷавон, васлгари қисмҳои маснуоти чӯбӣ.



## Кори амалӣ

1. Оид ба истеҳсолоти замонавӣ аз манбаъҳои гуногун эҷодкорона маълумот ҷамъоварӣ намоед.
2. Аз маълумоти ҷамъоварикардашуда равандҳои истеҳсолоти технологияи муосирро номнавис қунед.



## Саволу супоришиҳо барои санҷии

1. Дар бораи мағҳумҳои истеҳсолот, қасб ва меҳнат маълумот дижед.
2. Дар бораи қасбҳои вобаста ба истеҳсолот маълумот дижед.
3. Оид ба корхонаҳои истеҳсолии маҳалли зисти худ маълумот дижед.
4. Сифатҳои қасби васлгари қисмҳои маснуоти ҷӯбиро номбар қунед.

## 2. Асосҳои политехникики истеҳсолот

Истеҳсолот ин фаъолияти мақсадноки одамон аст, ки ба қонеъ гардонидани талаботи онҳо нигаронида шудааст. Дар ҷараёни истеҳсолот омилҳои асосии он – меҳнат, сармоя, замин, соҳибкорӣ бо ҳам дар якҷоягӣ амал мекунанд ва дар натиҷа, барои қонеъ гардонидани талаботи одамон неъматҳои моддӣ ва гайримоддӣ истеҳсол мекунанд. Ҷараёни истеҳсолот на бо қувваи шахсони алоҳида, балки дар ҷамъият, дар доираи тақсимоти ҷамъиятии меҳнат амалӣ мегардад. Ҳатто як косиб ё фермер, ки фаъолияти худро аз дигарон дида беҳтар медонад, дар асл бо ҳазорҳо воситаҳои ҳочагӣ бо дигар одамон алоқамандӣ дорад. Раванди ҳосил намудани ҳама гуна неъматҳои моддӣ, ашёи хом, масолеҳ ва ғайра, ки барои мавҷудият ва тараққиёти ҷамъият лозиманд, истеҳсолот номида мешавад.




*Расми 2. Корхонаи алюминийи тоҷик*

Истеҳсолот се аломат дорад:

1. Мехнат – шуғли мақсадноки инсон;
2. Предмети меҳнат – ба чӣ равона карда шудани меҳнат;
3. Воситаи меҳнат – воситаи ичро карда шудани он.

Дар истеҳсолоти замонавӣ ин се аломат хусусияти политехникӣ доранд. Худи меҳнат, хосса меҳнати дастӣ, дар аксар соҳаҳои истеҳсолот нисбатан кам истифода гардида, баробари тараққиёти илм ва татбиқи комёбииҳои он дар истеҳсолот (пешрафти илмию техникӣ) техникаи гуногун васеъ татбиқ ва истифода бурда мешавад.

Ба предмети меҳнат бо мақсади зиёд карданӣ микдор (хосилнокӣ), баланд бардоштани сифат ва тағиیر додани хосиятҳои гуногуни мавод бо воситаҳои механикӣ, автоматӣ ба тарзи идоракунӣ аз масофа, идоракунӣ бо компьютер, бо роботҳо, манипуляторҳо, истифодабарӣ аз равандҳои физикӣ, химиявӣ, биологии навтарин, бо истифодаи воситаҳое, ки аз маводи наъ бо иқтидорҳои калон соҳта шудаанд, таъсиррасонида мешавад.



*Расми 3. Асосҳои технологији истеҳсоли пўлод*

Ҳамин тавр, истеҳсолоти замонавӣ бо техникаву технология ва маводди гуногунхосият таъмин гардида, равандҳои дар ин истеҳсолот ичрошаванда асосҳои политехникӣ доранд. Ба ин мисолҳои бисёр далел шуда метавонанд:

- аз қаъри замин бо ёрии техника нафт, ангишт, газ ва канданиҳои фоиданокро берун меорем;
- маъданҳоро гудохта, пухта ё ба тарзи химиявӣ ба коркард омода карда, металл ҳосил мекунем, ки ин соҳа низ техникаи бисёр ва равандҳои гуногунро дар бар мегирад;
- аз энергияи (нерӯи) оби равон, бод, офтоб, атом ва сўзишвориҳо истифода бурда, нерӯи барқ ҳосил менамоем, ки ин ҳам техникаи маҳсусро талаб менамояд;
- заминро бо техникаҳои гуногун ва технологияи муайян коркард намуда, маҳсулоти хочагии қишлоқ, озукаворӣ, ҳӯроки чорво ва дигар рустаниҳои техникӣ ба даст меорем;

- д) барои соҳаҳои гуногун мөшинҳо месозем;
- е) комёбиҳои химияро истифода карда, масолех, моддаҳо, пластмассаҳо, пору ва дигар ашёи гуногун ҳосил менамоем;
- ж) дар тиб равандҳои физикӣ, химиявӣ, меҳаникӣ ва дигар усулҳои пешқадамро ба тарзи васеъ истифода мекунем. Ҳамчунин дар дигар соҳаҳои хочагии ҳалқ ин ё он технологияи ба ҳамон соҳа алоқамандро истифода мебарем.

Дар замони мусоир, яке аз қасбҳои зарур қасби назоратчиҳои хочагии қубури обгузар мебошад. Ба мазмуни меҳнати ӯ назораткунӣ ва гирифтани нишондоди ҳисобкунакҳои системаҳои гуногуни об, ки ба шабакаи қубури об гузашта шудааст, дастӣ ба танзим даровардани чумакҳои дар ҳатти об васлгардида ва дар ҷоҳҳо, тамғагузории чумакҳои обӣ дар ҷойҳои ҳисобкунакҳои обӣ гузашташуда, назорат аз рӯйи риояи қоидаҳо ва меъёри истифодайи об аз тарафи истифодабарандагон дохил мешаванд. Ӯ соҳт ва хусусиятҳои техникии ҳама гуна намудҳои ҳисобкунакҳои обии истифодашаванда, тарифҳои амалқунанда ва қоидаҳои техникаи бехатариро бояд донад. Ба сифатҳои муҳими қасбии назоратчиҳои хочагии қубури обгузар ҷашми тез, ҳисси масъулиятшиносӣ, принсипнокӣ, бодикӯзӣ ва гайраҳо дохил мешаванд.

**Назоратчиҳои хочагии қубури обгузар.** Дар замони мусоир яке аз қасбҳои серталаб қасби назоратчиҳои хочагии қубури обгузар мебошад. Ба доираи вазифаҳои меҳнати ӯ назорат ва гирифтани нишондоди ҳисобкунакҳои системаҳои гуногуни об, ки ба шабакаи қубури об гузашта шудааст, дастӣ ба танзим даровардани чумакҳои дар ҳатти об васлгардида ва дар ҷоҳҳо, тамғагузории чумакҳои обӣ дар ҷойҳои ҳисобкунакҳои обӣ гузашташуда, назорат аз рӯйи риояи қоидаҳо ва меъёри истифодайи об аз тарафи истифодабарандагон дохил мешаванд. Ӯ соҳт ва хусусиятҳои техникии ҳама гуна намудҳои ҳисобкунакҳои обии истифодашаванда, таърифаҳои амалқунанда ва қоидаҳои техникаи бехатариро бояд донад. Ба сифатҳои муҳими қасбии назоратчиҳои хочагии қубури обгузар ҷашми тез, ҳисси масъулиятшиносӣ, принсипнокӣ, бодикӯзӣ ва гайраҳо дохил мешаванд.



**Назоратчии хоцагии қубури обгузар.** Дар замони мусир яке аз касбхой серталаб касби назоратчии кории қубури обгузар мебошад. Ба доираи вазифаҳои меҳнати ў назорат ва гирифтани нишондоди ҳисобкунакҳои системаҳои гуногуни об, ки ба шабакаи қубури об гузашта шудааст, дастӣ ба танзим даровардан чумакҳои дар хатти об васлгардида ва дар ҷоҳо, тамғагузории чумакҳои обӣ дар ҷойҳои ҳисобкунакҳои обӣ гузашташуда, назорат аз рӯйи риояи қоидаҳо ва меъёри истифодаи об аз тарафи истифодабарандагон дохил мешаванд. Ў соҳт ва хусусиятҳои техникии ҳама гуна намудҳои ҳисобкунакҳои обии истифодашаванд, тарифҳои амалкунанда ва қоидаҳои техникаи бехатариро бояд донад. Ба сифатҳои муҳимми касбии назоратчии хоцагии қубури обгузар ҷашми тез, ҳисси масъулиятнокӣ, принсипнокӣ, бодикқатӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд.



Меҳнат, предмети меҳнат, воситаи меҳнат, сармоя, замин, соҳибкорӣ.



### **Кори амали**

1. Оид ба асосҳои политехникии истеҳсолот аз манбаъҳои гуногун мавод ҷамъоварӣ намуда, онро муҳокима қунед.
2. Интихобан истеҳсолоти минтақаатонро муайян қунед ва касбҳои дар он мавҷудро дар синф таҳлил намоед.



## *Саволу супоришиң барои санҷии*

1. Истеҳсолот гуфта кадом равандҳоро меноманд?
2. Дар истеҳсолот чӣ гуна омилҳо амал мекунанд?
3. Аломатҳои истеҳсолотро гӯед.
4. Истеҳсолоти замонавиро чӣ гуна мефаҳмедин?
5. Сифатҳои қасби назоратчии хоҷагии қубури обгузарро эҷодкорона таҳдил кунед.

### **3. Тавсифи мухтасари хоҷагии халқ**

Хоҷагии халқ системаи бо мурури замон баамаломадаи истеҳсолоти ҷамъияти мебошад, ки ба воситаҳои истеҳсолот асос ёфтааст. Дар истеҳсолоти ҳозира моликияти давлатӣ ва хусусӣ будани воситаҳои истеҳсолот ба назар мерасад. Вобаста ба тақсимоти меҳнат хоҷагии халқ аз ду соҳаи калон иборат аст:

- а) истеҳсолӣ – неъматҳои гуногун истеҳсол мекунанд;
- б) ғайриистеҳсолӣ – онҳо ҷизе истеҳсол намекунанд.

Таркиби ин соҳаҳо, таносуб ва робитай мутақобили байни онҳо таркиби хоҷагии халқи мамлакатро ташкил медиҳад.

Ба гурӯҳи истеҳсолӣ истеҳсолоти гуногуни саноатӣ, соҳаи қишоварзӣ, соҳтмон, истеҳсоли нерӯи барқ, сӯзишворӣ дохил мешаванд. Ҳамчунин ба ин гурӯҳ соҳаҳои зерин, ки неъматҳои моддӣ истеҳсол намекунанд, дохил мешаванд: нақлиёт, савдо, захиракунӣ, таъминоти моддӣ-техникӣ, алоқа оид ба таъмини фаъолияти истеҳсолот ва ғайра. Онҳо маҳсулот истеҳсол нақунанд ҳам, қашонидан, фурӯш ва захира намудани ашёи хомро таъмин мекунанд.

Ба гурӯҳи ғайриистеҳсолӣ хизмати тиббӣ, хизмати маданию маишӣ, маориф, банақшагирӣ, нақлиёти мусоғиркашон, идоракунӣ ва ғайра дохил мешаванд.



*Расми 4. Таркиби соҳавии хочагии халқ*

### **Органҳои идоракунӣ, лоиҳакашӣ, молиявӣ ва иқтисодӣ**

Соҳаҳои асосие, ки неъматҳои моддӣ истеҳсол мекунанд, саноат ва кишоварзӣ мебошанд. Саноат дар навбати худ ба гурӯҳҳои соҳавии гуногун тақсим мешавад, ки ҳар яки онҳо вазифаи худро доранд:


1. Саноати вазнин воситаҳои истеҳсолӣ истеҳсол мекунад.
2. Саноати сабук ашёи истеъмолӣ истеҳсол мекунад.
3. Саноати хӯрокворӣ маҳсулоти соҳаи кишоварзиро коркард мекунад.
4. Саноати сӯзишворӣ ангишт, газ, нафт ва гайра истеҳсол мекунад.
5. Саноати электроэнергетика нерӯи барқ истеҳсол мекунад.
6. Саноати химия – пластмасса, нахи сунъӣ, кислота, ишқор, дорувор, ранг ва гайраҳо истеҳсол мекунад.
7. Саноати мошинсозӣ мошинҳои гуногун месозад.

8. Саноати металлургій металлұқи сиёх ва ранга истексол мекунад.

9. Саноати масолеҳи бинокорй сement, хишти пухтаю силикатті, санг, рег, оқак, шифер, тол ва гайра истексол мекунад.

10. Нәқлиёт роҳи охан, роҳи мосингард, роҳи обй, роҳи ҳавоиро таъмин мекунад.


11. Соҳаи кишоварзӣ озукаворй, чорво, мева, тухм, пашм ва гайра истексол мекунад.



*Расми 5. Саноати вазнин*

Ҳамин тавр, ҳар як соҳаи саноат як вазифаи муайянро ичро карда, алоқамандии байниҳамдигарии соҳаиди гуногуни хоцагии халқро таъмин мекунад. Дар хоцагии халқ ҳамаи соҳао ба ҳам зич алоқаманд буда, бе ин алоқамандӣ мұтадил кор карда наметавонанд.





*Расми 6. Саноати сабук*

Соҳаи кишоварзӣ соҳаи саноатро бо ашёи хом ва аҳолиро бо маҳсулоти ҳӯрокӣ таъмин мекунад. Вай соҳаҳои рустани-парварӣ (зироаткорӣ, сабзавоткорӣ, мевапарварӣ, истеҳсоли ҳӯроки чорво вағ.) ва чорводорӣ (чорвопарварӣ, мурғпарварӣ, моҳипарварӣ вағ.)-ро дар бар мегирад.



*Расми 7. Саноати кишоварзӣ*

Вазифаи соҳтмон соҳтан ва таъмир кардани биноҳои истеҳсолӣ, иншоот, хонаҳои истиқоматӣ, роҳҳо, беморхонаҳо, мактабҳо ва иншооти дигар аст. Соҳтмони манзилию майшӣ, иншооти нақлиётӣ, саноатӣ, соҳаи кишоварзӣ ва гайра фарӯдоранд.



*Расми 8. Саноати масолеҳои бинокорӣ*

Дар фаъолияти истеҳсолию хочагии ҷамъият, қонеъ гардондани талаботи маданию майшии аҳолӣ, алоқа нақши мухим мебозад. Он интиқоли ахборро таъмин мекунад ва почта, телеграф, телефон, радио, телевизионро дар бар мегирад.

Таркиби соҳавии хочагии ҳалқ мунтазам такмил меёбад. Масалан, дар саноат чунин соҳаҳои нав, ба монанди энергетикии атомӣ ва мошинсозии атомӣ, саноати электронӣ, микробиологӣ ба вуҷуд омадаанд.



*Расми 9. Саноати мошинсозӣ*

Чиҳати мұхиттарини тараққиёти хоңагии халқ тақмил доданы таркиби соҳавии он ва ташаккули комплексҳои байни соҳавии хоңагии халқ мебошад. Чанд навъи чунин комплекслар мавчудаст.




*Расми 10. Саноати химия*

Комплекси машинасозӣ тамоми соҳаҳои хоңагии халқи мамлакатро бо воситаҳои меҳнат таъмин намуда, вобаста ба ин суръати тараққиёти он ва самаранокии истеҳсолотро муайян мекунад. Он машинасозии энергетикӣ, вазнин ва нақлиётӣ, химия ва нафт, соҳтмонӣ, машинаҳои роҳсозӣ ва коммуналӣ, саноати дастгоҳсозӣ ва асбобсозӣ, электротехникӣ, электронӣ, саноати автомобилсозӣ ва баъзе соҳаҳои дигарро дар бар мегирад. Ҳуқумат тараққиёти афзалиятноки комплекси машинасозӣ ва дар навбати аввал чунин соҳаҳо ва истеҳсолот, ба монанди дастгоҳсозӣ, истеҳсоли техникии ҳисоббарор, асбобсозӣ, саноати электротехникӣ ва электрониро пешбинӣ кардааст. Дараҷаи тараққиёти онҳо, пеш аз ҳама, ба пешрафти илмию техникӣ вобаста аст.



*Расми 11. Саноати нақлиёт*

Ба комплекси доир ба истеҳсоли масолеҳи конструкционӣ металургияи сиёҳ ва ранга, саноати химия ва химияи нафт, ҹангал, селлюлозаю көгаз ва чўббарорӣ, саноати масолеҳи бинокорӣ доҳил мешаванд.



*Расми 12. Саноати энергетикӣ*

Комплекси сӯзишворио энергетикӣ маҷмӯи соҳаҳои ба ҳам алоқаманд (саноати ангишт, газ, нафт, коркарди нафт, электро-энергетика), корхонаҳо, дастгоҳҳо ва иншоотест, ки ба истиҳроҷ, ҳамлу нақл ва аз нав кор кардани захираҳои сӯзишворио энергетикӣ (ангишт, нафт, газ ва р.), ба истеҳсол ва бурда расонидани нерӯи барқ то ба истеъмолкунанда имкон медиҳад.



*Расми 13. Саноати сӯзишворӣ*

Комплекси агросаноатӣ системаи мураккаби байнисоҳавии истеҳсолию иқтисодиест, ки се соҳаи асосиро дар бар меғирад. Якум, соҳаи истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот аст, ки ба он мошинсозӣ, тракторсозӣ барои соҳаи кишоварзӣ, мошин-

созӣ барои соҳаи чорводорӣ ва истеҳсоли ҳӯроки чорво, моншинсозӣ барои саноати сабук ва ҳӯрокворӣ, саноати ҳӯроки омехтаи чорво ва микробиологӣ ва дигар намудҳои саноат дохил мешаванд. Ба худи ҳамин соҳа соҳтмони асосӣ дар комплекси агросаноатӣ тааллук дорад. Дуюм, бевосита истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ, соҳаҳои рустанипарварӣ ва чорводорӣ ва ҳадамоти агрохимиявӣ. Сеюм, соҳаҳои истеҳсолоте, ки тайёр кардан, нигоҳ доштан ва коркарди ашёи хоми ин соҳаро таъмин мекунанд (ҳӯрокворӣ, гӯшту шир, орду ярма ва гайра), инчунин ташкилотҳое, ки ба фурӯши маҳсулот алоқаманданд. Вазифаи асосии комплекси агросаноатӣ таъмин кардани афзоиши устувори истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ, ба таври эъти-модбахш таъмин кардани мамлакат бо маҳсулоти озуқаворӣ ва ашёи хоми соҳаи кишоварзӣ мебошад.

Тамоми соҳаҳои хочагии халқи мамлакати мо дар ҷараёни истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмоли неъматҳои моддӣ бо ҳамдигар робита ва таъсири мутақобилаи ҳамаҷониба доранд ва ба Комплекси ягонаи хочагии халқ муттаҳид карда шудаанд. Ин соҳтори томи хочагист, ки мувофиқи нақшай ягонаи хочагии халқ ба манфиати тамоми мамлакат тараққӣ мекунад.

Ҳукумат тараққиёти босуръат ва мутаносиби Комплекси ягонаи хочагии халқи мамлакатро вазифаи аввалиндарача мешуморад. Ва тақвият бахшидан ба саноат, баланд бардоштани сифатнокии он, роҳи ягонаву дигаргунсозии кулӣ дар истеҳсолот мебошад.

Воситаи асосии амалӣ гардондани ин сиёsat, пешрафти илмию техникӣ, ба кулӣ дигаргун соҳтани кувваҳои истеҳсолкунданаи ҷамъият, таҷдиди амиқи хочагии халқ дар асоси комёбихои илму техника мебошад.

Ин таҷдид тамоми соҳаҳо ва комплексҳои хочагии халқро дар бар мегирад. Он, пеш аз ҳама, саноати вазнинро, ки таҳқурсии иқтисодиёти мамлакат аст, дарбар мегирад. Барои ин зарур аст, ки тараққиёти соҳаи моншинсозӣ, ба кулӣ баланд бардоштани дараҷаи техникии маҳсулоти истеҳсолшаванда тезонида шавад.

Ба таври самарабахш тараққӣ додани комплекси сӯзишвирио энергетикӣ, таъмин тафйироти амиқи сифатӣ дар металургия ва соҳаҳои дигаре, ки масолеҳи конструксионӣ истеҳсол мекунанд, амалӣ гардонидани барномаи химикунонӣ хоҷагии ҳалқи мамлакат зарур буда, тараққиёти босуръат ва мутаносиби соҳаҳои комплекси агросаноатӣ, пойгоҳи саноатӣ гузаронидани соҳаи кишоварзӣ ба афзудани ҳосили тамоми зироатҳои соҳаи кишоварзӣ ва маҳсулнокии чорводорӣ, устувории истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ пешбинӣ шудааст.

Босуръат тараққӣ додани саноати сабук ва соҳаҳои дигаре, ки бевосита барои қонеъ гардондани талаботи аҳолӣ, нақлиёт, алоқа фаъолият мекунанд, дар пеш истодааст.

Марҳалаи аввалин ва хеле масъулиятнок амалӣ кардани сиёсати стратегӣ мебошад. Дар ин муддат пешрафти қуллии иқтисодиётамонро таъмин кардан лозим аст.



### **Машинисти мошинаи болобардор ва маноравӣ.**

Имрӯзҳо бо рушди саноати соҳтмонӣ талабот ба касби машинисти мошини болобардор ва маноравӣ афзун гардидааст.

Моҳияти ин касб аз идора кардани мошинаи болобардор, таъмини устуворӣ, бардоштани сатҳи корӣ, фаровардан ва ба ҷои лозима барои қашонидан мувоғиқ, таъмир ва васлкунии ҳатҳои барқӣ, алоқа, шабакаи алоқавии биною иншоотҳоро тоза ранг кардан ва дигар корҳоро дар баландӣ ба иҷро расондан иборат аст. Диdi хуб, бодиққатӣ, покизакорӣ, устувории аппарати доштани мувозинатӣ, саломатии ҷисмонӣ, устувории эмотсионалӣ, реаксияи хуб ба сифатҳои муҳимми касбӣ дохил мешаванд. Аммо барои соҳиб шудан ба ин касб, баъзе маҳдудиятҳои тиббӣ мавҷуданд, ки довталабон набояд биниши бад, тарс аз баландӣ, вайроншавии функцияҳои аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ ва мувозинатӣ, бемориҳои дил, бемориҳои асад ва рӯҳӣ дошта бошанд.



Саноати вазнин, саноати сабук, саноати хұрковорй, саноати сұзишворй, саноати энергетика, саноати химия, саноати мошинсозй, саноати металлургй.



### **Кори амалй**

1. Дар бораи раванди амалишавии стратегияи чоруми милли – саноатиқунонии босуръати мамлакат аз манбаъхой боэйтимод маълумот чамъоварй кунед.
2. Эчодкорона оид ба тақсимоти меҳнати хочагии халқ маълумот оред ва таснифоти онро тартиб дихед.



### **Саволу супоришихо барои санҷии**

1. Соҳаҳои асосии хочагии мамлакатамонро номбар кунед.
2. Ба соҳаи истеҳсолоти моддӣ қадом соҳаҳо доҳил мешаванд?
3. Ба соҳаи файриистеҳсолӣ қадом соҳаҳо мансубанд? Кӣ вазифаи барои ҷамъият зарурро ба ҷо меорад?
4. Навъҳои комплексҳои байнисоҳавиро номбар кунед.
5. Комплекси мошинсозӣ мамлакатро бо چӣ таъмин мекунад?
6. Комплекси сұзишворию энергетикиро маҷмӯи қадом соҳаҳои ба ҳам алоқаманд ташкил медиҳад?
7. Комплекси агросаноатӣ қадом соҳаҳоро дар бар мегирад?
8. Падару модари шумо дар қадом соҳаи хочагии халқ кор мекунанд?
9. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди хочагии халқи мамлакат қадом вазифаҳои аввалиндарачаро гузаштааст?
10. Дар комплекси мошинсозӣ қадом касбҳо вучуд доранд?

#### **4. Корхона ҳамчун құзъи асосии хоңагии қалқ**

Құзъи асосии хоңагии қалқ ин муассисаҳои (корхонаһои) истексоли давлатай (завод, фабрика, комбинат, колхоз, совхоз, нерұ-гоҳдои барқай вағ.) мебошанд. Онҳо кори худро дар асоси моликияти қамъияти умумихалқай ба роҳ мемонанд. Аз рўйи нуқтаи назари ҳуқуқий, зери мағҳуми “корхона” субъекти мустақили хоңаги бой ҳуқуқҳои юридик ғаҳмида мешавад, ки дар асоси моликияти ба вай вобасташуда мавод истексол мекунад, ба фурӯш мебарорад ва кору хизматҳои муҳталифро ба ичро мерасонад.

Дар шароити кунунӣ, чунин шаклу намудҳои корхонаҳоро чудо мекунанд: корхонаи давлатай, корхонаи ҳусусӣ – ширкат. Аз он ҷумла: масъулияташон пурра, масъулияташон омехта, масъулияташон маҳдуд, қамъиятҳои саҳомӣ, аз он ҷумла шакли күшода ва шакли пӯшида.

Вазифаи корхона таъмин кардани истексоли маҳсулоти ба қамъият зарур аз рўйи нақшаҳои хоңагии қалқ, бо сифати ба-ланд, бо ҳарчи ками меҳнат ва маблағ мебошад. Вобаста ба намуди корхонаҳо, ташкилотҳо ва мансубияти соҳавии онҳо, иттиходияҳои истексолӣ ва илмию истексолӣ, иттиходияҳои соҳавӣ ва байнисоҳавиро фарқ мекунанд.

Созмон додани иттиходияҳои азим ба зиёд кардани ҳаҷми маҳсулоти истексолшавандай баландсифат, тезонидани фурӯши он, сарфаю сариштакорона ҳарҷ кардани ашё, сӯзишворӣ, зудтар ба истексолот ворид кардани техника ва технологияи мусоидат медиҳад. Иттиходияҳо нисбат ба корхонаҳои алоҳида барои такмил додани маҳорати касбии коркунон, беҳтар кардани шароити меҳнат ва маишати онҳо, баланд бардоштани дараҷаи маданияти коркунон имкониятҳои бештар доранд.

Асоси ҳама гуна корхона (муассиса, иттиходия, ширкат)-ро раванди истексолӣ ташкил медиҳад. Равандҳои асосӣ, ёрирасон ва хизматрасони истексолот мавҷуданд. Ба ҳусусияти раванди истексолӣ омилҳои бисёр таъсир мерасонанд. Раванди асосии истексолот бевосита ба маснуот мубаддал соҳтани ашёи ҳом ва масолехро дар бар мегирад. Равандҳои ёрирасон таъмири таҷхизот, тайёр кардани асбобу анҷоми технологӣ ва гайра мебошад. Равандҳои ёрирасон ҳамлу нақл, нигоҳдории

масолеҳ (масолеҳи нимтайёр) ва ғайраро дар бар мегиранд. Ба хусусияти равандҳои истехсолӣ омилҳои бисёр таъсир мерасонанд. Мухимтарини онҳо ҳаҷми маҳсулоти истехсолшаванда ва номгӯи он мебошад. Вобаста ба онҳо, чунин намудҳои истехсолот ба вуҷуд меоянд: чудогона, силсилаӣ ва оммавӣ.

1) Агар раванди истехсолот чудогона бошад, он маҳсулоте истехсол мекунад, ки номгӯи онҳо мухталиф, vale аз ҷиҳати миқдор кам, баъзан ҳатто як адад, истехсол карда мешавад: киштии яҳшикани пуриқтидор, экскаваторҳои маҳсус, турбинаҳои калон, киштиҳои кайҳонӣ, намунаи дастгоҳҳои нодир, навъҳои намунавии маснуот ва ғайра. Дар ин раванди истехсолӣ, аксари корҳо дастӣ иҷро мегарданд, зоро ба таври меҳаниӣ ва автоматӣ иҷро кардани онҳо хеле душвор аст.

2) Дар раванди истехсолоти силсилаӣ на номгӯи маснуот, балки миқдори он зиёд мебошад, vale як намуди он ба миқдори муайян истехсол шуда, пас аз он намудҳои дигари он бо силсилаҳои муайян истехсол карда мешаванд (масалан, ВАЗ - 2101, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2115). Дар ин ҷо ҳаҷми истехсолот бо садҳо ва ҳазорҳо навъи маснуот ҳисоб карда мешавад. Вобаста ба андозаи истехсолоти истехсолоти калон силсилаӣ, миёнасилсилаӣ ва хурдсилаӣ фарқ карда мешавад.

3) Дар раванди истехсолоти оммавӣ маснуоти муайян дар давоми солҳои тӯлонӣ бо миқдори хеле зиёд истехсол карда мешавад. Масалан, истехсоли подшипникҳо, соат, матоъ, пойафзол, автомашина ва ғайра.

Дар ин гуна истехсолот коркард пурра механиконӣ ва автоматикунӣ гардида, конвейерҳо, роботҳо ва манипуляторҳо истифода бурда мешаванд, инчунин маҳсулнокӣ баланд мебошад. Ин тарзи ташкили раванди истехсолот бо дараҷаи баланди механиконӣ ва автоматикунӣ ва ташкили пайдарҳами раванди технологӣ фарқ мекунад.


Хусусияти ташкили раванди истехсолӣ, таркиб ва робитаи мутақобили қисматҳои истехсолии корхона сохтори онро муайян мекунад. Масалан, корхонаҳои саноатӣ аз сехҳо иборатанд. Сех қисмати асосии истехсолии корхона мебошад. Дар сехҳои асосӣ маҳсулот, маснуоти нимтайёр бевосита тайёр карда мешавад. Кори мунтазами онҳо тавассути сехҳои ёрирасон

(сехҳои таъмирий, асбобсозӣ, энергетикий ва г.) ва хизматрасон (нақлиёт ва гайра) таъмин карда мешавад. Сехҳо аз қитъаҳои алоҳидай истеҳсолӣ иборатанд.

Ҳар корхона дорои дастгоҳи идоракунӣ аст. Вай аз шуъбаю умури гуногуне, ки кори мураттабу мунтазами тамоми ҳайатро таъмин мекунанд, иборат аст. Дар расми 14 соҳтори идоракунии корхона нишон дода шудааст.

Хуқуки меҳнаткашон дар идоракунии истеҳсолот дар Конститутсия ва дар қонун дар бораи колективҳои меҳнатӣ муайян карда шудааст.

Колективҳои меҳнатии корхона, муассиса, ташкилот ҷузҳои асосии ҷамъият мебошанд. Бо иштироки колективҳои меҳнатӣ амалан тамоми масъалаҳои вобаста ба меҳнат ҳал карда мешаванд. Онҳо ҳуқуқ доранд дар рафти ичрои нақша ва уҳдадории шартномавӣ, натиҷаи фаъолияти истеҳсолӣ ҳисоботи роҳбарони корхонаҳоро шунаванд ва тавсияҳои мувоғик диҳанд.



Расми 14. Соҳтори идоракунии корхона



**Қаннод.** Намудҳои гуногуни хамир, кремҳо, қиёмҳо, моддаҳои қанддор ва шоколаддорро тайёр мекунанд; аз рӯйи ретсепт маводи лозимаро тайёр мекунад: хамирро лат медиҳад, омехта менамояд вағ. хамирро мебурад, ба қолиб медарорад ва мепазад, бо крем, шоколад вағайра оро медиҳад; вазни маҳсулоти тайёрро месанчад; ба риояи речай технологийи пухтани қанд ва шоколад дар мошинҳо назорат мекунад. Қаннод бояд дар бораи равандҳои технологийи қаннодӣ чунин дошта бошад: навъҳои маҳсулоти баровардашаванда; намудҳо, навъҳо ва хусусиятҳои ашёи хом; ретсептҳои тартиби тайёр намудани маҳсулоти қаннодӣ; тарзҳои ороишидҳӣ ва бастани маҳсулот; қоидаҳои санитарӣ ва гигиенӣ. Сифатҳои муҳимми касби қаннодӣ инҳоанд: бинишни хуб бо қобилияти саҳехи шинохти рангҳо; зеҳни тасвирий, таъмӣ, бӯйидан ва ҳаракатӣ; эҷодкорӣ; ҳиссиёти вақт; қобилияти дар як вақт дикқат додан ба якчанд раванд; покизакорӣ ва маданияти баланди корӣ; дастони чаққон; ҳаракати тез; мушоҳидакорӣ; пуртоқатии чисмонӣ.



Корхона, истехсолоти ҷудогона, истехсолоти силсилавӣ, истехсолоти оммавӣ,



### **Кори амали**

1. Дар бораи раванди амалишавии стратегияи ҷоруми миллӣ – саноатиқунонии босуръати мамлакат аз манбаъҳои боэътиномод маълумот ҷамъоварӣ кунед.

2. Намудҳои маҳсулоти қаннодиро эҷодкорона таҳлил намоед ва таркиби онро муайян кунед.



### **Саволу супорииҳо барои санҷии**

1. Мафҳуми корхонаро шарҳ дихед.
2. Вазифаи корхона аз чӣ иборат аст?
3. Асоси корхонаро қадом раванд ташкил медиҳад?

4. Дар шароити мусир чӣ гуна корхонаҳо амал мекунанд?
5. Истехсолоти чудогона гуфта чиро мефаҳмед?
6. Истехсолоти силсилавӣ гуфта чиро мефаҳмед?
7. Истехсолоти оммавӣ гуфта чиро мефаҳмед?
8. Равандҳои истехсолоти асосӣ, ёрирасон ва хизматрасон чиро дар бар мегиранд?
9. Қисмҳои корхонаҳои саноатиро номбар кунед. Соҳаҳо аз ҷӣ иборатанд?
10. Аз рӯйи нақшаша системаи идоракуни корхонаро шарҳ дидҳед.
11. Сифатҳои қасби қаннодиро номбар кунед.


## 5. Муҳтаво ва хусусияти меҳнат дар истехсолот

Муҳтавои меҳнатро як қатор омилҳо, аз ҷумла хусусияти қасб муайян мекунад. Қасб як навъи фаъолияти меҳнатӣ аст, ки тайёрии маҳсусро талаб мекунад (пайдо кардани дониши мувоғӣ ва малакаи амалий). Дар корхонаҳо коргарони гуногункасб кор мекунанд. Қисми асосӣ ва аз ҳама сершуморро коргарон ташкил медиҳанд. Онҳо маҳсулоти асосии корхонаро тайёр мекунанд. Масалан, деталҳоро дар дастгоҳ коркард мекунанд (харрот, суттагар, операторҳои хатти автоматӣ ва ғ.), маснуотро васлу танзим менамоянд (челонгари васлкунанда, танзимкунандаи аппаратҳои радио ва ғ.). Онҳоро коргарони асосӣ меноманд.

Коргарони дигар барои таҷхизот хизмат мекунанд, техникаро таъмир менамоянд, деталҳои тайёро ба сехҳои васлкунӣ расонида, сифати маҳсулотро тафтиш мекунанд (таъмиргарон, назоратчиён, ронандагон ва ғайра). Онҳо дар тайёр кардани маснуот бевосита ширкат накунанд ҳам, барои он шароити зарурӣ муҳайё месозанд, ба истехсолоти асосӣ хизмат мерасонанд. Чунин коргаронро коргарони ёрирасон меноманд.

Роҳбарии техникии раванди истехсоли маҳсулот ба қашидани лоиҳаи намудҳои нави мошин, асбоб ва дастгоҳҳо, коркарди равандҳои технологӣ дар корхонаҳоро коркунони шӯъбаи муҳандисию техникӣ – технологҳо, конструкторҳо ва мутахассисони дигар ба амал мебароранд.

Дар корхонаҳо ғайр аз коргарон ва коркунони шуъбаи муҳандисию техниқӣ хизматчиён (коркуноне, ки кори маъмурӣ, идоравӣ ва ҳочагиро иҷро мекунанд), шогирдоне, ки дар корхона қасбҳои муҳталифро меомӯзанд, ҳайати коркунони ҳурди хизматрасон (коркуноне, ки ба рӯбучини биноҳои корхона машгуланд, коркунони муҳофизат аз сӯхтор ва ғ.) меҳнат мекунанд.



*Расми 15. Корхонаи истеҳсолӣ – муҳити доҳилий*

Муҳтавои меҳнати коркунро ихтисоси ў ҳам муайян мекунад. Ихтисос дараҷаи тайёри одам ба ин ё он намуди фаъолияти меҳнатӣ, маҷмӯи дониш ва маҳоратест, ки барои иҷрои меҳнати душвориаш муайян равона карда шудааст. Зинаи ихтисоси коргарони аксарияти қасбҳоро дараҷа муайян мекунад. Зинаи ихтисос ҳар қадар баланд бошад, дараҷа ҳамон қадар баланд мешавад. Масалан, шумо дар мактаби таҳсилоти умумӣ дар машғулиятҳои технология аз рӯйи яке аз ихтисосҳо унвони коргари дараҷаи 1-2, дар ОҚТ дараҷаи 3-4 гирифта, дар давраи кор дар корхона ихтисоси ҳудро то дараҷаи 5-6 баланд бардошта метавонед.

Барои як қатор ихтисосҳо (ронанда ва ғ.) дараҷаи ихтисос бо категория муайян карда мешавад. Дар ин маврид ба дараҷаи баландтарини ихтисос категорияи якум мувоғиқ меояд.

Маълумоти маҳсуси тарифии ихтисосӣ мавҷудаст.

Дар онҳо номгӯи корҳои намунавӣ ё муқаррарӣ ва талабот ба дониш ва маҳорати коргарони ин ё он ихтисос омадаанд. Комиссияи квалификационии корхона ба коргар аз рӯйи натиҷаҳои имтиҳони квалификационӣ дараҷа медиҳад.

Вобаста ба таҷхизоти техниқӣ, меҳнати дастӣ, меҳаниконида ва автоматикунонида вучуд дорад. Дар сурати меҳнати дастӣ (масалан, корҳои дастии боркунию борфурорӣ, нақлиётӣ, таъмир ва дуруст кардани таҷхизот, васлкунӣ ва ғ.) асобу абзори дастиро истифода мебаранд.


Таҳти маҳфуми “Меҳнати меҳаниконида” (масалан, кордар дастгоҳе, ки маснуوت ба он дастӣ ё меҳаниқӣ андохта мешавад, идора кардани автомобил, экскаватор ва ғ.) дастӣ идора кардани мошинҳо дар назар дошта мешавад.

Ҳангоми ичрои автоматии амалиёт, таҷхизоти автоматикунонида ва автоматӣ ба кор бурда мешавад. Дар ин ҷо меҳнат асосан аз мушоҳида ва назорати кори мошинҳо, танзими онҳо, пешгирий кардану дарёфтан ва бартараф кардани ноҷӯриҳо ва ғ. иборат аст.

Пешрафти илмию техниқӣ боиси тағйироти доимии муҳтавою хусусияти меҳнат мегардад. Ҷойи меҳнати одӣ (ғайрииҳтисосӣ)-ро меҳнати мураккаб мегирад, ки он мунтазам баланд бардоштани тайёрии таҳсилоти умумӣ ва қасбии коркунро тақозо менамояд. Ҳаҷми меҳнати вазнини ҷисмонӣ, меҳнати дастии ғайрииҳтисосӣ ва якхела кам шуда, шароити зааронрӯя ва ҳатарноки меҳнат бартараф мегардад. Ширкати бевосити инсон дар раванди коркарди предмети меҳнат ба ичрои вазифаҳои танзимкунӣ, тартиб додани барномаи мошинҳои автоматӣ иваз мешавад. Ҳамаи ин меҳнатро гуногунтар, корро мустақилонатар мекунад, барои инкишофи ҳамаҷонибаи шаҳсият шароит муҳайё месозад, ба коркунон имкон медиҳад, ки дониши ҳосилнамударо эҷодкорона истифода бааранд. Дар баробари ин, аз ҳар коргар талаб карда мешавад, ки сатҳи ихтиносси худро боло бардорад. Дар натиҷа, меҳнати коргароне, ки бо назардошти амали системаҳои автоматӣ ва танзими онҳо машғуланд, аз ҷиҳати хусусияти худ ба меҳнати муҳандисону коркунони техниқӣ наздик мешавад.

Хусусияти эчодии меҳнат на танҳо натиҷаи прогресси илмию техникӣ, балки омили муҳимми тезонидани он ҳам мебошад. Коргарон, мутахассисони корхонаҳо оид ба такмил додани раванди истеҳсолот навовариҳои бисёр пешниҳод мекунанд, олот, мошин ва асбобҳои нав ба вучуд меоранд.

Бо мақсади инкишоф додани фаъолияти эчодии коркунон дар корхонаҳо шуъбаҳои маҳсус – бюрои навоварӣ ва ихтироъкорӣ, инчунин бюрои ҷамъиятии таҳдилии иқтисодӣ, шӯроҳои навоварон, бюроҳои ҷамъиятии конструкторӣ таъсис дода мешаванд. Давлат ҳукуки муаллифии ихтироъкорон ва навоваронро ҳимоя мекунад. Ба муаллифон мукофотҳои пулӣ дода мешавад.



Расми 16. Шаклгирӣи мақсадҳои корхона



**Кафшергари газӣ.** Ичрои корҳои кафшеркуни газии кисмҳо, гиреҳҳо ва конструксияҳо аз пӯлодҳои карбогидридӣ дар ҳолати поёни ва амудӣ (рост).

Бояд донад: принсипи кори дастгоҳҳои кафшери газӣ, генераторҳои газӣ, баллонҳои оксигенӣ ва атсетиленӣ, баллонҳои газивазқунӣ; хосиятҳои асосии газҳо ва моеъҳо, ки барои кафшеркуни истифода мешавад; тарзҳои нишастанд ҳангоми кафшеркуни; сабабҳои пайдоиши нуқсонҳо. Сифатҳои муҳимми қасбӣ: саломатии ҷисмонӣ; ҷашми тез; бо-

диққатй; мутобиқати саҳеҳи ҳаракат; таҳрики хуб; органи мувозинатии устувор; нотарсй аз баландй. Талаботи квалификационий: маълумоти ибтидоии қасбй. Маҳдудиятҳои тиббй: биниши паст; норасои дил; бемории сил; бемории азҳушравй; норасои мувозинати ҳаракатҳо; ангезандагй; ларзиши даст.



Мехнати дастй, меҳнати механиконида, ихтироъкорй.



### ***Кори амалй***

Дар бораи раванди амалишавии стратегияи чоруми миллй – саноатикунонии босуръати мамлакат аз манбаъҳои боэътиимод маълумот ҷамъоварй кунед.



### ***Саволу супоршиҳо барои санҷии***

1. Мазмуни меҳнатро чӣ муайян месозад?
2. Қасб чист?
3. Коргарони асосӣ чӣ гуна корҳоро ичро мекунанд?
4. Коргарони ёрирасон чӣ гуна корҳоро ичро мекунанд?
5. Дар бораи қасби кафшергари газӣ маълумот дихед.
6. Роҳбарии техникии раванди истеҳсоли маҳсулотро кӣ ба ухда дорад?
7. Мазмуни меҳнатро чӣ муайян мекунад?
8. Ихтисос гуфта чиро меноманд?
9. Ҳусусияти эҷодии меҳнат дар чист?

## ***6. Раванди технологӣ ва намудҳои он***

Шумо дар вақти экскурсия ба корхонаи базавӣ бо равандҳои истеҳсолӣ шинос шудаед. Қисми асосии онро технология (раванди истеҳсолӣ) ташкил медиҳад. Зери мағҳуми “технология” маҷмӯи усулҳои коркард, соҳтану тағйир додани ҳолат, ҳосият, шакли ҳосилкунии ашёи хом, масолех ё маҳсулоти

нимтайёр, ки дар раванди ҳосил кардани маҳсулот истифода мебаранд, фаҳмида мешавад. Одатан, технологияро бо истехсолоти мушаххас алоқаманд медонанд. Масалан, технологияи ҳосил кардани кислотаи сулфат, гудозиши пӯлод, пухтани нон, дӯхтани пойафзол ва файра мавҷуд мебошанд.

Бисёр равандҳои технологие мавҷуданд, ки маҳсусияти худро доранд. Вале як қатор усулҳоро номбар кардан мумкин аст, ки барои равандҳои муҳталифи технологӣ умумӣ мебошанд. Ба чунин усулҳои умумӣ усулҳои механикӣ, химиявӣ, биологӣ ва энергетикиро мансуб медонанд.

Усулҳои механикӣ (физикию механикӣ) чунин равандҳои технологиро дар бар мегиранд, ки ба туфайли таъсири механикӣ ба предмети меҳнат, масалан, буридан, пора кардани мақолех, бо винт, парчинмех пайвастани деталҳо, фишурдан ба амал меоянд.

Усулҳои химиявӣ раванди технологии тағиیر додани предмети меҳнат аз ҳисоби реаксияҳои химиявӣ мебошанд. Ин усулро на танҳо бевосита дар саноати химия, балки дар дигар соҳаҳои ҳоҷагии ҳалқ, аз ҷумла дар саноати электротехникӣ, ҳангоми ҳосил кардани баъзе намудҳои ноқилҳои баркӣ, дар соҳаи қишоварзӣ барои мубориза бо зараррасонҳо, дар мoshинсозӣ барои муҳофизати металл аз зангзанӣ низ ҳамаҷониба истифода мебаранд.

Усулҳои биологӣ бо он тавсиф карда мешаванд, ки предмети меҳнат аз таъсири равандҳои биохимиявӣ дар организмҳои зинда баамалоянда тағиир меёбад. Усулҳои биологӣ дар як қатор соҳаҳои саноат, аз ҷумла дар саноати ҳӯрокворӣ, химия ва саноати сабук, васеъ пахн шудаанд. Ин усулҳо саноати металургиро ҳам фаро гирифтаанд: усули бо ёрии бактерияҳои маҳсус аз маъдан ҳосил кардани баъзе металл (мис, хром ва ғ.) мисоли он шуда метавонад.

Усулҳои энергетикӣ чунин равандҳои технологиро дар бар мегиранд, ки ба туфайли истифодай бевоситай нерӯи барқ ва намудҳои дигари энергия ба амал бароварда мешаванд. Чунончӣ, мис ва алюминийро бо роҳи электролиз ҳосил мекунанд (шумо

бо он дар дарсҳои физика ва химия шинос ҳоҳед шуд), бисёр деталҳоро бо ҷараёни баландбасомад обутоб медиҳанд ва гайра.

Технологияи коркарди як қатор масолех ба якҷоя истифода бурдани усулҳои базавии дар боло номбаркардаамон асос ёфтааст. Усули электрохимиявии ба металл молидани рӯйпӯши муҳофизатӣ ва ороишӣ мисоли он шуда метавонад. Ба усули якҷоя тарзи электрофизикии коркарди деталҳо ҳам мансуб аст. Мисоли он коркарди масолех бо дастаи электронҳо (кафшер кардан, буридан) мебошад.


Раванди технологӣ аз амалиёти технологӣ иборат аст.



Расми 17. Раванди истехсолот

Амалиёти технологӣ қисми такмилёфтаи раванди технологӣ аст, ки коргар (ё гурӯхи коргарон) муттасил дар як чойи кор барои истехсоли як маснуот иҷро мекунад (масолех, детал ва ғ.). Шумо дар машғулиятҳои технология (касбу ҳунар) амалиёти чудогонаи технологийи коркарди чӯб, металл, матоъро иҷро карда будед. Масалан, нишонагузории масолех, аз рӯйи нақшаҳои корӣ тайёр кардани деталҳои гуногун, аз деталҳо васл кардани маснуоти тайёр ва гайра.

Дар як қатор соҳаҳои истеҳсолот амалиёти технологӣ ба гузариш тақсим мешаванд. Тахти мағҳуми гузариш, қисми тақмилёфтai амалиёт, ки тақсим кардани он имкон надорад ва ба иваз кардани асбоб аз тарафи як ё якчанд коргар якбора бо режими сабити коркард ичро мегардад, фаҳмида мешавад. Масалан, дар сехи васлкунии корхонаи мошинсозӣ коргар дар раванди васл кардани маснӯот аз мурваттоб, калид, асбобҳои ҷенкуни ҷистифода мебарад. Тамоми амалиёти ӯ дар маҷмӯъ мазмуни амалиёти технологии ҷонғарии васлкуниро ташкил медиҳад, вале кор бо мурваттоб – як гузариш, кор бо калид – гузариши дигар ва ҷенкуни назоратӣ бо штангенсиркул гузариши сеом аст.



*Расми 18. Раванди технологӣ ва намудҳои он*

 **Машинисти таҷҳизоти бетонасос.** Мазмуни фаъилияти меҳнати машинисти таҷҳизоти бетонасос аз ҷунин корҳо иборат мебошад: бакорандозӣ, коркунӣ ва боздоштани таҷҳизоти бетоншӯрак, хизматрасонӣ ва таъмири профилактикари мегузаронад. Машинисти таҷҳизоти бетоншӯрак ҷунин амалҳоро бояд донад: қоидаҳо ва дастуралҳои ҷистифодабарӣ, нигоҳубини техникӣ ва таъмири профилактикаии таҷҳизоти бетонасос; тарзҳои пешбурди кор; кори ҷонғарӣ. Сифатҳои муҳимми касбии машинисти таҷҳизоти бетоншӯрак ҷунинанд: саломатии ҷисмонӣ; мутобиқати ҳаракат; аппарати мувозинатии хуб; бодиққатӣ. Та-

лаботҳои квалификатсионӣ: маълумоти ибтидоии касбӣ. Маҳдудиятҳои тиббӣ: вайроншавии мутобиқатии ҳаракати дастон; бемориҳои шуш; бемориҳои дил; бемориҳои бехушшавӣ.



Равандҳои технологӣ, усулҳои механикӣ, усулҳои химиявӣ, усулҳои биологӣ, усулҳои энергетикӣ



### *Кори амали*

1. Дар бораи раванди амалишавии стратегияи чоруми милӣ – саноатикунонии босуръати мамлакат аз манбаъҳои боэътимод маълумот ҷамъоварӣ намоед.

2. Мазмунни меҳнати машинисти таҷхизоти бетоншӯракро бо қасби машинисти мошинаи болобардор ва маъноравӣ эҷодкорона муқоиса кунед.



### *Саволу супорииҳо барои санҷии*

1. Технология чист?
2. Усули меҳаникиро шарҳ дихед.
3. Усули химиявиро шарҳ дихед.
4. Маҳдудиятҳои тиббии қасби машинисти дастгоҳи бетоншӯракро номбар кунед.
5. Усули биологирио шарҳ дихед.
6. Усули энергетикирио шарҳ дихед.
7. Равандҳои технологӣ аз чӣ иборатанд?
8. Амалиёти технологӣ чист?
9. Гузариши технологирио бо мисол фаҳмонед.

## **БОБИ 2**

### **КАСБХОИ ХОЧАГИИ ХАЛҚ ВА ТАСНИФИ ОНХО**

#### **7. Таснифоти умумии касбҳо**

Дар дунё садҳо касбу кор вучуд дорад. Бо онҳо чӣ тавр шиннос шудан мумкин аст? Аз байни онҳо, касборо, ки ибтидиои роҳи фаъолияти меҳнатии шаҳс мегардад, чӣ тавр бояд интихоб кард? Дар ин кор ба шумо таснифоти касбҳо метавонад ёй расонад.

Ҳангоми омӯзиши аксари фанҳо шумо аллакай бо чӣ хел тасниф шудани мавзӯъҳо, фактҳо, ҳодисаҳои гуногун ва монанди инҳо ошно гардидед. Масалан, олами набототу ҳайвонот ба намудҳо, оилаҳо ва гурӯҳҳо тақсим мешаванд.

**Гурӯҳи касбҳо**

**Шуъбаи касбҳо**

**Дараҷаи касбҳо**

**Намуди касбҳо**

*Расми 19. Накшашаи умумии таснифи касбҳо*

Ба сифати асоси таснифоти касбҳо, нишонаҳои гуногунро қабул кардан мумкин аст. Масалан, касбҳоро аз рӯйи ҳарфҳои аввали номи онҳо тасниф мекунанд. Дуруст аст, ки барои интихоби касб аз чунин таснифот истифода бурдан чандон бамаврид нест, зеро барои интихоби касб, пеш аз ҳама, номи онро донистан лозим аст. Аммо мушкил дар он аст, ки он барои шаҳси касбинтиҳобкунанда асосан ношинос аст. Барои мисол, шумо хеле хуб расм мекашед, ин машгулият ба шумо маъқул аст ва дар оянда ҳоҳиш доред дар ҷое кор кунед, ки қобилияти расомии шумо ба кор равад. Аммо оё шумо медонед, ки дар истеҳсоли газвор – касби нусхабардори расмҳо, дар полиграфия ретушгар, дар корхонаҳои маснуоти бадеиу заргарӣ хотамкор мавҷуд аст? Номгӯи чунин касбҳоро давом додан мумкин аст.


Касбҳоро аз рӯйи мансубияташон ба соҳаҳои хочагии халқ низ метавон тақсим кард. Ин тарзи таснифоти касбҳо барои

роҳбарони корхонаҳо ва муассисаҳои таълимӣ боб буда, ба-рои шахси интихобкунандай касб чандон ба кор намеравад. Дар ҳақиқат, масалан, дар саноати дӯзандагӣ касбҳои гуногун мавҷуданд, аз ҷумла тарҳсозон-конструкторон, танзимгарони таҷҳизоти технологӣ, ҷенонгарон, ҳисобкунандагарони матоъ, буррандаҳо, дӯзандаҳо, муҳосибон, иқтисодчиён. Таносуби соҳаи ягонаи саноатро магар бо сифатҳои шахсии худ (майлу рағбат, шавқу завқ, қобилият, таҷрибаи ҳосилнамуда) муайян кардан мумкин аст? Албатта не. Ана, ба-рои ҳамин, ба-рои шахси касбии интихобкунандагӣ аз таснифоте, ки на дар асоси нишонаҳои соҳа, балки дар асоси нишонаҳои бевоситай худи шахс ҳамчун иштирокчии меҳнат тартиб дода шудааст, истифода бурдан бамаврид аст.



Расми 20. Касб.

Дар ҳақиқат, дар вақти кор дикқати одам на ба соҳа (ҳар қадаре ки он хуб, бонуфуз ва ғ. набошад), балки ба предмети (объекти) меҳнат равона карда мешавад. Ҳама гуна меҳнат олот ва воситаҳои худро дорад. Оқибат, ба-рои одам дар чӣ гуна шароит сурат гирифтани кор хеле аҳамият дорад. Маҳз аз рӯйи ҳамин ҷаҳор аломат касбҳоро тасниф мекунанд, ки ба-рои интихоби мулоҳизакорона мувоғиҷ мебошад.



Расми 21. Таснифоти касби корманд

Ин таснифотро дар нақша ба шакли пирамидаи чахорзинай тасниф намудан мумкин аст: намудҳои касб; синфҳои касб; шуъбаҳои касб; гурӯҳҳои касб. Росткунҷаи холии боло барои нишон додани касби ояндаи шумо пешбинӣ шудааст.

Шумо метавонед роҳи ояндаи меҳнатии худро аз рӯйи нақшо мuloҳиза намуда, бо он ба боло рушд намоед (аз муайян кардани намуди касб то муҳокимаи синфи он ва ғ.).



**Челонгари таъмири таҷхизоти газӣ.** Мазмунӣ фаъолияти челонгари таъмири таҷхизоти газӣ аз чунин корҳо иборат мебошад: таъмири ҷорӣ ва профилактикаи плитаҳои майшии газӣ, қубурҳои газии доҳилиҳонагӣ ва лавозимоти онро иҷро мекунад; ивазкунии

зарфҳои газӣ. Челонгари таъмири таҷхизоти газӣ бояд чунин донишҳо дошта бошад: соҳтори ташкилии хоҷагии газӣ; соҳт, қоидаҳои техникии истифодабарӣ ва таъмири пли-таҳои майшии газӣ, қубурҳои газии дохилиҳонагӣ ва лавозимоти он; таркиб ва хусусиятҳои газҳои табииӣ, қоидаҳои коркарди челонгари металл, таъмир ва васлкунии қисмҳо, гиреҳҳои таҷхизоти газӣ ва асбобҳои автоматиро хуб дорад. Челонгари таъмири таҷхизоти газӣ бояд чунин сифатҳо дошта бошад: биниш, шунавоӣ ва шоммаи хуб; обутоби умумии ҷисмонӣ; мутобиқатии ҳаракат; қобилияти хуби қапидани ангуштони даст; бодикӯатӣ; покизакорӣ; устувории эҳсосӣ. Барои челонгар шудан маълумоти ибтидоии касбӣ доштан лозим аст. Ба ў чунин касалиҳо ҳавфнок мебошанд: бемории шуш; вайроншавии функсияҳои аппарати такя-гоҳӣ-ҳаракатӣ; бемории буғумҳо ва ғайра.



Лаҳзаҳои дарс, касб, таснифоти касбҳо, талаботи ҷамъият ба касб, касби замонавӣ, касби дӯстдошта, челонгари таъмири таҷхизоти газӣ.



### ***Кори амали***

1. “Касб бояд чӣ гуна бошад?” – оид ба ин масъала ақидаҳои худро эҷодкорона ва мустақилона баён кунед.
2. Челонгари таъмири таҷхизоти газӣ ба қадом кор машғул мебошад ва шароити кории ўро таҳлил кунед.



### ***Саволу супорииҳо барои санҷии***

1. Касбҳоро аз рӯйи қадом аломатҳояшон тасниф кардан мумкин аст?
2. Доностани таснифоти касбҳо барои чӣ зарур аст?
3. Оид ба касби челонгари таъмири таҷхизоти газӣ маълумот диҳед.
4. Челонгари таъмири таҷхизоти газӣ бояд қадом сифатҳои шахсиро дошта бошад?

## 8. Намудҳои касб мувофиқи соҳаҳои ҳочагии ҳалқ

Вобаста ба мавзӯи меҳнат тамоми касбҳоро ба панҷ намуд тақсим кардан мумкин аст.



Расми 22. Одам - табиат


**Одам – табиат.** Дар ин маврид табиати зинда предмети асосии меҳнат ба шумор меравад. Ба ин намуд, аз ҷумла касбҳои тухмипарварӣ, меваю сабзвоткорӣ, нозироти давлатии тухмипарварӣ, устои ҷорводорӣ, лаборантни таҳлили химиявию бактериологӣ, зоотехник, агроном тааллук доранд.

Ҳамин касбҳоро вобаста ба объекти машғулият боз ба гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст: касбҳое, ки предмети меҳнати онҳо рустани; касбҳое, ки предмети меҳнаташон ҳайвонот ва касбҳое, ки предмети меҳнати онҳо микроорганизмҳо мебошанд.

Чунин тақсимот маънои онро надорад, ки меҳнати одам аз рӯйи намуди касби «одам–табиат» танҳо ба ашёи дар боло номбаршуда ҳос асту ҳалос. Масалан, рустанипарварон дар колектив кор карда, аз техникаи гуногун истифода мебаранд ва ба онҳо лозим меояд, ки ба масъалаҳои баҳисобгирӣ машғул шуда, ба меҳнати худ аз нуқтаи назари иқтисодӣ баҳо диханд. Аммо предмети асосии кори онҳо рустани ва муҳити сабзиши он ба шумор меравад.

Ҳангоми интихоби ин намуди касб муносибати шумо ба табиат муҳим аст: табиат дар тасаввури шумо ҳамчун ҷойи истироҳату тамошо аст ё ҳамчун корхонаест, ки шумо меҳоҳед тамоми қувваатонро барои истеҳсоли ин ё он намуди маҳсулот сарф кунед? Муносибати худро нисбат ба ин намуди касб дар меҳнати фоиданоки ҷамъиятии бо табиати зинда алоқаманд ва ё дар машғулияташои маҳфилҳои гурӯҳӣ аз рӯйи шавқу завқ санцидан мумкин аст.

Хангоми интихоби намуди касби «Одам – табиат» боз як ҷиҳати дигарро ба инобат гирифтани зарур аст. Ҳусусиятҳои фарқунандаи объектҳои биологии меҳнат дар он аст, ки онҳо як қолаби муайян надоранд, балки мураккаб ва тағиирёбанд мебошанд (аз рӯйи қонуниятҳои доҳилӣ).



Расми 23. Одам – техника

**Одам – техника.** Предмети асосии меҳнат объектҳои техники (мошинҳо, механизмҳо ва монанди онҳо), масолех, намудҳои нерӯ мебошад.

Аз байни намуди касбҳои “Одам – техника” касбҳои зеринро ҷудо кардан мумкин аст:

- касбҳо оид ба истеҳсол, коркарди замин, ҷинсҳои кӯҳӣ: нақбкан, машинист-техники корҳои кӯҳӣ, муҳандис-геолог ва монанди инҳо;
- касбҳо оид ба коркард ва истифодаи масолехи ғайриметаллии саноатӣ, маснуоти маҳсулоти нимтайёр.



Расми 24. Одам – одам

**Одам – одам.** Дар ин соҳа предмети асосии меҳнат худи одам аст.

Касбҳое, ки ба таълиму тарбияи одамон, ташкил намудани колективҳои бачагон алоқаманд мебошанд.



*Расми 25. Одам – системаи аломатҳо*

**Одам – системаи аломатҳо.** Касбҳои вобаста ба расмият даровардани хуччатҳо (бо забони модарӣ ё хориҷӣ), коргузорӣ, таҳлили машқҳо ё тасҳехи онҳо, аз нав кор карда баромадан.



*Расми 26. Одам нақшии образи бадеӣ*

**Одам – образи бадеӣ.** Дар ин намуди касбҳо предмети асосии меҳнат – образи бадеӣ, тарзҳои ба вучуд овардани он мебошад.

### *Чадвали 1. Намудҳои касб*

Намудҳои касб	Предметҳои меҳнат	Намудҳои касб
Одам – табиат	организмҳои зиндаи гуногун, равандҳои биологӣ	тракторчӣ - мөшинист, моҳипарвар, зоотехник, агроном
одам – техника	системаҳои техникий, масолех, намудҳои энергия	ронанда, харрот, танзимгар, муҳандис
одам – одам	предметҳои меҳнат одамон	фурӯшандা, ҳамшираи тиббӣ, котиба – омӯзгор

Одам – системаи аломатчо	аломатчо, шартй, ракамчо, формулахо, рамзхо, забонхой табий ва сунъй	хуруфчин, кассир, коргузор мухосиб, барномасоз
Одам –образи бадей	Ашёи меҳнат: асарҳои адабӣ, санъат	сафтарош – моделер



**Устои соҳтмони дехот.** Дар фаъолияти худ чунин корҳоро ичро мекунад: интихоби лоиҳаи соҳтмони иморатчо ва иншоотҳоро мегузаронад; дар интихоби ҷойҳои соҳтмони иншоот иштирок менамояд; сметай (харҷнома) ҳароҷотӣ барои иҷрои корҳои соҳтмониро тартиб медиҳад; коргаронро дар ҷои соҳтмон тақсим менамояд; таъмини соҳтмон бо масолеҳи соҳтмонӣ ва таҷхизоти заруриро идора менамояд; сифати кор ва мувофиқати он ба лоиҳаро назорат менамояд; ҷорабинҳои қабули иншооти соҳтмониро ташкил менамояд. Устои соҳтмони дехот бояд чунин донишҳо дошта бошад: қоидаҳои тарҳи нақшҳои соҳтмонӣ; қоида баҳисобигрии мустаҳкамии иморатчо ва иншоот; технологияи иҷрои намудҳои асосии корҳои соҳтмонӣ; асосҳои тартиб додани ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ-ҳароҷотӣ; асосҳои иқтисодӣ ва ташкилии кори соҳтмонӣ. Сифатҳои муҳимми қасбии ў инҳоанд: мушоҳидакорӣ; қобилияти ташкилотчиғӣ; фикрронии конструктивӣ; эҷодкорӣ; серталабӣ; биниш ва шунавоии хуб. Барои он ки шахс ин қасбро интихоб қунад, маълумоти олӣ дошта зарур аст, ки бошад. Агар шахс ба чунин қасалиҳо гирифтор набошад: биниш ва шунавоии бад; бемориҳои дил ва асад; вайроншавии функцияҳои аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ ба ин қасб соҳиб шуда метавонад.



Таснифоти қасбҳо, одам-табиат, одам-одам, одам-техника, одам-образи бадей, устои соҳтмони деха.



## Кори амалӣ

1. Номгӯи касбҳои одам-табиатро номбар кунед ва мазмуни меҳнати онҳоро эҷодкорона таҳлил намоед.
2. Номгӯи касбҳои одам-техникаро номбар кунед ва мазмуни меҳнати онҳоро эҷодкорона таҳлил намоед.



## Саволу супоришҳо барои санҷииш

1. Шумо қадом фанро дӯст медоред?
2. Ба фикри шумо барои парвариши ҳайвоноти хонагӣ чигуна шароит зарураст?
3. Ба намуди одам-образи бадеӣ қадом касбҳо дохил мешаванд?
4. Сифатҳои касбии намуди одам-образи бадеиро номбар кунед.

## 9. Синфҳои касб

Мазмуни асосии фаъолияти одам меҳнат аст. Ҳарчанд ки мақсадҳои меҳнат гуногунанд, онҳоро ба се гурӯҳ чудо кардан мумкин аст: донистан, тағиیر додан, эҷод кардан.

Вобаста ба мақсади меҳнат касбҳоро ба се синф тақсим мекунанд.

**1. Касбҳои гностикӣ (Г).** Номи ин касбҳо аз қалимаи лотинии «гнозис» дониш, идрок гирифта шудааст. Агар шумо чунин ақида дошта бошед, ки меҳнати фикрӣ (яъне идрокӣ, гностикӣ) танҳо дар паси мизи корӣ, дар утоқи корӣ ба ҷо оварда мешавад, хато мекунед. Бисёр касбҳои вобаста ба меҳнати фикрӣ мавҷуданд, ки бевосита дар истеҳсолот ба назар мера-санд, аз ҷумла назоратчиён, ба навъҳо чудокунандагон, гарми-санҷҳо ва ғ. Мақсади меҳнат дар ин синфи касбҳо гуногун аст: ба навъҳо чудо кардан, аз рӯйи алломатҳои пешакӣ баҳо додан. Масалан, назоратчии шуъбаи назорати техникии корхона маҳсулоти истеҳсолшударо мувофиқи талаботи Стандарти давлатӣ ва намунаҳои маснуот муқоиса мекунад. Вай дар бораи ба қадом навъ дохил намудани маҳсулот қарори мувофиқ қабул

карда, маҳсулоти нуқсдорро ошкор менамояд. Ҳангоми кор назоратчӣ аз асбобу дастгоҳҳои гуногун истифода мебарад.

Касбҳои гностикиро дар байни панҷ намуди касбҳои пешттар зикршуда дидан мумкин аст. Масалан: намуди Т – ба навъҳо чудокунандай тухм, лаборанти таҳлили химиявию бактериологӣ; намуди Т (одам – техника) – назоратчии таҷхизоти радио, назоратчии вагонҳо; намуди О – бамеъёргиранда дар нақлиёт, духтури санитарӣ; намуди А – мусаҳҳех, бамеъёргиранда; намуди Б – назоратчии асбобҳои мусиқӣ, мунаққиди адабӣ.

Касбҳои синфи мазкур, нисбат ба коргар талаботи муайян пешниҳод мекунанд. Барои ин намудҳои фаъолият, маърифатнокӣ, мушоҳидакорӣ, қобилияти баланди корӣ ва бодиққатӣ, хотираи мустаҳкам хеле муҳимманд. Азбаски назорат ба сифати маҳсулот, баҳо додан ба сифати иншоот хеле масъулиятнок аст, аз ин рӯ, ҳангоми хулоسابарорӣ устувории мавқеъ, принсипнокӣ хеле муҳим мебошад.

**2. Касбҳои табдилдиҳанда (Т).** Қисми зиёди касбҳо ба табдил додани ашёи меҳнат алоқаманд ҳастанд.

Табдили ашёи меҳнат баъзан бевосита дар ҷараёни таъсир ба ашёи меҳнат, масалан, дар кори ҷлонгар, нақшакаш, ҳаритакаш ё сангтарош сурат мегирад.

Синфи касбҳои табдилдиҳанда дар ҳар қадом намуди касбҳои қаблан зикргардида муфассал нишон дода шудааст. Касбҳои табдилдиҳанда аз коргар на танҳо сифатҳои муайян талаб мекунанд, балки он сифатҳоро фаъолона инкишоф низ медиҳанд.

Боз як хусусияти ин синфи касбҳоро қайд кардан зарур аст. Табдилёбии амалии ашёи меҳнат, аз коргар меҳнати фикриро талаб мекунад. Тарафи маънавии меҳнат гоҳе аз ҷашми мардум пинҳон мемонад. Ҳангоми интихоби касб ва пас аз соҳиб шудан ба он, ин тарафи ноаёни меҳнатро дида тавонистани шумо муҳим аст. Барои мисол, ҷунин як вазъияти амалиро дида мебароем.

Харрот тегеро интихоб мекунад. Ин амалиёт зоҳирان яклаҳзана аст. Дар асл, ин амалиёт чӣ тавр сурат мегирад?

Вай төг, дами төг ва қунчи онро хаёлан чудо мекунад. Сипас, ин ё он тегро хаёлан ба гурӯҳҳои ба ў маълум (масалан, ба гурӯҳи бурранда, кўтоҳкунанда вағ.) дохил мекунад. Пас, ў бори дигар ба дами теги муайян бодиққат назар карда (соҳт, қунҷҳои бурриш), хаёлан он тегро бо тегҳои дигари ба он монанд муқоиса менамояд.

Муайян кунед, ки дар қадом мисоли овардашуда фаъолияти табдилдиҳандагии коркунон равшантар зоҳир шудааст.

Фурӯшандай молҳои истеъмолӣ. Фурӯшанда молро дар ҷойи барои харидор намоён мегузорад, дурустии пули харидро тафтиш мекунад вағ.

Мураббии боғчай бачагон. Ба бозӣ ва худхизматрасонии бачаҳо роҳбарӣ намуда, барои инкишофи тасаввуроти одатарини риёзии бачаҳо, инкишофи нутқ, расмкашӣ, бозичасозӣ ва мусиқӣ машғулиятҳо мегузаронад; бачаҳоро бо рафтори одамон дар ҷамъият шинос намуда, дар назди падару модарон оид ба масъалаи тарбияи кӯдак дар оила баромад мекунад.

**3. Касбҳои тадқиқотӣ (Т).** Номи синфи мазкурро шарҳ додан лозим аст. Бо тадқиқоти маҳсус (масалан, тадқиқоти геологӣ) ва ё тадқиқоти илмӣ алоқаманд будани ин касбҳо шарт нест. Ин ҷо сухан дар бораи касбҳое меравад, ки ба синфи касбҳои табдилдиҳанда наздиканд.

Мақсади касбҳои синфи мазкур, ҷустуҷӯи чизи номаълум дар вақти муайян мебошад. Инро дар мисоли кори буррандаи ҷарми пойафзол нишон медиҳем. Ўпораи ҷармро гирифта, дар болои таҳтаҷаи исқанҷа (пресс) мегузорад, зарбазанро чунон рост мекунад, ки он дар болои тег қарор гирад, пас ў дастгоҳро ба кор медарорад. Ин ба назар ҳеле осон аст. Аммо ҳар як порҷаи ҷарм аз рӯйи шакл, андоза, сифатҳои маълуму номаълумаш нотакрор аст (ҳамаи қисмҳои ҷарм аз ҷиҳати гафсӣ, ҷандирӣ ва мавҷудияти сӯроҳи фарқ мекунанд). Онро бояд тавре бурид, ки ҳарчи камтар истроф шавад. Барои дар бораи сари ҳар як масолехи нав дурудароз фикр кардан вақт намерасад. Ана аз ҳамин сабаб, ҳар дафъа саволи мурракқаби амалӣ ба миён меояд – чӣ тавр роҳи беҳтарини сарфакорона ва хушсифат буриданӣ онро бояд пайдо кард.

Ба синфи касбҳои табдилдиҳанда касби нишонагузор (дар киштисозӣ, металлкоркунӣ), либосбури ателии либосдӯзӣ ва гайраро дохил кардан мумкин аст.

Мехнати коргари ду касби дар поён овардашударо муқоиса кунед. Кадоме аз онҳо бо ҳалли вазифаҳои мураккаби амалий бисёртар вомехӯрад? Мотористи бетономези сайёр мувофиқи дастурамали муқарраршуда бо ёрии дастгоҳҳои интиқолдиҳанда ба агрегат сement, рег ва дигар масолехи зарурӣ меандозад. Агрегатро ба кор медарорад, онро ҳам мекунад ва бо ҳамин речайи муқарраршудаи истеҳсоли маҳлули бетонро таъмин мекунад. Ронандай скрепер пешоҳангӣ истеҳсолот буда, аввалин шуда берун аз роҳ корро сар мекунад; баъзан лозим меояд, ки қад-қади ҷарҳо ҳаракат кунад. Ронанда ба дуп ва чӣ тавр бо хок пур шудани он назорат мекунад. Вобаста ба хосияти хок (он метавонад сармозада, регнок, гилдор, сангдор ва г. бошад) речайи буриши онро ба танзим медарорад, ғафсии қабатеро, ки бояд гирифта шавад, тағиیر медиҳад. Ронанда ҳангоми кор ҳуҷҷатҳои техникиро ба роҳбарӣ мегирад.

Тақсимоти дар боло зикршудаи касбҳо шартӣ мебошад. Касбҳое мавҷуданд, ки нишонаҳои ду ё ҳатто се синфро то андозае дар бар мегиранд. Масалан, касби омӯзгор ба синфи касбҳои табдилдиҳанда дохил мешавад, аммо дар давраи имтиҳонот, вақте ки дониши талабагонро санҷида ба он баҳо медиҳад, мақсади меҳнати ў бештар гностикӣ мешавад. Челонгар-таъмиргар аввал носозии дастгоҳро ёфта, сипас онро бартараф мекунад, фикр мекунад, ки барои такрор наёфтани чунин носозӣ чӣ бояд кард. Дар ин ҷо се мақсади меҳнат: фикрӣ, табдилдиҳӣ ва тадқиқотӣ мавҷуд аст. Аммо дар ҳар як касб мақсади асосии меҳнатро муайян карда, мувофиқи он ба синфи муайян дохил кардан мумкин аст.



**Сартарош.** Мазмуни меҳнати сартарош чунин мебошад: мутобики самти муд ва хусусиятҳои тарҳи рӯй мӯйӣ сарро паст мекунад, метарошад, шона мезанад, ороиш медиҳад; баъди масҳ ва шустушӯ ба мӯйҳо маводиди химиявӣ ва маҳлулҳоро мемолад; бо истифода аз сӯзанакҳо ва бандакҳои маҳсус мӯйҳоро ранг мекунад. Сартарош бояд чунин донишҳоро дар фаъолияти меҳнатии худ донад: соҳт ва хусуси-

ятҳои пӯст ва мӯй; қоидаҳо, тарзҳо ва усулҳои ичрои кор; меъёри маҳбулҳои рангкунанда ва маҳбулҳои химиявӣ, таъсири онҳо ба мӯй ва пӯст; асосҳои ёрии аввалини тиббӣ. Сартарош бояд чунин сифатҳои муҳимми қасбӣ дошта бошад: табъи эстетикӣ; тасаввуроти эҷодкорӣ; покизакорӣ; меҳрубонӣ; қобилияти хуби муюшират; харакати тез ва саҳҳ; қобилияти муттамарказонидани дикқат; пуртоқатӣ. Барои сартарош шудан дар курсҳои кӯтоҳмуддати қасбомӯзӣ таҳсил бояд кард ё маълумоти ибтидии қасбӣ доштан лозим аст. Маҳдудиятҳои тиббӣ: реаксияи манфӣ ба маводди химиявӣ; бемориҳои пӯст; вайроншавии аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ, бемории варами рагҳо, вайроншавии мутобиқати ангуштони даст, асабоният, бемории шадиди чашм.



Қасбҳои гностикӣ (Г), қасбҳои табдилдиҳанда (Т), қасбҳои тадқиқотӣ (Т), синфи қасбҳо, сартарош, назоратчии техникӣ, назоратчии асбобҳои мусикӣ, ҳаррот, фурӯшандай молҳои истеҳсолӣ.



### *Кори амали*

1. Мустақилона дар алоҳидагӣ ҳар як хонанда қасби ба ҳуд шиносро интихоб кунад ва синфи онро эҷодкорона муайян намояд.
2. Мазмуни меҳнати фурӯшандаро таҳлил кунед.



### *Саволу супорииҳо барои санҷии*

1. Қасбҳо аз рӯйи мақсади меҳнат чӣ ҳел тасниф карда мешаванд?
2. Мақсади асосии ҳар як қасбро номбар кунед.
3. Барои чӣ тақсимоти қасбҳо ба синфҳо шартӣ аст? Кӯшиш кунед, ки ҷавоби асоснок дихед.
4. Аз қасбҳои корхонаи маҳаллаатон, ки мазмуни меҳнати онҳо зарурати ҳалли вазифаҳои мураккаби амалиро талаб мекунанд, мисол оред.
5. Оё барои сартарош эҷодкорӣ зарур аст?

## **10. Шуъбаҳо ва гурӯҳҳои касб. Шуъбаҳои касб.**

Вобаста ба воситаҳои меҳнат касбҳо ба шуъбаҳо тақсим мешаванд.

### **1. Касбҳое, ки ба истифодай меҳнати дастӣ вобастаанд (Д).**

Одамоне, ки ба ин касбҳо соҳибанд, аз олоти дастӣ ва механиконидашудаи меҳнат истифода мебаранд. Ба ин олот мурваттоб, нештар (корди ҷарроҳӣ), штихел (асбоб барои канҷакорӣ дар чӯб ё металл), рейсфедер (қалами нақшакашӣ), дастгоҳи ёнбарорӣ (намудҳои гуногуни мӯқалами нақҷошӣ), пармаи электрикӣ, рангпошак, болғаи пневматикӣ ва монанди инҳо доҳил мешаванд.

Асбобҳои дастӣ (ва механиконидашуда) монанди хунари дастӣ такмил меёбанд. Ҳангоми бо онҳо кор кардан, савияи баланди дониш, сабру тоқат, шавқи маҳсус доштан лозим аст.

### **2. Касбҳое, ки ба истифодай мошинҳои дастӣ идорашиаванда вобастаанд (М).**

Ба тарзи дигар, онҳоро касбҳои меҳнати мошинию дастӣ номидан мумкин аст. Ҳаррот, пармагар, мошинисти кран, тракторист, мошинисти соҳаҳои гуногун, мошинисти тепловоз аз қабили чунин касбҳоянд. Барои одамони бо ин касбҳо сарукурдошта на танҳо донишҳои технологӣ, балки малакаҳои меҳнати дастӣ, тайёр будан ба ҳодисаҳои файричашидшошт, ҷолоқӣ ва эҳтиёткорӣ, тайёр будан ба амалиёти таъчилий низ лозим аст.

### **3. Касбҳое, ки бо истифодай системаҳо, асбобҳои автоматонаида ва автоматӣ вобастаанд (А).**

Вобаста ба дараҷаи автоматикунонӣ ба дӯши коргар вазифаҳои гуногун – аз пурра идора кардани агрегат ва таъмири он сар карда, то назорат ба кори он ва ҳангоми зарурат даъват кардани мутахассис гузошта мешаванд. Намояндагони шуъбаи мазкури касбҳо оператори ҳатҳои автоматӣ, пӯлодгуздоз ва ғ. мебошанд.

### **4. Касбҳое, ки дар онҳо восита ва олоти функционалии меҳнатӣ афзалият доранд.**

Дар ин ҷо рафтор ва нутқи одам вазифаи олоти меҳнатро иҷро мекунад: ҳаракат, талаффузи овозҳо, қалимаҳо, ибораҳо, оҳангҳои маънодор ва ҳиссиёт, тафаккур, қиёфа. Ба ин шуъбаи касбҳо инҳо доҳил мешаванд: муаллим, мураббӣ, ровӣ, актёр, дирижёри оркестр.

Организми одам низ вазифаҳои функционалиро ичро карда метавонад (артистони балет, мураббии варзиш, сароянда, дорбози сирк).

Ба одамони дорои ин касб қобилияти дар хотир нигоҳ доштани қоидаҳо, маълумот, ба худ назорат кардан ва худро идора кардан хос аст.

Чор гурӯҳи касбҳо чудо карда мешаванд.

1. Мехнат дар микроклими муқаррарӣ (М). Ба ин гурӯҳ касбҳои муҳосиб, иқтисодчӣ, нақшакаш, омӯзгор ва ғайраро дохил кардан мумкин аст.

2. Мехнат дар ҳавои қушод ва шароити якбора паст шудани ҳарорати ҳаво (Х). Намунаи ин касбҳо: соҳтмончӣ, сӯхторхомӯшкун, мутахассиси соҳаи зироаткорӣ ва монанди инҳо.

3. Мехнат дар шароити ғайримуқаррарӣ: дар зери замин ва об, баландӣ, сехҳои тафсон, сехҳои заарнок (Н). Намунаи касбҳо: ронанда, коргари кон, ғаввос ва монанди инҳо.

4. Мехнате, ки коркунони ба он машғул баҳри саломатӣ ва ҳаёти одамон, барои сарватҳои муҳимми ҷамъиятӣ ва моддӣ масъулияти баланди маънавӣ доранд. Ба ин гурӯҳ касбҳои омӯзгор, духтур, нозири милитсия, муҳандис оид ба техниказ бехатарӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Албатта, тақсимоти мазкури касбҳо аз рӯйи шароити меҳнат шартист. Бисёр вақт меҳнати одамони як касб дар шароити гуногун сурат мегирад, аз ин рӯ, ҷиҳатҳои асосии онҳоро дар назар доштан лозим меояд.



**Фурӯшанд, назоратчӣ-хазинадор.** Мазмуни меҳнати касби фурӯшанд, назоратчӣ-хазинадор чунин мебошад: хизматрасонии харидорон; миқдор, вазн ва сифати молҳоро месанҷад; хисоби арзиши харидро мегузаронад; дурустии кори аппарати хазинавиро месанҷад; дар қабулкунӣ ва тайёर намудани мол барои фурӯш иштирок мекунад; талаботи харидоронро меомӯзанд; дар ороиш додани ҷойҳои намоиши мағоза ширкат меварзад. Бояд мутахассиси фурӯшанд, назоратчӣ-хазинадор инҳоро донад: навъҳо, таснифот, хусусиятҳо, таъйинот ва нарҳи чаканаи молҳои гурӯҳи муайян; намуди нуқсонҳо, соҳти аппарати хазинавӣ; прин-

сипхой оро додани чойхой намоиши магоза. Сифатҳои муҳимми касбии фурӯшанд, назоратчӣ-хазинадор инҳоянд: бодикӯатӣ; реаксияи тез; покизакорӣ; зеҳни тез; биниш ва шунавоии хуб; меҳру-бонӣ; пуртоқатӣ; қобилияти таваҷҷӯҳи худро тез иваз кардан; наму-ди зоҳирӣи ҷолиб. Барои фурӯшанд, назоратчӣ-хазинадор шудан дар курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ таҳсил бояд кард ё маълумо-ти ибтидоии касбӣ доштан лозим аст. Барои мутахассиси соҳаи савдо, назоратчӣ-хазинадор шудан бояд чунин бемориҳо надошта бошад: бемориҳои ҷашм ва гӯш; асабоният; бемориҳои системаи марказии асаб; вайроншавии функцияҳои аппарати такягоҳӣ-ха-рататӣ; бемории буғуми ангушти даст.



Касб, меҳнат, дастӣ, мошин, мошинҳои дастӣ идораshawанд, фурӯшанд, назоратчӣ-хазинадор, шароити гайримуқаррарӣ.



### **Кори амалӣ**

1. Мустақилона муайян кунед, ки касби ояндаи шумо ба қадом “гурӯҳӣ” касбҳо дохил мешавад ва онро асос-намоед.

2. Эҷодкорона муайян кунед, ки касби ояндаи шуморо ба қадом гурӯҳӣ касбҳо дохил намудан мумкин аст.



### **Саволу супоришҳо барои санҷии**

1. Касбҳо аз рӯйи олоти меҳнат ва шароити меҳнат чӣ ҳел тақсим мешаванд?
2. Дар бораи ҳусусияти ҳар гурӯҳи касб маълумот диҳед.
3. Ҳар як гурӯҳи касбҳоро тавсиф кунед.
4. Вобаста ба воситаҳои меҳнат касбҳо чигуна тақсим мешаванд?

## 11. Формулаи интихоби касб Профессиограмма (касбнома)

Чор қабати пирамида пур шудааст. Қабати панчумаш ҳоло холист. Дар он шумо бояд аломатҳои шартии касби интихобнамудаатон – формулаи онро бо якчанд ҳарф нависед. Ин ҳарфҳо ба намуд, синф, шуъба ва гурӯҳи касби писандидаи шумо мувофиқ меояд.

Масалан, шумо меҳоҳед, ки бо рустаний кор кунед, ба кори фаъоли табдилдиҳанда, бо олоти дастии меҳнат машғул бोшед, ба шарте ки меҳнати шумо ба шароити муқаррарии рӯзгор наздик бошад. Формулаи касб чунин аст:

ТТММ (намуди касби “одам – табиат”, табдилдиҳанда, меҳнати дастӣ, шароити меҳнат - М). Барои дарёфт кардани намуди касби муайян ҷустуҷӯи мақсаднок ба шумо кумак мепрасонад, масалан, касби меваю сабзавоткор (гулпарвар) ва дар даруни гармхона кор кардан, ба ин формула мувофиқ аст.

Шумо медонед, ки таснифоти касбҳо шартист. Дар асл, ба чанд намуд тааллук доштани касбҳо равshan маълум аст. Зоро ҳар як касб ҳатман нишонаҳои касби дигарро дорад. Вале донистан зарур аст, ки қадоми ин нишонаҳо асосӣ ва қадоми онҳо аз ҷиҳати аҳаммият дуюмдарача мебошанд. Ҳамаи инро бо роҳи ба формула дохил кардани индексҳои ҳарфӣ фаҳмидан мумкин аст. Барои мисол, шумо меҳоҳед, ки касби ояндаи шумо нишонаҳои намуди Т ва Б-ро дошта бошад. Яке аз касбҳои имконпазири он гулпарвар - боғбони ороишгар аст.

Мумкин аст, ки формулаи ба вучудомада ба гурӯҳи касбҳо мувофиқат накунад, яъне, дар ҳақиқат чунин касб вучуд надорад. Дар он сурат формуласо дигар карда, ба воқеият наздик овардан зарур аст. Дар ин ҳолат асоси интихоб бояд шиори «лозим», «метавонам», «мехоҳам» бошад. Калимаи «лозим» талаботи ба қадрҳои муайяндоштаи ҷамъиятро нишон медиҳад. Агар шумо ин ё он корро иҷро карда тавонед ва хоҳиши бо он машғул шуданро дошта бошеду он ба ҷамъият лозим набошад, дар ин сурат шавқу завқ ва қобилияти шумо муфид наҳоҳад буд.

Интихоби дурусти касб аз шумо донистани мазмун, хусусияти меҳнат ва муносибатро дар ҷараёни фаъолияти минбаъдаи меҳнатӣ тақозо мекунад. Машғулиятҳои таълимӣ, шаклҳои гуногуни корҳои беруназсинфӣ, меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ, воҳӯрию сӯҳбатҳо бо мутахассисҳо, мустақилона омӯхтани адабиёт ва ғайра манбаи ҷунин маълумотҳоянд.

Профессиограмма яке аз манбаъҳои муҳимми аҳборот дар бораи касб ба шумор меравад. Протессиограмма таснифи касб буда, талаботи асосии касбро ба сифатҳои шаҳсии инсон - сифатҳои фикрӣ, рӯҳӣ, ҷисмонӣ – дар бар мегирад. Ҳамаи профессиограммаҳо таҳминан аз рӯйи ҷунин нақшаша тартиб дода шудаанд:

- номи касб;
- аҳаммият ва мавқеи касб дар ҳоҷагии ҳалқ;
- намуди меҳнат: дастӣ, меҳаниконидашуда, автоматиконидашуда;
- ашё ва маҳсулоти меҳнат;
- дониш ва маҳорати зарурӣ барои иҷрои кор;
- шартҳои кор, ҷойи кор;
- реҷаи меҳнат (бахшиӣ, якрангӣ ва монанди инҳо) ва истироҳат;
- аз ҷиҳати тиббӣ манъ будан;
- талабот ба хислатҳои иродавӣ, корӣ ва дигар хислатҳои шаҳсият;
- таъсири касб ба шаҳсият: ба дараҷаи маданият, инкишофи фикрронӣ ва ҳулқу хислат ва монанди инҳо;
- роҳҳои гирифтани касб, тавсифи донишкадаҳои таълимӣ ва шартҳои доҳил шудан ба онҳо;
- инкишофи ояндаи касб;
- касбҳои ба ҳам наздик.

Дар бораи фаъолияти меҳнатии худ мулоҳиза ронда, профессиограммаи касби эҳтимолии худро тартиб додан мумкин аст. Ин кор имкон медиҳад, ки шумо моҳияти касби ояндаатонро дониста, ба он мувоғиқ будани худро муайян кунед. Тартиб додани профессиограмма барои муайян кардани он сифатҳои муҳимми касбие, ки шумо дар худ бояд ташаккул ва ё инкишоғ

диҳед, низ ёрӣ мерасонад (онҳо бояд асоси нақшай интихоби касбро ташкил диҳанд). ҳангоми тартиб додани профессиограмма аз мақолаҳои энсиклопедияи «Мир профессий» (Олами касбҳо) ва нашрияҳои гуногуни дорои маълумотномаҳо истифода бурдан мумкин аст. Як қисми маълумоти дорои хусусияти амалиро аз сӯҳбати мутахассисони корхонаи базавӣ ё маслиҳатгар оид ба интихоби касб дарёфт кардан мумкин аст.



**Суратгир.** Мазмуни меҳнати касби суратгир чунин мебошад: суратҳои якка ва гурӯҳҳои хурдро дар дохили бино ва берун аз он мегирад; аксбардории технологи объектҳои бехаракатро мегузаронад; аксбардории манзаравиро ичро мекунад; тарзҳои равшанидиҳиро интихоб мекунад. Бояд суратгир инҳоро донад: техникаи аксбардорӣ; схемаҳои асосии равшанидиҳӣ; андоза ва хосиятҳои аксбардории рақамӣ; коркарди аксҳои рақамӣ дар компьютер, чопкуни онҳо. Сифатҳои муҳимми касби суратгир: зеҳни бадеӣ; бодиққатӣ; пуртоқатӣ; ҳисси рангҳо; биниши хуб. Барои суратгир шудан маълумоти ибтидоии касбӣ лозим аст. Суратгир бояд чунин бемориҳоро надошта бошад: биниши бад; вайроншавии ҳисси рангҳо.



Олоти меҳнат, гурӯҳои касбҳо, шароити меҳнат, формулаи интихоби касб, қабати пирамида, таснифоти касбҳо, “лозим”, “метавонам”, “мехоҳам”, суратгир.



### ***Кори амалий***

1. ТТММ-ро мустақилона шарҳ диҳед.
2. Формулаи касби интихобкардаи эҳтимолии худро эҷодкорона тартиб диҳед.



## Саболу супоришиҳо барои санҷии

1. Формулаи интихоби касб чист?
2. Формулаи интихоби касб барои сарфаҳм рафтан ба олами касбҳои гуногун чӣ гуна ёрӣ мерасонад?
3. Формулаи интихоби касби эҳтимолии худро тартиб дода, кӯшиш кунед касби муайяни ба он мувофикро ёбед.
4. Мазмуни фаъолияти меҳнатии суратгирро шарҳ дидҳед.
5. Профессиограмма чист?
6. Профессиограмма ба шахси интихобкунандай касб чӣ хел ёрӣ расонида метавонад?

## 12. Экскурсия

Моҳияти саёҳат (экскурсия) иборат аз он аст, ки он яке аз шаклҳои маърифати ҷаҳони атроф аст, ки аз ду унсури мухим ташкил ёфтааст: нишон додани объект ва ҳикояе дар бораи он. Агар экскурсия аз намоиш маҳрум карда шавад, пас он экскурсия наҳоҳад буд, балки танҳо лексия ё сухбат аст. Самараи таъсири экскурсия ба шуури хонандагон ҳадди ақал аст.

### Ҷадвали 2. Мақсад, вазифа ва шаклҳои гузаронидани экскурсия

№ п/п?	Мақсад	Вазифа	Шакли гузаро- нидан
1.	Фароғат	Чустучӯи гиёҳҳои шифо- бахш, буттаме- ва, занбӯруғ, мева ва гайра.	Сайргушт
2.	Таълимӣ	Васеъ намудани дониши фанҳои таълимӣ (бота- ника, ҷуғрофия, таъриҳ, техно- логия)	Дарси бе- рун аз синф

3.	Илмӣ	Зоҳир кардани экспонатҳо барои осорхонаи кишваршиносии муассиса	Экспедитсия (сафар ё саёҳати илмӣ)
4.	Таҳсилоти умумӣ	Васеъ намудани ҷаҳонбинии фарҳангӣ	Суҳбатҳо, маълумоти экскурсионии саёҳӣ
5.	Фарҳангӣ-маърифатӣ	Баланд бардоштани сатҳи дониш оид ба таъриҳ, меъморӣ, адабиёт, технология ва дигар соҳаҳо	Экскурсия гуногунчабҳаи хулоsavӣ
6.	Фарҳангӣ-тарбиявӣ	Аз ҳудкардани дониш дар мувофиқат бо тарбия	Экскурсияи мавзӯйӣ

Дар шакли кӯтоҳ моҳияти саёҳатро чунин муайян кардан мумкин аст: саёҳат ин маҷмӯи донишҳоест, ки ба як гурӯҳ хонандагон дода шудааст ва низоми муайяни амал барои интиқоли онҳоро ташкил медиҳад. Намоиши объект зери роҳна-моии мутахассисони роҳбарикунанда сурат мегирад, дар ҳоле ки роҳбалад ҳамзамон нишон медиҳад ва дуруст дида тавонистанро таълим медиҳад.

## БОБИ З БАРҚ ДАР РҮЗГОР

### 13. Энергетика

Маълумоти мухтасар оид ба истеҳсоли нерӯи барқ. Ҳаёти имрӯзай инсонро бе истифодай нерӯи барқ тасаввур кардан хеле душвор мебошад. Шаҳодати ин он аст, ки дар тамоми соҳаҳои хочагии халқ барқ ба таври васеъ истифода мешавад. Асбобҳои таъминкунандай рӯшной гармидӣ, техникаи гуногуни рӯзгор, аз ҷумла мошинаҳои ҷомашӣ, дарзӯзӣ, мошинаҳои электронии ҳисоббарор, яхdon, уту, чангкашак, фен, мӯйхушкунак, лаҳимкунанд (паяльник), ки меҳнати инсонро сабук ва вактро барои иҷрои корҳои рӯзгор сарфа менамоянд, бо нерӯи барқ кор мекунанд.

Энергетика яке аз соҳаҳои қалонтарини хочагии халқ буда, истеҳсол, ба дигар намуд мубаддал намудан, нақл ва истифода бурдани намудҳои гуногуни нерӯро дар бар мегирад.

Натиҷаҳои охирини ин соҳа аз он иборат аст, ки нерӯи фоиданоки барқ ҳосил карда мешавад, ки он ба истеъмолкунанда интиқол гардида, кори фоиданоки мошинаҳои гуногуни саноатӣ ва рӯзгорро таъмин мекунад.

Намудҳои асосии захираҳои энергетика сӯзишвориҳои органикӣ (ангишт, нафт ва гази табиӣ), нерӯи атом, бод, офтоб ва ҷашмаҳои гарм мебошанд.

Аз нерӯи оби равон, нерӯи атом, нерӯи бод, офтоб, ҷашмаҳои гарм ва сӯзишвориҳо истифода бурда, нерӯи барқ истеҳсол карда мешавад.

Мувофиқи истифодаи захираҳои нерӯӣ нерӯгоҳҳои барқӣ чунин тасниф карда мешаванд:

- НБГ (нерӯгоҳи барқи гармӣ) истгоҳи барқии гармидиҳанда аз ҳисоби нерӯи сӯзишворӣ;
- НБО (нерӯгоҳи барқи обӣ) – истгоҳҳои барқии обӣ аз ҳисоби нерӯи оби равон коркунанда;
- НБА (нерӯгоҳи барқи атомӣ) – истгоҳҳои атомӣ аз ҳисоби нерӯи атом;
- НБМ (нерӯгоҳи барқи маддӣ) – истгоҳи барқӣ аз нерӯи мадди обии уқёнусу баҳрҳо;

Инчунин истгоҳдо мавҷуданд, ки аз ҳисоби неруи бод офтоб ва ҷашмаҳои гарм кор мекунанд.

Аввалин нерӯгоҳи барки гармӣ соли 1882 дар Нью-Йорк, (ИМА) саҳта шудааст. Соли 1883 дар Петербург (Русия), соли 1884 дар Берлин (Олмон) чунин нерӯгоҳ соҳта ба истифода дода шуд.

Таҷҳизоти асосии ин истгоҳдоро деги буғӣ, асбобҳои гармкунанда, турбинаҳои буғӣ ва генераторҳо ташкил медиҳанд. Ду наਮуди турбинаҳои буғӣ: конденсатсионӣ ва гармкунанда истифода бурда мешаванд. Агар турбинаи буғии конденсатсионӣ истифода бурда шавад, он гоҳ истгоҳро нерӯгоҳи барки конденсатсионӣ меноманд. Дар ин гуна истгоҳ буғ дар конденсаторҳо конденсатсия (чамъ) шуда, баъд тавассути насос боз ба деги буғӣ баргардонида мешавад ва дар он ҷо аз нав гарм шуда, ба шакли буғ боз ба турбина меояд. Коэффициенти кори ин гуна истгоҳҳои барқӣ 35–42 фоизро ташкил медиҳад. Ин гуна истгоҳи барқӣ бори аввал бо ташаббуси муҳандиси рус Р. Классон солҳои 1912–1914 дар наздикии шаҳри Москва соҳта шуд. Дар ин истгоҳ сӯзишвории маҳаллӣ–торф истифода бурда шуд (тавоноии он 15 Мвт-ро ташкил медод).

Дар нерӯгоҳи барки атомӣ ба сифати сӯзишворӣ нерӯи реактори ядроӣ хизмат мекунад. Дар доҳили реактор таҷзияи занчирии идорашавандай уран – 235 (235 И) ва плутоний – 239 (239 Ри) мегузарад. Дар вақти тақсимшавии 1 г уран ё плутоний энергияе ба вучуд меояд, ки дар вақти сӯхтани 2800 кг сӯзишворӣ ҳосил мешавад. Сӯзишворӣ дар реактор ҷойгир карда шудааст, ки онро унсури гармичудокунанда меноманд ва он аз “дилак” ва қабати герметикӣ иборат аст. Ин унсур дар минтақаи фаъол ҷойгир буда, дар вақти кори реактор гармӣ аз он тавассути об ё газ, ки ҳамчун манбаи гармӣ дар минтақаи фаъол ҳосил гардидааст, қашида гирифта мешавад. Гармӣ аз реактор бо генератори буғӣ, ки дар минтақаи фаъол ҷойгир аст, аввал ба энергияи доҳилии буғ, сипас ба неруи барқ мубаддал мешавад. Дар рафти кори реактор концентратсияи изотопҳо кам мешавад, яъне сӯзишворӣ сӯхта тамом мешавад. Барои ҳимояи кормандони нерӯгоҳи барки атомӣ аз радиоактивҳо атрофи реактор бо қабати бетонӣ, қўргошимӣ ва пўлодӣ рўйпӯш карда шудааст. Бинои истгоҳ бо системai шамолдиҳии маҳсус ҷиҳозонида шудааст.



*Расми 27. Нерўгоҳи барқи атомӣ*

Дар Тоҷикистон солҳои 1944-1948 дар дарёи Сир истгоҳи Фарҳод ба истифода дода шуд. Соли 1954 истгоҳи «Дӯс-тии халқо» дар Қайроққум сохта ба истифода дода шуд, ки тавононияш 200000 кВт мебошад. Дар дарёи Вахш нерўгоҳи Норак, ки тавононияш 2,6 МкВт аст, ба истифода дода шудааст.


Яке аз калонтарин нерўгоҳи барқи Тоҷикистон нерўгоҳи барқи обии “Рофун” мебошад. Лоиҳаи ин соҳтмон ҳанӯз соли 1974 тасдиқ шуда, давраи омодагии он соли 1986 оғоз ёфта буд. 27-уми декабри соли 1987 дарёи Вахш баста шуда, корҳои соҳтмонӣ вусъат ёфтанд. Вале баробари пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ корҳои соҳтмонии ин иншоот боздошта шуд. Нерўгоҳ аз 6 ҷарҳа иборат аст, ки қудрати ҳар қадом 600 мегаваттро ташкил медиҳад. Сарбанди нерўгоҳи “Рофун” бо иртироҳи 335 метр аз сатҳи замин ва иқтидори 3600 мегаватт, калонтарин нерўгоҳи барқи обӣ дар минтақа ба ҳисоб меравад.



*Расми 28. Нерӯгоҳи барқи обии “Рогун”*


Нерӯгоҳи барқи гармӣ истгоҳест, ки на танҳо нерӯи барқ, балки барои гармкунии хонаҳои истиқоматӣ ва таъмини онҳо бо оби гарм буғ низ истеҳсол мекунад.

Нерӯгоҳи гази турбинавӣ истгоҳест, ки ба сифати сӯзишворӣ гази табиӣ ё сӯзишвории моёро (керосин, мазут) истифода мебарад.



*Расми 29. Нерӯгоҳи барқи гармӣ (Душанбе 2)*

Нерӯгоҳи барқи дизелӣ истгоҳест, ки аз як ё якчанд элек трогенераторҳои муҳаррики дизелдор иборат буда, онро дар ядак (присеп)-ҳои автомобил, истгоҳҳои роҳи оҳан ва ҳар гуна чойҳо гузоштан мумкин аст.




*Расми 30. Инициоли барқ*

Неруи барқи моддій истгоҳест, ки аз ҳисоби неруи мадди оби баҳр ё уқёнус кор мекунад. Он дар соҳили уқёнус кор мекунад. Дар соҳили уқёнус сарбанд (плотина) сохта, ҳавза ҳосил мекунанд. Агар баландии амплитудаи мавчи об аз 4 м зиёд болшад, он турбинаро ҷарҳонида метавонад.

Дар ҷаҳон ҷунин истгоҳ аввалин маротиба дар Фаронса соли 1966 бо тавоноии 240 МВт сохта шудааст.

Яке аз аввалин истгоҳҳои бодӣ солҳои 1929–1930 дар Курск (Русия) бо тавоноии 100 Квт сохта шудааст.



*Расми 31. Манбаъҳои барқ*

Яке аз роҳҳои ба нерӯи барқ табдил додани нерӯи нури офтоб истифодаи батареяҳои офтобӣ мебошад, ки онро дар қишиҳои қайҳонӣ ва техникии ҳарбӣ дидан мумкин аст.

Дар мамлакати мо истеъмолкунандай асосии нерӯи барқ са-ноат мебошад. Корхонаҳои мошинсозӣ, металлургияи сиёҳ ва ранга, соҳаҳои коркарди металл, химиявӣ, асбобсозӣ зиёда аз 65% нерӯи барқро истифода мебаранд. Қариб 75 фоизи нерӯи барқ барои кори муҳаррикҳои гуногун ва асбобҳои равшани-диҳанда, гармкунанда, кафшеркунанда сарф мешавад. Барои нақлиёт, ҳамагӣ 9 фоизи нерӯи барқ рост меояд, ки ин ҳам барои

роҳи оҳан ва равшанқунии роҳҳо истифода мешавад. Дар соҳаи кишоварзӣ низ қариб 10 фоизи нерӯи барқ сарф мешавад.

Барои пухтани 38 кг, нон, бофтани  $1\text{m}^2$  матоъ, истеҳсоли 1,5 кг коғаз ва 14,5 кг орд 1 кВт қувваи барқ сарф мешавад.



### **Васлгари барқӣ оид ба равшаннамоӣ.**

Мазмуни меҳнати касби васлгари барқӣ оиди равшаннамоӣ чунин аст: намудҳои гуногуни ноқилҳоро чен карда мекашад; хатти равшаннамоии дохилӣ ва берунӣ, қандилҳоро васл менамояд; ангораҳои қубурҳоро барои қашидани симҳо қашида онро месанҷад; нуқтаҳои тақсимотӣ-муҳофизатиро васл мекунад. Бояд мутахассиси васлгари барқ инҳоро донад: қоиди аломатгузории роҳҳои барқӣ; қашидани ноқил; нақшҳои баркии таҷхизоти васлшаванд; тартиби ҷобаҷузории арматураҳо; тартиби фазагузории ноқили қашидашуда ва тарзҳои санчиши нақшҳои тартибдодашуда; асосҳои таъсир ва нақшҳои максималии муҳофизати барқӣ; тарзҳои санчиш ва наасби таҷхизоти идоракунанда, сигналдиҳанда ва автоматика. Сифатҳои муҳимми касбии мутахассиси васлгари барқӣ оиди равшаннамоӣ инҳо мебошанд: серҳаракатӣ; мувозинати хуб; бодикӯатӣ. Барои ба касби васлгари барқӣ оид ба равшаннамоӣ соҳиб шудан чунин маълумотҳоро доштан лозим аст: маълумоти ибтидоии касбӣ, маълумоти миёнаи маҳсуси касбӣ, маълумоти олӣ. Соҳиби ин касб бояд бемории узвҳои ҳаракат; бемории ҷашм ва гӯш; бемориҳои асад ва рӯйӣ надошта бошад.



Энергетика, захираҳои энергетика, НБГ (нерӯгоҳи барқи гармӣ), НБО (нерӯгоҳи барқи обӣ), НБА (нерӯгоҳи барқи атомӣ), НБМ (нерӯгоҳи барқи маддӣ), васлгари барқӣ оид ба равшаннамоӣ.



### **Кори амалӣ. Шиносой бо нерӯгоҳи барқи обӣ**

1. Расми нерӯгоҳи барқи обии дар китоб тасвир шударо арзёбӣ намоед.
2. Таҷхизоти асосии истеҳсоли неруи барқро мустақилона номбар кунед.

3. Дар бораи нерӯгоҳҳои барқи обии Тоҷикистон маълумот дихед.

4. Дар бораи истеъмолкунандагони асосии нерӯи барқ мустақилона маълумот дихед.



### *Саволу супорииҳо барои санҷии*

1. Энергетика чист?
2. Сӯзишвориҳои органикро номбар кунед.
3. Сӯзишвориҳои моёй кадомхоянд?
4. Оид ба НБО маълумот дихед.
5. Оид ба НБГ маълумот дихед.
6. Оид ба АБГ чиро медонед?
7. Оид ба НБА маълумот дихед.
8. Нерӯи барқро асосан дар кадом соҳаҳо истифода мебаранд?

## **14. Маълумот дар бораи занчири барқӣ ва унсурҳои он аст.**

### **Нақшай занчири барқӣ ва аломатҳои шартӣ**

Таҷхизоти барқӣ иншооте аст, ки нерӯ истеҳсол мекунад, ба намуди дигари нерӯ табдил медиҳад, онро тақсим мекунад ва истифода мебарад. Он аз қисмҳои соҳтмонӣ, конструксионӣ ва интиқолӣ иборат аст.

Ба қисми соҳтмонӣ биноҳое, ки аз хишти пухта, оҳану бетон ва металл соҳта шудаанд, дохил мешаванд.

Ба қисми конструксионӣ мошинҳо ва дастгоҳҳое, ки бо нерӯи барқ кор мекунанд, дохил мешаванд.

Ба қисми интиқолӣ ноқилҳо ва кабелҳо дохил мешаванд.

Тамоми таҷхизот мувофиқи вазифа, шиддат ва ҷойи истифодабарӣ тасниф карда мешавад.

Мувофиқи таъйинот таҷхизоти барқӣ истеҳсолкунанда, табдилдиҳанда, тақсимкунанда ва истифодабаранда мешаванд.

Генераторҳои барқӣ таҷхизоти барқии истеҳсолкунанда ҳисобида мешаванд.

Таҷҳизоти барқии табдилдиҳанда аз дастгоҳҳои гуногун иборат буда, шиддат (F) В ва қувваи ҷараён (I) А-ро тағиیر медиҳад. Ба чунин таҷҳизот трансформаторҳо, танзимгарҳои ҷараён доҳил мешаванд.

Ба қисмҳои тақсимкунанда кабелҳо ва ноқилҳо доҳил мешаванд.

Қисми истифодабарандай барқ истеҳсолқунандаҳо ҳисобида мешаванд, ки нерӯи барқро ба нерӯи меҳаникӣ ва дигар намуди нерӯ (мухаррики барқӣ, дастгоҳҳои кафшеркунӣ, асбобҳои рӯзгор, иншооти рӯшноидиҳанда ва ғайра) табдил медиҳанд.

Таҷҳизоти барқӣ вобаста ба он, ки дар бино ё ҳавои кушод ҷойгир аст, аз ҳам фарқ мекунад. Инчунин, вобаста ба бузургии шиддати кории истифодабарандай таҷҳизоти барқии шиддатнокиаш то 1000 В ва зиёда аз он вучуд дорад.

Таҷҳизоти барқие, ки дар рӯзгор ва биноҳои саноатӣ истифода мегарданд, ба намуди аввал доҳил мешаванд.

Хатҳои интиқоли ҷараён, истгоҳҳои барқ ба намуди дуюм доҳил мешаванд.

Истеҳсол, интиқол ва истифодаи барқ бо бузургии муайяни шиддатҳои номиналӣ ба роҳ монда мешавад. Шиддати номиналӣ шиддатст, ки бо он таҷҳизоти барқӣ кор мекунад. Ин шиддат дар шиносномаи истеъмолқунандаи барқ ё дар ҷои маҳсуси он навишта мешавад. Барои таҷҳизоти барқӣ чунин шиддати номиналии стандартӣ қабул карда шудааст: 6; 12; 24; 36; 42; 60; 110; 220; 380 В;

Мувофиқи ГОСТ-и шабакаҳои барқӣ бузургии шиддати номиналии манбаъҳои барқ ва қабулқунандаи онро ба се гурӯҳ чудо мекунанд: то 100 В, аз 100 В то 1000 В, зиёда аз 1000 В.

Шиддати таҷҳизоти барқӣ 127 В, 220 В, 380 В, 600 В мебошад.

Барои таъминоти дохилии истеҳсолӣ ва шабакаҳои тақсимкунандаи шаҳрӣ ва ноҳиявии барқ шиддатҳои 6, 10, 20 кВ истифода бурда мешавад. Барои интиқоли нерӯи барқ ба масофаҳои дур шиддати зиёда аз 35 кВ зарур аст.

Манбаи ҷараён, истеъмолқунанда, соҳти коммуникатсионӣ, ки байни ҳам бо ноқилҳо ҳамчун (контури) сарбаста васл шудааст, занчири барқӣ номида мешавад. Агар занчири барқӣ сарбаста бошад, бо он барқ интиқол меёбад ва агар ягон ҷои ноқил

чудо шавад, چараёни он қатъ мегардад. Занцири сода аз чор унсур: манбаи چараён, калид, چارоги тафсониш ва ноқил иборат аст. Лекин ба занцири барқӣ боз дигар таҷхизоти барқӣ метавонад васл шавад ва он гоҳ қашидани нақшай ин гуна занцир мушкил мегардад. Бинобар ин, дар электротехника занцири барқӣро дар нақша бо ёрии алломатҳои шартӣ тасвир менамоянд.

Тасвири графикии таҷхизоти барқӣ ё қисмҳои он бо ёрии алломатҳои шартӣ “нақшай барқӣ” номида мешавад.

Нақшайи барқӣ аз ҳамдигар фарқ доранд: нақшайи соҳторӣ, принсиپиалӣ ва насбӣ ё монтажӣ.


Нақшай содакардашудае, ки дар он қисмҳои асосии таҷхизоти барқӣ ва васли он нишон дода шудааст, нақшай соҳторӣ номида мешавад.



Расми 32. Нақшай соҳторӣ

Дар расми 32 нақшай соҳтории таҷхизоти равшанидиҳандай хонаҳои истиқоматӣ (як қабати хона нишон дода шудааст).

Нақшайе, ки дар он аз қадом қисмҳо иборат будани таҷхизоти барқӣ ва тартиби васли байниҳамдигарии онҳо дар тасвири графикии шартӣ нишон дода шудааст, нақшай принсиپиалӣ номида мешавад.

















Расми 33. а) Нақшай принсиپиалии занцири одӣ.







б) Нақшай насбӣ ё монтажии занцири одӣ.

Нақшайе, ки дар он гайр аз васл боз тартиби ҷойгиршавии таҷхизоти барқӣ нишон дода шудааст, нақшай насбӣ ё монтажӣ номида мешавад.

**Чадвали 3. Аломатхой шарттии асбобхой баркӣ**

№	Ифода	Намуди асл	Ном
1			Муқовимати ғунҷоиши тағийирёбанда
2			Муқовимат
3			Конденсатор
4			Ноқил
5			Фурӯзонак

6			Ноқили реалӣ
7			Фалтак
8			Муқовимати тағйирёбандা
9			Пайванҷкунанда
10			Элементи таъминоти батарея

11			Химоякунандаи мұяқій
12			Зуммер
13			Диоди рұшноидиңдана
14			Мухаррики барқы
15			Амперметр
16			Омметр
16			Волтметр



Расми 34. Асбобұзған власкунандай нокулхоу барқы



**Васлгари баркӣ оид ба хизматрасонии техниکӣ ва таъмири таҷҳизоти баркӣ.** Мазмуни меҳнати касби васлгари баркӣ оиди хизматрасонии техниکӣ ва таъмири таҷҳизоти баркӣ чунин аст: корҳои таъмирий ва хизматрасонии таҷҳизоти барқии саноатиро ичро менамояд; трансформаторҳоро ба кор медарорад, бозмедорад ва аз наزار мегузаронад; ҳолати изоляторҳоро месанҷад; муҳаррикҳои баркӣ, генераторҳои шиддати доимӣ ва тағиیرёбандаро таъмир мекунад. Бояд мутахассиси соҳаи васлгари баркӣ оид ба хизматрасонии техниکӣ ва таъмири таҷҳизоти баркӣ инҳоро донад: асосҳои электротехника; соҳт, тарзҳои кор ва таъйиноти таҷҳизоти барқии дастгоҳҳои саноатӣ; тарзҳои кор ва қоидаҳои истифодаи таҷҳизоти барқсанҷӣ; тарзи қашидани кабелҳо; технологияи корҳои чelongarӣ ва васлкунии баркӣ; қоидаҳои хондани схемаҳои корӣ ва схемаҳои электротехникӣ. Сифатҳои муҳимми касби васлгари баркӣ оид ба хизматрасонии техниکӣ ва таъмири таҷҳизоти баркӣ чунин аст: ҷашми тезбин; зеҳни тез; қобилияти дар баландӣ кор кардан. Барои соҳиб шудан ба касби васлгари баркӣ оид ба хизматрасонии техниکӣ ва таъмири таҷҳизоти баркӣ маълумоти ибтидоии касбӣ, маълумоти миёнаи маҳсуси касбӣ, маълумоти олӣ доштан зарур аст. Маҳдудиятҳои тиббӣ: бемории ҷашму гӯш; бемории бехушшавӣ; тарс аз баландӣ; бемории раҳои дил.



Таҷҳизоти баркӣ, интиқоли ноқилҳо, генератори баркӣ, кабелҳо, муҳаррики баркӣ, шиддат, шабакаҳо, занчири баркӣ, аломатҳои шартӣ, васлгари барк оид ба хизматрасонии техниکӣ ва таъмири таҷҳизоти баркӣ.



### ***Кори амали***

1. Бо нақшай занчири баркӣ шинос шавед ва онро дар дафтаратон кашед.
2. Мувоғики нақша тавассути ноқилҳои васлкунанда ҷароғи тафсониши HL-ро ба манбаи барк бо калиди SA васл кунед.

3. Фишанги дастай калиди SA-ро санчед ва онро ба занцир пайваст кунед.



### *Саволу супоришиҳо барои санҷии*

1. Таҷхизоти барқиро мустақилона номбар қунед.
2. Ба таҷхизоти барқӣ характеристика дихед.
3. Шиддати номиналӣ чист?
4. Чӣ гуна занцирро “барқӣ” меноманд?
5. “Нақша” гуфта чиро меноманд?
6. Аломатҳои шартии таҷхизоти барқиро эҷодкорона пайиҳам нависед.

## **15. Соҳти ҷароғҳои барқӣ, патрон, калид, вилка**

Намуд ва таъйиноти симу изоляторҳо

Инсоният дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳама вақт талош мекард, ки аз ҳисоби истифодаи оташ, шамъ, ҷароғҳои керосинӣ ва ҷароғҳои тафсониш торикиро бартараф намояд. Аввалин ҷароғи тафсониш соли 1873 аз тарафи А.Н.Лодигин (1847–1923) ихтироъ карда шуд. Қисми шӯъладиҳанда, аввал аз ангишт иборат буда, рӯшноии зард медод.


Олими амрикоӣ Т.Эдисон (1847–1931) низ дар ин соҳа ҷароғҳои назаррас кардааст.

Дар ҳаёти инсон нақши асбобҳои барқии рӯшноидиҳанда хеле бузург аст. Дар натиҷаи пешравии соҳаҳои электротехника ва электроника, намудҳои асбобҳои сарфаҷӯи энергия оғарида шуданд. Ҳоло аз намудҳои зерини асбобҳои рӯшноидиҳанда истифода бурда мешавад:

- қандилҳои шифтӣ ва деворӣ;
- ҷароғҳои рӯйимизӣ;
- қандилҳои LED ва панелҳои LED;
- тасмаҳои диодӣ;
- ҷароғҳои тасфон;
- ҷароғҳои луминесцентӣ;
- ҷароғҳои диодии рӯшноидиҳанда

- чароғхой галогенӣ
- чароғхой светодиодӣ (чароғхой диодии рӯшноидиҳанда);
- чароғҳо ва қандилҳои витражӣ.


**1. Чароғи тасфон** манбаи барқиест, ки дар натиҷаи гарм шудани ноқили металлӣ (волфрам) мавҷи рӯшноиро ба вуҷуд меорад.



Расми 35. Соҳти маркиби чароғи тасфон

Бартарии чароғҳои тафсон дар камхарҷ будани онҳост, инчунин диапазонашон қувваи васеъ дорад. Камбудиашон – равшаний баланд (таъсири манфӣ ба босира), муддати истифодаи кӯтоҳ, яъне муддати корбурд то 1000 соат муқаррар шудааст.


**2. Чароғи галогенӣ** чароғи тафсонест, ки ба шишаи он гази буферӣ доҳил карда шудааст. Буғи чароғи галогенӣ аз бром ё йод иборат аст. Ин хусусият муддати коршоямии чароғро то 2000-4000 соат мерасонад. Файр аз ин, чароғ ҳарорати спиралро низ боло мебарад. Ҳарорати чароғи галогенӣ то 3000 К ташкил медиҳад. Намудҳои зерини чароғҳои галогенӣ мавҷуданд: чароғҳои китдори галогенӣ, чароғҳои колбадори беруни галогенӣ, чароғҳои капсуладори (ангуштии) галогенӣ.



Расми 36. Чарогҳои галогенӣ

**3. Чароги луминесцентӣ** аз дарун бо қабати нозуки фосфор пӯшонида шудааст, дар ҳар ду нӯгаш найи мӯҳрзадаи шишаний чойгир гардидааст. Чароги луминесцентӣ аз тарафи академики рус С.Вавилов (1891-1951) ва шогирдонаш ихтироъ карда шудааст. Найчай шишагине, ки сатҳи дохилии он бо люминифор рӯйпӯш карда шудааст, дар зери таъсири разряди буғи гази симоб, ки дар дохилии найчайи шишагини герметикӣ ҳосил мешавад, рӯшнӣ медиҳад.

Дар асл, чарогҳои луминесцентӣ шакли такмилёftai чароги тафсанда мебошанд. Чарогҳои луминесцентӣ нисбат ба чарогҳои тафсон таҳминан 5 маротиба бештар қувваи баркро сарфа менамоянд.



Расми 37. Чароги луминесцентӣ: 1 – симоб; 2 – пойи шишии хатдори барқӣ; 3 – найи пур аз газ; 4 – нуқтаи хат; 5 – панели магз; 6 – катоди эмиттерпӯш.

**4. Чароги неонӣ** чарогест, ки он даруни баллони пур аз гази инертии заряднокшуда ба ду электроди дискмонанд ё си-

линдрмонанд чосозӣ шудааст. Афзалияти он: эффекти равшани нур, муддати тӯлонии истифода (то 80 000 соат), бесадо кор мекунад. Ҷиҳатҳои манғӣ: мавҷуд будани моддаҳои зарарнок, эҳтиёҷ ба трансформатори иқтидораш баланд, нозуқ ва нарҳаш баланд.



Расми 38. Чароги неонӣ

**5. Чароғҳои светодиодӣ.** Чароғҳои LED (анг. Light-Emitting Diode – диоди нурдиҳанд) энергияро сарфа менамояд ва дар тафовут аз чароғҳои луминесцентӣ моддаҳои симобиро дар таркиби худ надоранд. Аз ин сабаб, яке аз манбаъҳои аз нигоҳи экологӣ тоза ба ҳисоб меравад. Ин намуди чароғҳо барои равшан намудани корхонаҳои саноатӣ, хонаву манзил ва кӯчаҳо истифода мешаванд. Афзалияти чароғҳои LED:

- тӯлонӣ истифода мешаванд, одатан, аз даҳ ҳазор то сад ҳазор соат;
- самараи калон ва ҳарчи энергия кам, ки истеъмоли энергияи чароғҳои LED 1/20 қисми лампаи галогениро ташкил медиҳад;
- нури баланди сифатнок;
- соҳти чароғҳои LED сода аст, соҳти дохилии онҳо бо қатрони эроксиди шаффофт пӯшонида шудааст ва ба ҳар гуна зарба тобовар аст.

#### Камбуни чароғҳои LED:

- арзишаш (нарҳаш) баланд;
- каме мураккаб аст;
- қуввати бештари LED як хел нест.



*Расми 39. Чарогъои светодиодӣ*


Электропатрон барои пайваст намудани чароги тафсониш ба занцири барқӣ пешбинӣ шудааст. Мувофиқи таъйинот соҳти он гуногун мешавад, яъне бо шакл, андоза, масолеҳи таркиб ва соли истеҳсол фарқ мекунад. Ҳар як патрон новобаста аз шакл ва андоза қобилияти пайвандшавии чараёни барқ бо чароги тафсонишро дорад. Қисми барқгузари он дилаки чинӣ буда, дар дохили корпус ҷойгир карда шудааст.



*Расми 40. Намудҳои электропатрон*

Калиди барқ барои пайваст ва ҷудо кардан занцири барқӣ хизмат мекунад. Калиди барқ аз асос, тана ва контактҳои бехаракат ва ҳаракатнок иборат аст. Контактҳои калиди барқ аз масолеҳи мисин ё биринҷӣ сохта мешаванд. Контактҳои барқгузар дар дохили бадана ҷойгир карда шудаанд ва ҳимояи гер-

метикй доранд. Калидҳо мувофиқи сохторашон деворӣ, кушод ва дохилӣ, овезон, тугмачашакл мешаванд. Қувваи ҷараёни асари калидҳои баркӣ ба 6 А баробар мебошад.



Расми 41. Калидҳо

Вилкаи барои интиқоли ҷараёни барк ба истеъмолкунандаҳои барк (чароғҳои рӯшноидиҳанда, асбобҳои гармкунанда, телевизорҳо ва ғайра) тавассути розеткаҳо истифода мешавад.

Вилкаи штепселий аз асос ва ду пайвандаки (шифт) мурватдор барои мустаҳкам намудани ноқилҳо иборат аст. Қисми ҷараёнгузари он дар дохили бадана ҷо дода шудааст. Вилкаҳои штепселий бо ду ва се шифт истехсол карда мешаванд. Барои асбобҳои рӯзгор аз вилкаҳои штепселии душтифта истифода мебаранд, аммо барои асбобҳои баркии саноатӣ, ки онро албатта ба замин васл намудан лозим аст, вилкаҳои сештифтаро кор мефармоянд. Вақтҳои охир вилкаҳои аз таҷхизот ҷудонашаванда истехсол карда мешавад.

Розетка барои бо воситаи вилка ба занчири баркӣ пайвастани асбобҳои истеъмолкунандай баркӣ хизмат мекунад. Розетка монанди калиди барк аз ду қутб иборат буда, аз ҷиҳати таъйинот фарк мекунад. Розеткаҳо аз асос ва ду контакти беҳаракат иборатанд. Контактҳо аз масолеҳи мисин ё биринҷӣ сохта мешаванд. Бештар розеткаҳои дуқутбаи муқаррарӣ ва

герметикӣ ба қувваи ҷараёни 6А ва шиддатҳои 127 ва 220 В истеҳсол карда мешаванд.



*Расми 42. Намудҳои розетка*


Розеткаҳои муқаррарӣ дар ҷойи дораи намнокиаш мӯътадил ва розеткаҳои герметикӣ дар ҷойҳои дораи намнокии баланд наасб мегарданд.



*Расми 43. Вилкаҳо*

Барои химояи занцири баркӣ аз зиёдшавии қувваи ҷараён ва расиши кӯтоҳ муҳофизҳо истифода бурда мешаванд. Муҳофизҳо


физ аз бадана ва ду контакти беҳаракат иборат аст. Ба яке аз контактҳо, ки ба шакли гилза сохта шудааст, «пробкаи чинӣ»-и дорои, контактҳо гилзай пайваст карда мешавад. Дар натиҷа, занҷир васл мегардад. Дар доҳили «пробкаи чинӣ» симҷаи борик ё пластинаи тунук гузошта шудааст, ки дар вақти зиёд шудани қувваи ҷараён дар занҷир он зуд гудохта мешавад ва занҷир ҷудо шуда бехавф мегардад.



*Расми 44. Намудҳои муҳофизи зудгузор*

Ноқил гуфта симеро меноманд, ки аз як, ду ё якчанд сими байнӣ ҳам печида иборат буда, болояш вобаста ба истифода-барӣ, бо қабати металӣ, матоъ, резина ё пласмасса рӯйкаш, яъне изолятсия карда шудааст. Ноқилҳо бе изолятсия, бо изолятсия, муҳофизатшуда ва муҳофизатнушуда, печонанда, наасбӣ ё монтажӣ ва гайра мешаванд. Ба хонандагон дар бораи аломатҳои шартии ноқилҳо, ки бо ҳарфҳо ифода мешаванд, маълумот медиҳем.

Масалан, П – ноқил, Ш – банд ё шнур, Б-ноқили рӯзгор, Р – резина, В – полихлорвинил, Г – нарм, О – печонида, А-алюминий. Агар ҳарфи А – дар пеш набошад, он гоҳ он сим мисин аст.



*Расми 45. Симҳо (ноқилҳо) (а) шнур (б) – ноқили барқгузар, в – изолятсия, парда*



**Челонгари барқ оид ба таъмири таҷхизоти баркӣ (мошинҳо ва асбобҳои рӯзгор).** Асбобҳои баркии рӯзгор кори хонаро осон намуда, вактро сарфа менамоянд ва шароити гигиении хонаро бехтар мекунанд. Риштарошакҳои баркӣ, дарзмолҳо, чангкашакҳо, мошинҳои чомашӯй, комбайнҳои ошхона, плитаҳои баркӣ – ҳамаи ин ба тафтиш ва таъмири профилактикӣ ниёз доранд. Ба ин кор челонгари барқ оид ба таъмири таҷхизоти баркӣ машғул мебошад. Тавсифи муҳтасари раванди меҳнат. Челонгари барк оид ба таъмири таҷхизоти баркӣ асбобҳои таъмиршавандаро месанҷад; нуқсонро муайян мекунад; ҷузъҳоро ҷудо ва бодикӯат тафтиш мекунад; асбобҳои заруриро барои кор интихоб мекунад; ҷузъҳои шикастаро таъмир, ҷузъҳои фарсударо – иваз намуда тоза мекунад, ва равған мемолад; асбобҳоро пас аз таъмир ҷамъ мекунад. Челонгар мошин ва

ё асбоби барқии таъмиршударо ба шабакаи барқ пайваст карда, кори онро месанҷад. Асбобҳои кории ў таҷхизоти маҳсус, асбобҳои назоратӣ - санчишӣ ва таҷхизот барои таъмири техникаи рӯзгор мебошанд. Масалан, барои таъмири мошинҳои ҷомашиӯй маҷмӯи асбобҳои аз ҷой ба ҷой гузарондашаванда истифода мешаванд. Ба таҷхизоти таъйиноти умум инҳо доҳил мешаванд: асбоби таъмири техникаи рӯзгор; маҷмӯи таҷхизоти рангубор; винттоб, анбур, симбур ва ғ. Челонгар - барқчӣ бояд донад: технологияи корҳои ҷоннагарӣ ва электротехникӣ, асосҳои электротехника ва масолеҳ-шиносӣ; таъинот, дастгоҳ ва омилҳои амалии механизмҳо ва агрегатҳои техникаи рӯзгор; методҳои назорат ва озмоиши дастгоҳҳои таъмиршуда ва риояи қоидаҳои бехатарӣ. Бояд тавонад: хондани нақшашо, графикаҳо. Намудҳои гуногуни маҳсулоти аз ҷониби саноати электротехникӣ истеҳсолшаванда, фарқияти истифодаи ашёи хом барои истеҳсоли онҳо, ҳалли гуногуни конструктории асбобҳои якнавъ ҳангоми корҳои таъмири мушкилоти муайян эҷод мекунанд. Челонгар - барқчӣ дар утокҳои пӯшида дар шароити муқаррарӣ кор мекунад. Маҳсусгардонии истеҳсолот имкон медиҳад, ки методҳои таъмири муттасил ва технологияи пешрафта истифода шаванд. Талаботи асосии қасб. Челонгар - барқчӣ бояд тафаккури техникӣ, назарди迪 инкишофёфта дошта бошад. Ҷойҳои кории ҷоннагар – барқчӣ: устоҳонаҳои таъмири мошинҳо ва асбобҳо барои таъйиноти ҳочагӣ - рӯзгор.



Спирал, волфрам, люмнисенсия, люминифор, газҳои инертий, нақшай принсиалий, ҳимояи герметикӣ, истеъмолкунанда, занчири барқӣ, электропатрон, калиди барқӣ, вилкаи штепселӣ, розеткаи штепселӣ, контактҳо, муҳофиз.



### **Кори амали**

1. Бо манбаъҳои рӯшнӣ, электроарматураи барқӣ шинос шавед ва нақшай принсиалии занчири барқиро ба дафтаратон қашед.

2. Мувофиқи нақша мустақилона ноқилҳои васлкунанда ҷароғи тафсониш HL1, HL2, HL3-ро ба манбаи барқ, ва васлкунандаи муҳофизатиро бо калиди SA1-ва SA2 васл кунед.
3. Фишанги дастай калиди SA1-ро ба занцир ва сипас, калиди SA2-ро бо навбат ба ҷароғҳои HL1, HL 2, HL3 пайваст кунед.
4. Занцири барқиро чудо карда, электоарматураҳоро ба куттиаш гузоред.



### **Саволу супорииҳо барои санҷии**

1. Якумин ҷароғи тафсонишро кӣ ихтироъ кардааст?
2. Қисми шуъладиҳондаи ҷароғҳо аз чӣ иборат аст?
3. Аломати шартии ҷароғи тафсонишро дар занцир нишон дихед.
4. Ҷароғи тафсониши барқӣ аз қадом қисмҳо иборат аст?
5. Ҷароғҳои люминитсентӣ чӣ гуна хосиятҳо доранд?
6. Ноқилҳоро тасниф кунед.

## **16. Намудҳои пайвандкунӣ. Трансформатор**


Манбаи ҷараёни барқ ба истеъмолкунанда (ҷароғи тафсониш), калид пайдарпай пайваст шуда бошад, онро занцири содатарин меноманд. Аз ҳисоби зиёд намудани ҷароғҳои тафсониш, занцирро боз дарозтар кардан мумкин аст. Ҳангоми пайвандкунии пайдарпайи ҷароғҳои тафсониш, агар яке аз ҷароғҳо фурӯзон нашавад, занцир меканад ва дигар ҷароғҳо кор намекунанд. Дар пайвандкунии пайдарпай танҳо ҷароғҳои дорои тавоноии яхела истифода мешаванд. Агар тавоноии ҷароғҳо мутафовит бошад, дар инсурат онҳо тез корношоям мегарданд.


Дар рӯзгор асосан пайвандкунии параллелии истеъмолкунандаҳо бо нерӯи барқ истифода бурда мешавад. Чунин пайвандкунии истеъмолкунандаҳоро физики рус В.В.Петров (1761-1834) пешниҳод кардааст. Дар пайвандкунии параллелӣ

ҳамаи намудҳои чароғҳо новобаста ба якдигар фурӯзон мешаванд. Дар пайвандкуни параллелӣ, чароғҳои тавонояшон гуногунро бемалол истифода кардан мумкин аст.

Дар вақти наасбкуни, кӯшиш кардан зарур аст, ки пайвандкуни ба хубӣ анҷом дода шавад. Масалан, вилка ва лонаҳои розетка гарм мешаванд, ҷараёнгузаронӣ суст аст, ки ин боиси сӯхтани контактҳо ва сарпӯши розетка мегардад. Сабаби ҷунин ҳолат суст будани пайванди онҳост. Дар ин ҳолат онҳоро аз нав пайваст кардан зарур аст.

Барои пайваст намудани ноқилҳои барк, роҳҳои гуногун мавҷуд аст.





Расми 46. Намудҳои пайваст намудани нокилҳои барқӣ

**Мафхум дар бораи ҷараёни тағийирёбандай яқфазагӣ ва се-фазагӣ.** Трансформатор. Дар хонаҳои истиқоматӣ, асосан аз ҷараёни яқфазагии тағийирёбанди истифода мебаранд. Ҷараёни тағийирёбандаро ба осциллограф пайваста, осстиллограммаи онро мушоҳидӣ намудан мумкин аст, ки он шакли синусоидро дорад. Формулааш чунин аст:  $i=Im\sin(2\pi f t)$ . Дар ин ҷо:

**i**-қимати лаҳзагии ҷараёни;


**Im** -амплитудаи калонтарини ҷараёни тағийирёбанди;

**f** - басомади ҷараёни тағийирёбанди;

**t** - вакт.

Басомади ҷараёни тағийирёбанди бо герс (Гц) ифода карда мешавад ва онро бо асбоби маҳсуси басомадченкунак андозагирӣ мекунанд. Дар занчири ҷараёни тағийирёбанди он ба 50 Гц баробар аст.

Истоҳҳои барқӣ ҷараёни тағийирёбандай сефазагии барқ ҳосил мекунанд. Ҳар як қисми фалтаки генераторро фаза меноманд. Генераторе, ки аз се фалтаки печон иборат аст, се-фазагӣ мебошад. Дар генератори сефазагӣ қувваи ҷараёни (ва шиддат) дар  $1/3$  давр ҳолати тағийирёбӣ дорад. Ин ба он хотир аст, ки аз ҳисоби нисбат ба якдигар, дар кунҷи 1200 ҷойгир шудани фалтакҳои генератор, лағжиши фаза ба вуҷуд меояд ва барқ пайдо мешавад.



Расми 47. Ҳосилишавии ҷараёни барқи сефазагӣ

а) генератори ҷараёни барқи сефазагӣ

б) графики ҷараёни тағиیرёбандай барқ


Ду тарзи пайвандкунии генераторҳо ба занҷир муайян карда шудааст. Тарзи аввал, ба намуди секунча, яъне охири (ё саршавии) ҳамаи фазаҳо ба як нуқта пайваст карда мешавад ва саршавии (ё охири) он ба истеъмолкунанда меравад. Ин ноқилҳоро “ноқилҳои хаттӣ” меноманд. Нуқтаи умумии охири фазаҳои генератор ё истеъмолкунандаро “нуқтаи сифрӣ” меноманд. Ноқиле, ки нуқтаи сифрии генератор ё истеъмолкунандаро мепайвандад, ноқили сифрӣ номида мешавад. Агар дар занҷир ба фаза сарборӣ зиёд шавад, он гоҳ “ноқили сифрӣ” кор мекунад. Он дар фазаҳо шиддатро ба мувозинат медарорад. Дар занҷири равшанидиҳанда бештар тарзи ситорагӣ истифода бурда мешавад, ки дар он шиддати фазавӣ ва хаттӣ мавҷуд аст.

Шиддати ҷараёни тағиирёбандай барқро ба осонӣ ба дигар шиддат мубаддал кардан мумкин аст, ки он ба воситаи трансформатор ичро карда мешавад. Трансформатор дастгоҳи электромагнитӣ буда, барои мубаддал намудани як шиддат ба шиддати дигар хизмат мекунад. Дар вақти мубаддалшавии шиддат, басомад бетағийир мемонад. Трансформаторро барои нақл ва тақсимоти нерӯи барқ истифода мебаранд. Трансформаторҳо якфазагӣ ва сефазагӣ мешаванд. Трансформатори якфазагӣ иборат аз дилак ва ду фалтаки печони изолятсиядор

мебошад. Дилаки трансформатор аз пұлоди электротехники қохта мешавад өткізу үшін магнитті хизмат мекунад.

Трансформаторе, ки мікдори печонхой ғалтаки дуюми он нисбат ба ғалтаки якума зиёд аст, баландкунанда мебошад.

Трансформаторе, ки мікдори печхой ғалтаки дуюм нисбат ба ғалтаки якуми он кам аст, пасткунанда ҳисобида мешавад.



Расми 48. Трансформатор

Нисбати мікдори ҳар ду печон (W1 ва W2) бар шиддати F1 F2 печонхой трансформатор коэффициенти трансформация номида мешавад.

Барои кам карданы тағийрәбии шиддат, трансформатори якпечона истифода мешавад, ки онро автотрансформатор меноманд.



**Техник-барқай.** Мазмунни меңнати мутахассиси техник-барқай: нигоҳдорй ва таъмири өзге тақдизоти таъмини барқиро ичро менамояд; ичро ҳисобкунин содаи барқай ва механикиси овезаҳои занчирии өзгөчөн аспал ва шабакаи барқий истифодабарандагон; дар тақдизоти таъмини барқ өткізу үшін амалай мегардонад; фарсадашавиро муайян мекунад; дар тақдизоти таъмини барқай нұқсанхоро пешгүй, дарёфт ва бартараф менамояд; муайян намуданы талабот ба мавод ва қисмхой әхтиёті.

Бояд техник-барқчый ин маълумотро донад: сохти умумй ва тарзи кори системаҳои баркӣ; тартиби истифодаи зерстансияҳои трансформаторӣ; сохтор, тарзи кор ва тартиби истифодаи трансформаторҳо, табдилдиҳандаҳо, асбобҳо ва таҷҳизоти коммутационии баландволта ва пастволта; системаҳои релеи муҳофизатӣ; муҳофизат аз ҷараёни баланд; системаҳои автоматикӣ ва телемеханикии таҷӯзоти таъмини барк. Сифатҳои муҳимми касби техник-барқчӣ: биниши хуб бо қобилияти саҳеҳи шинохтани рангҳо; мутобиқати мураттаби ҳаракати дастон (панҷаҳо ва ангуштон); фикрронии техникӣ; тасаввуроти ташаккулёфтани фазогӣ. Барои соҳиб шудан ба касби техник-барқчӣ маълумоти ой дошта бошад. Маҳдудиятҳои тиббӣ касбии техник-барқчӣ: бемориҳои дил; бемории беҳушшавӣ; вайроншавии аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ ва мувозинатӣ.



Манбаи ҷараён, ҷароғи тафсониш, қалид, контакт, электроарматураи баркӣ, ҷараёни барк, ҷароғҳои тафсониш, техник-барқчӣ, тавоноии ҷароғҳо, Трансформатори якфазагӣ, амперметр, волтметри ҷараёни тағиyrёбанд, реостат, нокилҳои васлкунанда, қалиди дукутба, занчири баркӣ, техник-электромеханик.



### *Кори амалӣ*

1. Бо нақшаи занчири барқии як хона шиннос шавед ва онро дар дафтаратон тасвир намоед.
2. Занчири барқиро мустақилона ҷудо намуда, электроарматураҳоро ба куттӣ гузоред.
3. Мустақилона бо сохти трансформатор шинос шавед.
4. Шарҳ диҳед, ки ҳангоми зиёд шудани сарбории фаза дар занчир занчир ба фаза сарборӣ чӣ ҳодиса рӯй медиҳад.
5. Мувофиқи шиносномаи он маълумотҳои лозимро нави сед.
6. Мувофиқи нақша занчири барқро тартиб диҳед.



## Саволу супоришихō барои санҷии

1. Занчири содаи барқро кашед.
2. Намудҳои пайвандкуниро шарҳ дихед.
3. Электроарматура гуфта чиро мефаҳмад?
4. Кадом таҷҳизот ба занҷир пайдарпай васл мешавад?
5. Пайвандкуни параллелӣ чӣ гуна хосиятҳо дорад?
6. Трансформатор чист?
7. Трансформатори якфазагӣ аз ҷӣ иборат аст?
8. Трансформатори пасткунандаро шарҳ дихед.
9. Трансформатори баландкунандаро шарҳ дихед.
10. Тавассути чӣ ҷараёни барқ интиқол меёбад?

### 17. Ростқунаки ҷараёни тағйирёбандай барқ. Асобби барқченқунӣ (авометр)

Ҳамаи истгоҳҳои барқӣ ҷараёни тағйирёбандай барқ ис-теҳсол мекунанд. Аммо 25-30 фоизи нерӯи барқ дар таҷҳизоте истифода бурда мешавад, ки бо ҷараёни доимӣ кор мекунанд. Барои ҷараёни тағйирёбандаро ба ҷараёни доимӣ табдил додан ростқунакҳои нимноқилий истифода бурда мешаванд. Моҳияти раванди ростқунии ҷараёниро дар дарсхои физика омӯхтаед.

Ростқунаки ҷараёни тағйирёбандай аз трансформатор, вентил, блоки фільтрҳо ва блоки устуворсозии шиддат иборат аст.



Расми 49. Ростқунаки ҷараёни тағйирёбандай барқ: 1 – трансформатор, 2 – вентил, 3 – блоки фільтрҳо, 4 – блоки устуворсозии шиддат.

Вазифаи рост кардани ҷараёни тағйирёбандай барқро вентил иҷро менамояд, ки он барқро танҳо ба як тараф мегузаронад. Ба сифати вентил, диодҳои нимноқилий васеъ истифода бурда мешаванд. Барои паст намудани ҷараёни барқ ба диоди нимноқилий ба


таври пайдарпай дроссел (ғалтаки дилақдор) ва ба таври параллел конденсатор пайваст карда мешавад. Азбаски дроссел мұқовимати индуктивии калон дорад, барқ бе ҳеч мамониат аз он мегузарад. Конденсатор фунчиши калон дорад ва бе ҳеч мамониат барқи чараёнаш тағийрёбандаро мегузаронад, аммо чараёни доимии барқ аз он гузашта наметавонад. Ҳамин тавр, бо туфайли дроссел ва конденсатор барқи чараёнаш доимій ҳосил мешавад.

Волтметри Ц 42–86 ченкунандаи электрій мебошад, ки онро дар мактабхой таҳсилоти умумій истифода мебаранд. Бузургихои ченшаванда ва худуди ченкунии он барои тадқики занчирҳои барқй дар таҷрибагузаронӣ ҳеле қулай аст.


Бо волтметри Ц 42-86 мұқовимати унсурҳои занчирҳои электрикиро нисбат ба чараёни доимій то 50 кОм андоза гирифттан мумкин аст.

Худуди ченкунии бузургихо, вобаста ба мавқеи пайвандкүни ноқилҳои ченкунанда интихоб карда мешавад.

Барои ҳамаи намуди ченкунихо, як ноқили ченкунандаро ба шабакаи аломати «\*» – дошта пайваст менамоянд.



а



б

*Расми 50. Асбобҳо барои муайян намудани шиддати барқ: а – авометри универсалии мактабӣ; б – тестери электронӣ*

Агар ҳангоми чен кардан мұқовимат имконияти ақрабакро ба ҳолати «0» овардан набошад, он гоҳ манбаи чараёни (батарея) дар волтметр истифодашавандаро иваз намудан лозим аст.



**Устои барқ оид ба хизматрасонӣ ва таъмири таҷхизоти барқй дар истеҳсолоти хочагии қишлоқ.**  
Мазмуни меҳнати касби устои барқ оид ба хизматрасонӣ ва таъмири таҷхизоти барқй дар истеҳсолоти хоча-

гии қишлоқ чунин аст: васл намудан зерстансияҳои трансформаторӣ, таҷхизотҳои барқӣ, шабакаҳои барқӣ ва хизматрасонӣ ба онҳо дар истеҳсолоти ҳочагии қишлоқ; гузаронидани таъмири нақшавӣ, ҷорӣ ва садамавии таҷхизоти барқии ҳочагии қишлоқ. Бояд мутахассиси устои барқ оид ба хизматрасонӣ ва таъмири таҷхизоти барқӣ дар истеҳсолоти ҳочагии қишлоқ инҳоро донад: асосҳои техникаи барқӣ ва автоматикунонии истеҳсолоти ҳочагии қишлоқ; қоидаҳои хизматрасонӣ ба мошинҳои барқӣ, дастгоҳи бакордарорӣ, трансформаторҳо, таҷхизоти барқии ҳочагии қишлоқ; шартҳои асосӣ ва тарзҳои иҷрои корҳои васлкунии барқӣ; қоидаҳои дуруст ҳондани нақшаҳо ва схемаҳои васлкунии барқӣ. Сифатҳои муҳимми касбӣ: биниши хуб бо қобилияти шинохтани рангҳо; шунавоии хуб; мутобиқати мураттаби ҳаракати дастон, панҷаҳо ва ангуштон; фикрронии техниκӣ; тасаввуроти ташаккулӯфтai фазогӣ; зеҳни тез; қобилияти дар баландӣ кор кардан. Барои гирифтани ин ҳиффа соҳа ноил гаштан маълумоти ибтидоии касбӣ дошта бошад. Махдудиятҳои тиббии касби устои барқӣ оид ба хизматрасонӣ ва таъмири таҷхизоти барқӣ дар истеҳсолоти ҳочагии қишлоқ (бо ҳуқуки рондани автомобил): биниш ва шунавоии бад; вайроншавии мутобиқати ҳаракати дастон; бемории бехушшавӣ; аз баландӣ натарсидан.



Блоки филтрҳо, блоки устуворшавии шиддат, вентил, дроссел, конденсатор, ҷаҳиши ҷараёни барқ, диоди нимноқилӣ, барқи ҷараёнаш доимӣ, барқи ҷараёнаш тағиирёбанд.



### **Кори амали**

1. Мустақилона бо таъйинот ва принсипи кори авометр шинос шавед.
2. Ба воситаи авометр шиддати ҷараёни доимӣ ва тағиирёбандай барқро дар лонаҳои росткунак чен намоед.
3. Эҷодкорона ҷароғи тафсонишро ба сикқонакҳои ҷараёни доимии росткунак васл намуда, ҷараёнро чен кунед, пас ба

сиққонакхои чараёни тағийирёбанда вasl намуда, чараёнро чен кунед.

4. Ба воситаи омметр муқовимати сими волфрамии чароги тафсониш ва диодҳои нимноқилиро чен кунед.



### *Саволу супорииҳо барои санҷии*

1. Барои чӣ чараёни тағийирёбандаи барқро рост мекунанд?
2. Тартиби росткунии чараёни тағийирёбандаи барқро фаҳмонед.
3. Диоди нимноқилӣ кадом вазифаро ичро мекунад?
4. Волтметр чӣ хел бузургихоро чен мекунад?
5. Ҳудуди ченкунии волтметри Ц 42-86-ро фаҳмонед.

## **18. Асбоби гармидиҳандаи барқӣ дар рӯзгор**

Асбоби гармидиҳандаи барқӣ дар ҳаёти ҳаррӯза васеъ истифода бурда мешавад. Соҳти ин асбобҳо гуногун бошад ҳам, принципи кори онҳо як хел аст: табдил додани нерӯи барқ ба гармӣ.

Яке аз хосиятҳои асосии асбобҳои барқии рӯзгор ин хосияти функционалии онҳо мебошад. Мувофиқи таъйинот таҷхизоти барқиро ба панҷ гурӯҳ тақсим мекунанд:

- 1. Барои тайёр намудани хӯрок;*
- 2. Барои гармидиҳии иловагии хонаҳои истикоматӣ;*
- 3. Барои гарм кардани об;*
- 4. Барои гигиенаи шаҳсӣ ва дарзмолқунӣ;*
- 5. Барои таҷхизоти гармкунандии барқӣ.*

Таҷхизоти барқи тайёр кардани хӯрок дар навбати худ, ба контактӣ, инфрасурҳ ва конвективӣ ҷудо мешаванд.

Дар асбоби гармидиҳии контактӣ, гармӣ аз гармидиҳанда ба зарф ё маҳсулот мегузарад. Ба онҳо манқалҳои барқӣ, тобаи барқӣ, дегчаҳои барқӣ доҳил мешаванд. Дар таҷхизоти инфрасурҳ, гармӣ тавассути шуоъдиҳии инфрасурҳ дода мешавад ва

ба чунин таçхизот құраңои кабобпазй, چевонҳои баркй ва гай-ра дохил мешаванд.

Дар таçхизоти конвективй маçсулот бо додани ҳавои тафсон гарм карда мешавад, ки бо ин усул шкафҳои конвективй кор мекунанд.

Инчунин таçхизоте мавчуданд, ки дар онҳо чанд намуди гармидиҳй якжоя истифода бурда мешавад: конвективй ва инфрасурх; инфрасурх ва конвективй. Барои гармидиҳии иловагии хонаҳои истиқоматй низ таçхизоти конвективй ва инфрасурхро ба кор мебаранд. Таçхизоти конвективй хонаҳои истиқоматиро гарм мекунад. Инҳо конвекторҳо, шамолдиҳандои баркй мебошанд. Таçхизоти инфрасурх қисми зиёди гармиро тавассути нурбарорй ихроҷ мекунад.

Таçхизоте низ мавчуд аст, ки хонаро ҳам бо тарзи нурбарорй ва ҳам бо тарзи конвективй гарм мекунад. Ба ин гуна таçхизот радиаторҳои баркй, камин-радиатор, каминконвектор дохил мешаванд.

Барои гарм кардан об, фақат таçхизоти контактй истифода бурда мешавад. Обгармкунакҳо ба аккумулятсионй ва тезамалкунанда чудо мешаванд. Барои гарм карданни миқдори ками об, аз чойникҳои баркй, самоворҳо, обчӯшонакҳои баркй истифода мебаранд.

Таçхизоти гигиенаи шахсй ба табобатй ва дарзмолкунй таçсим мешавад. Ба таçхизоти табобатй обгармкунаки баркй, бинти баркй (электробинт), рефлекторҳо, масҳкунакҳои баркй ва гайра дохил мешаванд. Барои дарзмолкунй аз дарзмолҳои баркй ва мошинаҳои дарзмолкунй истифода бурда мешавад.


Инчунин, таçхизоти ороиши мўй, ислохи мўйи сар, ба таçхизоти гигиенаи шахсй дохил мешаванд.

Ба таçхизоти гармкунанда лаҳимкаш (паялник)-ҳои баркй барои сўзонидани сатҳи чўб, барои пайванд карданни парда (плёнка)-ҳои полиэтиленй ва гайра дохил мешаванд, ки шакл ва тартиби корашон гуногун аст.

Асбобу таçхизоти гармидиҳандай мухталифе вучуд дорад ва онҳо рўз аз рўз такмил ёфта истодаанд. Дар асбоби гармкунандае унсур ё худ چузви гармкунанда мавчуд аст. Онро дар шакли спирали ноқилий аз маводде месозанд, ки ба қувваи


барқ муқовимати калон дорад. Вақтҳои охир дар асбобҳои барқӣ ҷузви гармкунандаро рӯйпӯш мекунанд. Спирал дар доҳили найчаи латунӣ ё пӯлоди зангназананда ҷойгир карда мешавад. Фазои байни спирал ва найчаро бо реги кварсӣ ё хокай оксиди алюминий пур мекунанд, ки он изолятори хуб мебошад. Барои аз ҳавои атрофи ҳимоя кардани спирал, нӯгҳои найчаро бо эмали гармитобовари маҳсус мустаҳкам мекунанд. Спиралҳо шаклҳои гуногун доранд ва дар дарзмол, манқал, ҷойник, самовор, обҷӯшонак, лаҳимкаш ва ғайра истифода бурда мешаванд.

**Дарзмоли барқӣ.** Дарзмолҳо дар аввал асоси чӯянӣ дошта, дар онҳо унсури гармкунанда ҷойгир карда мешуд. Ба сифати унсури гармидиҳанда, сими ба шакли спирал печонидашудаи ниҳром, константан, фехрал, ки бо шаддай керамикӣ изолятысия карда шудааст, хизмат мекунад. Сипас ин дарзмолҳо такмил ёфта, ба онҳо регулятори гармӣ шинонда шуд. Ҳоло дар корҳонаҳо, зиёда аз 24 намуди дарзмол истеҳсол карда мешавад.



*Расми 51. Унсури гармидиҳанда: 1 – найчаи металӣ; 2 – спирали гармкунанда; 3 – реги кварсӣ; 4 – эмали маҳсус; 5 – штилкаи пайвандӣ.*

Дарзмолҳо аз ҷиҳати вазн ва тавоной инҷунин вақти гармшавӣ аз ҳамдигар куллан фарқ мекунанд.



*Расми 52. Дарзмол. а) танзимкунандаи ҳарорат; б) намкунанда: 1 – түгмачаи танзимкунандаи ҳарорат; 2 – асос; 3 – зарфи махсус; 4 – танзимкунандаи биметаллии ҳарорат; 5 – таг; 6 – роҳҳои обгузар; 7 – клапан; 8 – ТЭН; 9 – сўроҳӣ барои обтуркунӣ; 10 – даста; 11 – түгмачаи обпоиӣ.*

Дарзмол аз асос – таги чўянӣ ё алюминий иборат аст. Ба асос аз поён олоти махсус ҳамроҳ бо танзимкунандаи ҳарорат (4) пайваст карда шудааст. Асос бо танзимкунандаи ҳарорат ва унсурҳои насбшуда яклухт бо сарпӯши (2) дастадор (1) пӯшонида шудааст. Дар қисми болой, дар мобайнни сарпӯш, дастаки пластмассии даврашакли даврзананда (5), ки дар канорҳояш тақсимкунандаи ҳарорат дорад, чойгир карда шудааст. Дар канораи даста, сими васлкунанда, чароғаки ахбор (сигнали) ва унсурҳои насбкардашудаи дохилӣ чой дода шудааст. Дарзмоли буғдиҳанда бо зарфи махсуси клапандор (7) ҷиҳозонида мешавад. Дар вақти кушодани клапан (6) об аз зарфи махсус ба воситаи қатрарез бо чўяҳои печдарпеч вориди қисмати поёнӣ мегардад ва байд аз ва гарм шудан, ба буғ мубаддал мегардад, ки он аз сўроҳиҳои асос (5) ба матои дарзмолкунанда фиристода мешавад.






Расми 53. Дарзмолҳои муюсир: а - дарзмоли бугӣ; б - дарзмоли беноқил

Барои дарзмали матоъҳои гуногун, аз ҳарорати муҳталиф истифода бурда мешавад. Пеш аз ҳама, матоъҳои дар ҳарорати паст дарзмолшавандаро дарзмол кардан лозим аст, ҳарорати лозим бо тугмачаи танзимкунандай ҳарорат интихоб карда лозим аст. Дар тугмача дараҷаҳои гуногуни ҳарорат нишон дода шудаанд. Барои матоъҳои синтетикӣ аз 75 – 115<sup>0</sup>С, барои матоъҳои пахтагин ва катонӣ аз 145 то 205С. муқаррар карда шудааст.

Дар расми 54 намуди умумии гармкунаки манқали барқӣ тасвир шудааст.

Манқалҳои барқӣ бо ҷараёни тағйирёбандай 220 В кор мекунанд ва манқалҳои якоташаи тавонониашон 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 кВт ва манқалҳои дуоташаи тавонониашон ба 1,6, 2,0, 2,2 кВт истеҳсол карда мешаванд.

**Манқалҳои барқӣ.** Манқалҳои барқӣ барои пухтани хӯрок ва чӯшонидани ҷой пешбинӣ шудаанд. Чунин манқалҳо дорои ду намуданд: якоташа (якконфоркагӣ) ва дуоташа (дуконфоркагӣ).



*Расми 54. Манқали барқй: 1 – бадана; 2 – гармқунак; 3 – ноқили барқй бо вилка; 4 – калиди танзимқунандай ҳарорат; 5 – чарогак; 6 – асоси үйянй; 7 – унсурғармидихандаи найчагй; 8-қабати гармингигоҳдорандা*

**Кўраи барқй.** Дар баробари истифодаи васеи плитаҳои газӣ, инчунин кўраҳои барқй низ ба кор бурда мешаванд. Дар хотир доштан зарур аст, ки истифодаи кўраҳои барқй риояи қоидаҳои бехатарии иловагиро талаб менамояд. Дар баробари ин дар хотир бояд нигоҳ дошт:

- пеш аз таъмир, корҳои профилактикий, тамиз кардан ва дигар корҳо, кўраи барқиро аз ҷараёни барқ чудо кардан зарур аст.
- дар ҳолати ҳис кардани бўй газ, дар дохили манзил ҳатман онро хомӯш намуда, дару тирезаҳоро мекушоянд. Дар чунин ҳолатҳо хомӯш ё фурӯзон кардани қувваи барқ мумкин нест, ҳатман кормандони идораи газро даъват намудан зарур аст.

-ҳангоми дар манқал мушоҳида намудани ҷараёни қувваи барқ ҳатман онро аз ҷараён озод намуда, устои идораи барқро даъват намудан лозим аст.

Барои пухтани ҳӯрок, кўраи барқии «Электрогрил» вазеъ истифода бурда мешавад. Электрогрил аз камераи бирён-

кунӣ ва сарпӯш иборат аст, ки он аз унсури гармкунанда, шамолдиҳак (вентилятор), танзимкунанда ҳарорат ва ҷароғи огоҳкунанда иборат аст.

Ба воситаи танзимкунандаи ҳарорат, камераро то  $24^{\circ}\text{C}$  гарм кардан мумкин аст. Ин имконият медиҳад, ки маҳсулоти гӯштӣ, моҳӣ, маҳсулоти ҳамирӣ пухта шавад. Меваҷотро метавон аз ҳисоби интиқоли ҳавои гарм ё хушк омода намуд.

Электрогрил дар истифодабарӣ хеле мувоғиқ буда, тоза карданаш ҳам осон аст.

Кӯраи микромавҷӣ барои пухтан, гарм кардан ва об карданни яхи маҳсулоти ҳӯрокворӣ истифода бурда мешавад, ва кори он тавассути мавҷҳои электромагнитии зичиашон бениҳоят баланд сурат мегирад. Ин намуди гармкунӣ нисбат ба гармкунии муқаррарӣ дорои чунин афзалиятҳо мебошад:

- вақтро сарфа менамояд;
- равған истифода намешавад;
- зуд яхи маҳсулотро об мекунад ва дар ин маврид сифати маҳсулот тағйир намеёбад.

Принципи кори кӯра чунин аст: бо ёрии генератори магнитӣ мавҷҳои магнитии зичиашон ниҳоят баланд ба вучуд оварда мешаванд. Мавҷҳои магнитии ба вучудомада бо ёрии мавҷбарақҳо ба камераи кӯра ворид мегарданд. Маҳсулот аз ҳисоби қувваи афқанишоти гармидиҳанда гарм мешавад. Дар камераи кӯра, тагмонаки ҷарҳизандана вучуд дорад, ки барои мутъадил гарм шудани маҳсулот зарур аст. Саршавии магнетрон ва ихроҷи буғ аз камера ба воситаи вентилятор ба амал меояд.

Кӯраи микромавҷӣ аз чунин қисмҳо иборат аст: асос, магнетрон, камераи корӣ бо диссектор (тагмонаки ҷарҳизандана), вентилятор, даричаи шишагин ва қисмҳои идоракунанда.



Таҷҳизоти одӣ ва  
хеле зарурӣ барои ҳушик  
кардани мӯй






*Манқали барқии замонавй*



*Күраи барқӣ барои пухтани хӯрок, шириниҳо, нон ва гайра*



*Күраи микромавҷӣ барои зуд гарм карданни хӯрок*



*Чойники барқӣ барои ҷӯшонидани об*



*“Мултиварка” барои омода намудани хӯрок истифода мегардад*





Дар манзилҳои истикоматӣ ва коргоҳҳое, ки ба маркази гармидиҳӯӣ пайваст нестанд, гармкунаки об насб карда мешавад.



Гармкунаки барқӣ, ки ба воситаи радиатори равганӣ гармӣ ҳосил мекунад




Расми 55. Асбобҳои муносими гармидиҳӯандии барқӣ дар рӯзгор

**Лаҳимкаш.** Лаҳимкаш, доғсӯзи барқӣ, асбоб барои часпонидани парда (плёнка)-и полиэтиленӣ ба гурӯҳи асбобҳои барқии гармкунанда дохил мешаванд.

Лаҳимкаш бо таъйинот, муддати гармшавӣ, навъи унсури гармкунанда, сохтор, бадани, шиддати манбаи барқ аз ҳам фарқ мекунад.

Мувофиқи таъйинот касби лаҳимкашӣ саноатӣ ва майшӣ вучуд дорад. Лаҳимкашҳои майшии рӯзгор асосан бо шиддати 220 В истеҳсол карда мешаванд.

Мувофиқи тартиби гармшавии унсури гармкунанда, лаҳимкашӣ муттасил ва даврӣ вучуд дорад. Лаҳимкаши гармшиаш муттасил, муддати зиёд дар холати бо занҷир пайваст будан кор мекунад.



*Расми 56. Лахимкаши барқӣ*

1 – меҳвари лахимкуни; 2 – унсури гармкунанда; 3 – бадана; 4 – даста; 5 – сими васлкунанда.

Мувофики сохтор қисми кории лахимкаши рост, моил ва бо кунчи 900, ва монанд ба шакли таппонча ва болға сохта мешавад.

Дар лахимкаши қисми кориаш рост даста, бадана ва меҳвари он дар як тир ҷойгир шудааст.



*Расми 57. Лахимкаши барқӣ бо насадкаҳо*

Дар лахимкаши дорои шакли таппонча, трансформатор, калид, ҷароғи рӯшноидиҳанда дар қисмати даста ҷойгиранд.

Сохтори лахимкаш имконият медиҳад, ки меҳвари лахимкуни бемалол иваз карда шавад. Унсури гармкунандаи лахимкаш симин ва индуксионӣ мебошанд.

Аз ҷиҳати тавонойӣ, лахимкаши қудраташ паст (10-25 Вт), миёна (40-65 Вт) ва пурқувват (100 Вт ва аз он зиёд) истеҳсол мешавад.

**Догсӯзи барқӣ.** Ин асбоб дар аввали асри 20 ихтироъ шудааст. Ин асбоб барои нақшбандии сатҳи чӯб, фанера ва дигар тасвирҳои графикӣ пешбинӣ шудааст. Сохти асбоб ниҳоят сода буда, қисми асосии он аз трансформатори пасткунандаи, дар печони дуюм ба шиддати пасти 1,1-1,5 В иборат аст.



Расми 58. Дөгсүзи барқӣ

Дар намудҳои беҳтарини дөгсӯзи барқӣ дар қисмати бадани онҳо трансформатор дар тана ҷойгир шудааст, сарқалам ва сими васлкунанда ба таври махсус наасб шудаанд. Дар бадана танзимкунандай ҳарорат воқеъ аст, ки ба воситай он ҳарорати сими қаҷкардаи нихром пасту баланд карда мешавад. Баъзе намунаҳои дөгсӯзи барқӣ бо мулҳақаҳои (насадкаҳои) гуногун ҷиҳозонида мешаванд, ки барои иҷрои амалҳои гуногун пешбинӣ шудаанд. Онҳоро ба сарқалам шинонида, амалҳои мураккабро иҷро кардан мумкин аст.

Пеш аз оғози кор, сатҳи чӯб ё фанера бо қофази сунбода пардохта мешавад. Сипас, расмро ба он ба воситай қофази нусхабардор мегузаронанд. Баъд дөгсӯзи барқиро ба кор омода намуда, ба нақшбандӣ сар мекунанд.



**Челонгари таъмири техникаи рӯзгор.** Мазмуни меҳнати челонгари таъмири техникаи рӯзгор: таъмири асбобҳои рӯзгор (мошинаи ҷомащӯй, ҷоқдӯзӣ, дарзмолҳо, хушккунакҳо). Бояд мутахассиси челонгари таъмири техникаи рӯзгор чунин дошишҳо дошта бошад: соҳти асбобҳои рӯзгор; схемаҳои барқии васлкунӣ; қоидаҳои техникаи бехатарии кор бо асбобҳои рӯзгор. Сифатҳои муҳими касби челонгари таъмири техникаи рӯзгор: зеҳни тасвириӣ; фаҳмиши механикӣ; дастони чаққон; бодиққатӣ. Барои соҳиб шудан ба касби челонгари таъмири техникаи рӯзгор,

маълумоти ибтидоии касбӣ доштан лозим аст. Маҳдуди-ятҳои тиббии касби чelonгари таъмири техникаи рӯзгор аз инҳо иборат аст: вайроншавии ҷиддии функцияҳои аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ ва ҷашм; ларзиши дастон.



Асбоб, асбобҳои гармидиҳандаи барқӣ, таҷҳизот, дарзмол, контакт, лаҳимакаш, манқали барқӣ, қӯра, қалид, қоидаҳои техникаи меҳнат, тавонӣ, спирал, чelonгарӣ таъмири техникаи рӯзгор.



### ***Кори амалӣ***

1. Даствуруламали қӯраи барқиро омӯзед, бо қисмҳо ва принципҳои кори қӯра мустақилона шинос шавед.
2. Нақшай кори онро ба дафтаратон тасвир намоед.
3. Қоида ва тартиби гузоштани маҳсулотро бар қӯраи барқӣ омӯзед.
4. Эҷодкорона қисмҳои дарзмолро омӯзед, онҳо ба коромода ва ба барқ васл кунед.




### ***Саволу супорииҳо барои санҷии***

1. Асбобҳои гармидиҳандаи барқиро тасниф кунед.
2. Асбобҳои гармидиҳандаи контактиро мустақилона тасниф кунед.
3. Асбоби гармидиҳандаи конвекториро тавсиф кунед.
4. Мустақилона дар бораиасбоби гармидиҳандаи инфрасурх маълумот дихед.
5. Таҷҳизоти гигиенаи шахсиро номбар кунед.
6. Дар бораи касби чelonгари таъмири техникаи рӯзгор маъумот дихед.

## ***19. Муҳаррики барқӣ***

Аз миёни таҷҳизоти рӯзгор асосан ду намуди муҳаррики барқии ҷараёнтағириёбандаро истифода мебаранд: муҳаррики барқии коллекторӣ (дар ришгираки барқӣ, ҷангкашак ва ғ.) ва муҳаррики барқии асинхронӣ (дар мошини ҷомашӣ, яҳдон ва ғ.).

Мұхаррики барқй коллектори универсалй мебошад. Вай метавонад ҳам аз қараёни доимй ва ҳам аз қараёни тағиирёбанда фаъол гардад. Тарзи кори мұхаррики барқй, ба алоқамандии барандаҳои неруи барқй ва майдони магнитй асос ёфтааст. Қувваи механикисе, ки дар натиҷаи ин алоқамандй ба вучуд меояд, лангарро ба ҷархзани маҷбур мекунад. Мұхаррики барқий дорои лангари ҷархзананда соли 1834 аз тарафи физики рус Б.С. Якоби (1801–1874) ихтироъ шудааст.



*Расми 59. Мұхаррики барқй: а – асинхронй; б – синхронй*

Асос ва дилаки мұхаррики электромагнитии қараёңтағириебанда аз пўлод сохта шудааст ва барои сарфа намудани нерӯ ҳангоми гарм кардан дилак истифода бурда мешавад.

Тарзи кори мұхаррики асинхронй, бар асоси ба алоқамандии майдони магнитии ҷархзананда ва қараёни барқ ташкил ёфтааст.

Суръати ҷархзани ротор бо суръати ҷархзани майдони магнитии статор мувоғиқ намеояд, яъне каме қафо мемонад ва ба ин далел хеле асинхронй ном дорад. Қафомонии ҷархзани ротор аз майдони магнитии статор лағжиш номида мешавад. Вай 3 – 6 фоизро ташкил медиҳад.

Ҳангоми 3000 гар/дақ будани суръати ҷархзани майдони магнитй, ротор бо суръати 2800 гар/дақ ҷарх мезанад. Агар дар статори мұхаррики барқй шаш печонак гузошта шуда болшад, он гоҳ майдони статор бо суръати 1500 гар/дақ ҷарх мезанад, ротор – бо суръати 1400 гар/дақ.

Мұхаррики барқий асинхронй ба мисли дигар мөшинҳои барқй аз ду қисми асосй иборат аст: аз қисми беҳаракат – статор ва аз қисми ҷархзананда – ротор.

Статор 3 симпеч ё печ дорад, ки дар дилаки даврашакл чойгир шудааст, vale ротор бошад печонаки күтохи бисёр пе- чидашуда дорад, ки дар дилаки силиндршакл чойгир шудааст. Печонаки ротор, бе дилак ба чарх монанд аст.

Сохти муҳаррики барқии асинхронӣ ҳам хеле одӣ ва ҳам хеле коршоям низ мебошад. Онро дар тамоми соҳаҳои хоча- гии халқ истифода мебаранд. Дар ҷаҳон 96 фоизи муҳаррикҳои барқиеро, ки истеҳсол мешаванд, муҳаррикҳои барқии асин- хронӣ ташкил медиҳанд.

#### **Норасоиҳои муҳаррикҳои барқии асинхронӣ:**

- имконияти саҳҳ муайян намудани миқдори гармиро надоранд;
- ҳангоми ба кор шурӯъ намудан ҷараёни бошиддати барқ доранд;
- нисбатӣ ба пасту баландшавии нерӯи барқ ҳассос мебошанд.

Симҳои барқии хонаҳои истиқоматӣ якфазагӣ мебошанд. Бинобар ин, барои истифодаи муҳаррикҳои барқии манзил зарур аст, ки ба он конденсаторҳои иловаги пайваст гарданд. Норасоии чунин усули пайвасткунӣ, истифода шудани кон- денсатори қофазии қиматбаҳои ғунҷоишаш қалон мебошад. Чунин конденсаторҳои қофазии ғунҷоишашон 10 мкф барои шиддати 100 Вт истифода бурда мешаванд.

Баробари муҳаррикҳои асинхронии сефазагӣ, муҳаррикҳои асинхронии якфазагӣ низ истифода мешаванд. Ин муҳаррикҳо дар статори худ ду печонак доранд. Печонакҳо нисбат ба ҳам- дигар зери 900 чойгир шудаанд.

Чунин ҳолат, лағжиши ротор ва пешиши муҳаррик бо воситай хомӯшкунаки индуксионӣ ва релеи маҳсус мута- вақиф мегардад.

**Муҳаррики барқии коллекторӣ (чангкашак).** Чангкашакҳо барои тоза кардани хонаҳо аз ҷангӯи губор, ҳасрӯбаҳо, тамиз кардани либос, мебел, гилем, парда ва ғайра истифода меша- ванд. Онҳо инҷунин барои сафед кардани девор, ранг кардани маводди чӯбӣ ва металлӣ, нам кардани ҳаво ва пошидани об ба гулҳо истифода бурда мешаванд. Чангкашакҳо барои иҷрои корҳои гуногун бо қисмҳои иловагӣ таъмин мебошанд (шланг,

лұлаки дароз, чұтқаи құлай вағ.). Турбиначаңои вентиляторро дар намуди доирачаңои белчадор месозанд.

Дар пояи чангкашак зарбагир (амортезатор), мұхаррики коллекторй ва дар ғалтаки он вентилятори турбинй шинонда шудааст.

**Вентилятор** аз 2 ё 3 турбинача иборат аст. Дар вакти ба кор даровардани чангкашак, мұхаррики барқй, ки бо шиддати 10000 – 18000 гар/дақ чарх мезанад, бо ёрии вентилятор ҳаворо ба даруни күттии чангкашак бо суръати 20-30 м/с кашида, бо воситай чұтқа ба берун мебарорад. Бо ҳамроҳии ҳаво, чангү гард низ өмір мешавад. Чангкашакро аз матои ғафс бо сұрох-чаңо месозанд. Он шакли халтаро дорад ва дар болояш доираи симин ё резинй кашида шудааст. Дар чангкашак мұхаррикхой коллектории қувваташон аз 50 то 600 Вт истифода мешаванд. Ба мұхаррик барои насыхтани пұсти болои коллектор конденсатор ҳамроҳ мекунанд. Вакти корй барои мұхаррик 30-50 дақықа буда, баъд 10 дақықа бояд ҳомүш гардад. Күттии чангкашак аз масолеҳи пластмассий ё металлй сохта шудааст.

### *Қоидажои бекемарии меҳнат.*

#### *Манъ аст:*

1. Чангкашак гузоштани баъди аз кор дар ҳолати пайваст будан ба барқ;
2. Чангкашакро дар хонажои баланди намнок истифода бурдан;
3. Дар ихтиёри құдакон гузоштани чангкашак;
4. Аз симаш кашола кардан, онро чун даста кор фармуудан;
5. Дастан расондан ба кашондани сим аз барқ карданашуда;
6. Ба вилка ва чангкашаки намнок;
7. Бо чангак оташи тамокуро ҳомүш кардан;
8. Дар вакти маҳкам шудани сұрохихои гузарии аз чангкашак истифода бурдан;
9. Дар вакти пайваст будан бо шабака онро тоза кардан.  
*Дар вакти тоза кардан зинапоя ҳүшір бошед.*  
*Нагузоред, ки чангкашак аз чирк пур шавад.*

**Мұхаррики барқии асинхронӣ (мошини чомашүй).** Ҳангоми чомашүй молекулаҳои чирк бо молекулаҳои собун омехта мешавад ва, дар натиҷа, сатҳи либос тамиз мегардад.

Бо ёрии мошинаи чомашүй, либосро тар мекунанд, мешүянд ва меафшуранд.

Мувоғиқи вақти нишондодаи таймер, мошин чомашүй мекунад ё либосҳоро ғичим мекунад.

**Мұхаррики барқии асинхронӣ (яхдон).** Таҷқизоте, ки барои дар муҳлати муайян нигоҳ доштани маҳсулоти хӯрокворӣ бо роҳи хунуккунии сунъӣ дар шароити хона истифода бурда мешавад, яхдон аст.

Истеҳсоли оммавии яхдони типи компрессорӣ аз соли 1951 ба роҳ монда шудааст.

Дар вақти ҳозира дар саноати мо намудҳои гуногуни тамғаи яхдонҳо истеҳсол карда мешаванд, аммо яхдонҳои компрессионӣ бештар пахн шуданд. Яхдонҳо ба намуди ҷевон сохта мешавад. Дар қисми болоии яхдон, шуъбаи яхкунӣ (сармодон) ҷойгир аст.

Агрегати хунуккунӣ аз компрессори поршendor, мұхаррики барқии асинхронии бо ҷараёни тағийирёбанда коркунанда, дастгоҳҳои автоматикии ҳароратро танзимкунанда иборат аст. Дар қисми поёни яхдон компрессор бо мұхаррики барқӣ ҷой дода шудааст. Компрессор буғи агрегати яхдонро тавассути фишордихӣ зич мегардонад.

Барои беовоз кор кардан яхдон рӯйпӯши компрессорро бо пружина ба ҷаҳорчӯба (рама)-и яхдон оvezон мекунанд.

Конденсатор найчаи моршакл буда, он рӯйпӯш карда шудааст. Он ба воситай сиркулятсияи табиии хона хунук мешавад. Қисми моршакли конденсатор ба воситай мұхаррики найчагӣ ба тарафи гармшавандай конденсатор ва тавассути положиандаи (филтри) маҳсус ва найчаи капиллярий ба яхкунак пайваст аст. Дар яхкунак, аз ҳисоби агенти яхдон, ҳаво сард мешавад. Яхкунак аз металли зангназананда ё алюминий сохта шуда, дорои найчаҳо (каналҳо) аст, ки аз он яхҳои агент сард мегузаранд. Каналҳои яхкунак ба сӯйи канали умумӣ боз буда, ба воситай мұхаррики найчагӣ бо рӯйпӯши компрессор аз тарафи даруни он пайваст мебошанд.

Агенти хунуккунӣ дар агрегати яҳдон *фреон-12* аст. Фреон – моеи безарар ва бебӯй буда, аз он металл занг намезанад (оксид намешавад). Фреон намесӯзад, дар ҳарорати паст буг мешавад, дар ҳарорати  $-29^{\circ}\text{C}$  мечӯшад. Фреон дар ҳарорати  $-155^{\circ}\text{C}$  яҳ меқунад, аз сӯроҳиҳои хурди металл мегузараид, резинаро об меқунад, дар ҳолати моеъ будан баркро намегузаронад.

Компрессор бо равғани фреон молида шудааст, ки ҳарорати саҳт шуданаш аз  $-40^{\circ}\text{C}$  баланд нест. Агенти хунуккунак *фреон-12* ва равған дар тамоми давраи кори яҳдон иваз карда намешавад. Принсипи кори яҳдон ин тавр аст: компрессор, ки тавассути муҳаррики барқӣ ба кор дароварда мешавад, буғи фреонро аз рӯйпӯши компрессор гирифта бо фишор онҳоро боиси конденсатсия ба конденсатор равона меқунад. Ба конденсатор гарми баҳшида, дода, шудани фреон шуда, ба конденсатсия мешавад ба моеъ табдил меёбад. Фреони моеъ аз сӯроҳиҳои найча гузашта, ба яҳкунак меояд, ки дар он ҷо ва сеъ шуда, гармиро аз деворҳои яҳкунаку тамоми ҳавои яҳдон мегирад. Фреони тамомшударо компрессор ҷабида боз ба яҳкунак меорад. Ин кор муттасил такрор мешавад. Компрессори поршendor бо муҳаррики барқии тағиyrёбандай 220 В ба кор медарояд.

Муҳаррики барқии яҳдон дар шароити мұтадил давра ба давра (баъди як вақти муайян) кор меқунад. Кори давра ба давраи яҳдон аз ҳисоби танзимкунандаи ҳарорат, ки тартиби корро дар яҳдон идора меқунад, нигоҳ дошта мешавад. Агар дар яҳкунак ҳарорати даркорӣ муқаррар гардад, танзимкунандаи ҳарорат муҳаррики барқиро вasl меқунад. Дар натичаи баромадани гармӣ аз камераи яҳдон, инчунин омадани гармӣ аз берун, ҳарорати буғшавӣ баланд шуда, муҳаррикро ба кор медарорад ва ҳавои яҳдон боз хунук мешавад. Танзимкунандаи ҳарорат ба таври автоматӣ дар камераи яҳдон ҳарорати заруриро нигоҳ дошта метавонад. Тартиби кори яҳдон тавассути дастаки *термостат* нигоҳ дошта мешавад. Бо мақсади сарфа кардани ҳарчи қувваи барқ, дастаки термостатро ба нишондиҳандай «мұтадил» монда, дар вақти зарурӣ ба нишондиҳандай «хунук» меоранд.



**Челонгари корхой васлкунин механикӣ.** Мазмұни мәхнати касби челонгари корхой васлкунин механикӣ: қобаңын, васлкун, маңқамкунни қисмұнда ва тамоми механизм; ичрои амалиётҳои коркарди челонгарии металлҳо, ки бо васлкун вә санчиши қисмұнда ва агрегатті барои озмоиш вобаста аст. Бояд мутахассиси ин соҳа чунин амалхоро ичро намояд: соҳти маводди васлшаванда ва талаботи техникии ба васлкун гузошташаванда; технологияи коркарди челонгарии қисмұнда; қоидай хондани нақшаҳо. Сифаттарын мұхимми касбі: зеҳни ҳассос; мутобиқати хуби ҳаракат; реаксияи тез; диққатнок. Барои ноил шудан ба касби челонгари таъмири техникаи рұзгор кас бояд маълумоти ибтидои касбі дошта бошад. Маҳдудиятҳои тиббӣ: бемориҳои узвҳои биниш; бемориҳои ҷароҳати дасту по; деформатсияи ангушттони даст.



Мұхаррики барқии коллекторӣ, мұхаррики барқии асинхронӣ, майдони магнитӣ, қувваи механикӣ, нерӯи барқ, ротор, статор, майдони статор, дилак, чангкашак, компрессор, шульбаи яхкунӣ, конденсатор, найчай капилляри, агенти хунуккунӣ, фреон, термостат, мұхаррик, танзимкунандаи ҳарорат.



### **Кори амалӣ**

1. Даствуруламали истифодаи чангкашак ва яхдонро мустақилона омӯзед ва бо қисмҳои асосӣ ва тарзи кори он шинос шавед.
2. Эчодкорона нақшай кории онҳоро дар дафтаратон қайд намоед.
3. Қоида ва тартиби гузоштани қисмҳои иловаги дар чангкашакро омӯзед.
3. Қоида ва тартиби гузоштани ҳұрокворӣ ба яхдон омӯзед.
4. Чангкашак ва яхдонро ба кор намуда, онҳоро ба занчир васл кунед.




## Саволу супоришиҳо барои санҷии

1. Мухаррикҳои барқии асинхронӣ ва синхрониро бо қадом асбобҳои барқии рӯзгор истифода мебаранд?
3. Норасоиҳои мухаррикро шарҳ дихед.
4. Дар бораи қасби ҷоногари корҳои васлкуни мекардӣ маълумот дихед.
5. Дар бораи қоидаҳои техникии бехатарии истифодаи ҷонгакашак маълумот дихед.
6. Яхdon барои чӣ лозим аст?
7. Яхdon бо қадом мухаррик кор мекунад?
8. Яхdonҳо ҷанд намуд мешаванд?
9. Компресор чӣ гуна кор мекунад?


## 20. Асбобҳои замонавии барқии дастӣ

Электродрел асбобест, ки барои қушодани сӯроҳӣ дар мағолҳо ҳангоми иҷрои корҳои дурдгарӣ, коркарди металла ва дигар корҳо лозим аст (расми 60).




Расми 60. Соҳти электродрел: 1 – кабели барқ; 2 – конденсатор; 3 – тугмаи танзимсуръат; 4 – мухаррики барқӣ; 5 - подшипник; 6 - ҷӯткаҳои мухаррики барқӣ; 7 – коллектор; 8 – корпуси асбоб; 9 - вентилятор; 10 – тугмаи тагйирдиҳандай тартиби кор; 11 – редуктор; 12 – ҷарҳи данданкалон; 13 – расонаки ҷарҳи дудандонаи патрон; 14 – тири васлкунандай патрон; 15 – патрон.

Рандаи барқӣ асбоби барқиест, ки бо ёрии муҳаррики барқӣ давр хӯрда, аз ду ё чор корд иборат мебошад ва парахаи гафсиаш аз 0,75 то 2 мм ҳосил намуда, чӯро ранда мекунад. Ин ранда асосан барои бартараф кардани ноҳамвориҳои рӯйи чӯб кор фармуда мешавад.




*Расми 61. Соҳти рандаи барқӣ: 1 – тугмаи қатъ кардани фаъолият; 2, 8 – дастакҳо; 3 – тугмаи пайвасткунӣ ва хомӯшикунӣ; 4 – сӯроҳии параха бароранд; 5 – плитай тақякунӣ; 6 – асбоби назорати чӯқурии ранда; 7 – халтаи парахагундор.*

Перфоратор асбоби зарбадор буда, бо зарба даврҳӯрии асбоби кориро низ таъмин мекунад. Муҳаррики барқӣ тамоми механизми перфоратор ва пайванҷакҳояшро бо зарб ба мегардад.



*Расми 62. Соҳти перфоратор: 1 – тугмаи бакордарорӣ; 2 – муҳаррик; 3 – муфтаи бехатарӣ; 4 – подшипники зарбадиҳанда; 5 – поршени паррон; 6 – патрони намунаи SDS*

Мошини суфтакунӣ барои суфта кардани рӯйи чӯб, металл, пластмасса, санг, шиша ва дигар ин материалҳо, дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот, соҳтмон ва корҳои рӯзгор истифода мешавад.



*Расми 63. Соҳти мошини суфтакунӣ: 1 – тугмаи блоккуни; 2 – тугмаи оғози кор; 3 – даста; 4 – ҷанғашаш; 5 – сорбитаи маҳкамунаандай сарпӯши пеш; 6 – винти росткунӣ; 7 – тасмаи суфтакунӣ; 8 – сарпӯши пеш; 9 – қисми ҳимояи ҷӯткаҳои карбон; 10 – дастаки пеш.*

Аз сабаби зиёд истифода шудани бармаи барқӣ, тугмаи ба кор дароварандай он аз кор мебарояд. Дар чунин ҳолатҳо онро таъмир ё иваз намудан лозим меояд.

Электродрел ҳангоми кор баъзан хомӯш мешавад, гоҳҳо барои ба ҳаракат дар овардани муҳаррики барқӣ, лозим меояд тугмаи ба кордарории он саҳт фишурда шавад. Ин маъни таъминалаб будани тугмаро дорад.

Таъмир намудани тугмаи фаъолсозии электродрел бо тартиби зерин сурат мегирад мешавад:

1. Болти корпуси электродрелро тоб дода мекушоем ва тугмаи бакордараандаро чудо месозем мегирем. Баъд бо ёрии мултиметр месанҷем.

Тугмаи бакордараандаро бо эҳтиёт кушодан лозим, зоро ҳангоми кушодан аксар вақт қисмҳои он пош меҳӯранд ва ҷамъ кардани онҳо мушкилӣ пеш меорад. Тугмаи бакордараандаро дар баъзе ҳолатҳо таъмир карда мешавад.

Хангоми харидани тугмаи бакордарааранда ба қувват ва андозаҳои электрордрел бояд аҳаммият дод.

Дар баъзе ҳолатҳо, гарчанде андозаҳои тугмаи ба кор дароваранда мувофиқ меояд, аммо шояд он андозаҳо ба соҳти дохириаш мувофиқ наоянд. Барои баровардани сими барқӣ ба дохири корпуси тугма дароварда, ноқили монтажро холӣ карда он зарур аст. Барои ин кор, ба шумо сӯзани дароз ва бо-рик ё бигиз ниёз доред. Бигизро ба даруни тарқиши монтаж-кунанда дароварда, дорандаро ба дарун тела додан фишор додан лозим аст.

Симҳои тугмаи нави бакордараарандаро бо ёрии асбоби кафшерӣ пайванд намуда, қисмҳояш ба тарқиши барои он пешбинишуда ба осонӣ гузошта мешавад.

Барои сифатнок демонтаж кардани тугмаи бакордараарандай электрордрел донишҳои ибтидоиро оид ба соҳти тугмаҳои электрордели замонавӣ аз худ кардан лозим аст.

Ричаги (фишанги) риверс агар ба болт, гайка ва монанди инҳо маҳкам карда шуда бошад, клеммаҳои таг пӯшида мешаванд. Агар риверс ба тарафи муқобил кор фармуда шавад, ба шабака фақат якто клеммаи таг пайваст мегардад. Клеммаи дуюм дар ин асно кор намекунад. Одатан, асбобҳои симҳои тугмаҳои бакордараарандай электрордрелҳо аз пӯлоди пухта ҳосил шуда, ҳангоми демонтажсозӣ дорои як навъ мушкилиҳо мешаванд.

Ичро кардани ин корҳо мураккаб нест. Аммо ҳангоми ичрои кор, ба қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва интизоми меҳнат қатъиян бояд риоя намуд.



**Техник-электромеханик.** Мазмунни меҳнати кори техник-электромеханик иборат аст: пеш аз ба истифода додани мошинаҳо озмоиши онҳоро мегузаронад; ичрои вазифаҳои нақшавиро ба хисоб мегирад; ҳисоби иқтисодии маҳсулнокии меҳнатро мекунад; кори коргарони сех ё устохонаҳои таъмириро ба роҳ мемонад, ки риояи саҳехи технологияи мавҷуда, шароити истехсолӣ барои ичрои бехатари корҳо, аз ҷиҳати иқтисодӣ самаранок истифода будани воситаҳои меҳнат ва материалиро

таъмин менамояд. Бояд мутахассиси соҳаи техник-электро-механик инҳоро донад: соҳтори таҷхизоти технологияи сех, устоҳонаҳои тармимӣ (таъмири) ва қабули кор дар онҳо; конструксия, қоидаҳои истифодабарӣ ва речай кори мошин ва механизмҳои хизматкунанда; технология ва шароити техникии таъмир ва санчиши мошинҳо ва механизмҳо; асосҳои иқтисодӣ, ташкилӣ, нақшакашӣ ва идоракуни истеҳсолот. Сифатҳои муҳимми касби техник-электромеханик чунинанд: фикрронии техниκӣ; қобилияти анализаторӣ; зеҳни хуб; босабӣ; қобилияти ташкилотчигӣ. Барои соҳиб шудан ба касби техник-электромеханик бояд маълумоти олий дошта бошад. Маҳдудиятҳои тиббӣ касбии техник-электромеханик инҳо мебошанд: бемориҳои асад ва рӯҳӣ; бемориҳои буғумҳо; ларзиши даст.



Электродрел, рандаи баркӣ, перфоратор, мошинаи суптакунӣ



### *Kори амалӣ*

1. Бо соҳти бармаи баркӣ, рандаи баркӣ, перфоратор ва мошинаи суптакунӣ шинос шавед.
2. Аз манбаъҳои иттилоотӣ оид ба намудҳои дигари муосири асбобҳои баркӣ маълумот ҷамъоварӣ намоед.



### *Саволу супорииҳо барои санҷии*

1. Кадом намудҳои асбобҳои замонавии барқии дастиро медонед?
2. Ҷиҳатҳои фарқкунандаи асбобҳои электродрел ва перфораторро фаҳмонед.
3. Қоидаҳои техникаи бехатариро ҳангоми истифодаи асбобҳои замонавии барқии дастӣ шарҳ дихед.

## БОБИ 4. МАДАНИЯТИ КОРХОИ ТАЪМИРИВУ СОХТМОНӢ

### 21. Асосҳои технологияи сохтмон

Бозёфтҳои археологӣ дар бораи сохтмон нишон доданд, ки хонаҳои одамҳои ҷамъияти ибтидой аз шоху дандонҳои ма-монтҳо сохта мешуд. Ин бозёфтҳо дар Фаронса, дар наздикии вучуд доранд. Дар кофтуковҳои археологии гузаронидашуда, дар Аврупо неандриидҳо бозёфт шуданд. Намуди биноҳои Мисри қадим – аҳром ҳамеша диққатчалбунанда аст. Ҳамчунин, ёдгориҳои меъмории Қалъаи Ҳулбук, (Хатлон) Қалъаи Ҳисор, Истаравшан, Қалъаи Муг, мақбараи Исмоили Сомонӣ (ш.Бухоро) ва бозёфтҳои Саразм (н.Панҷакент) намунаи барчастаи меъмории ҳалқи тоҷикро инъикос мекунанд.



Расми 64. Иниооти таъриҳӣ

Чанд намуди имкони тақсими вазифаҳои иншооти сохтмонӣ вучуд дорад.

Барои дарси технологияи меҳнат, тақсимоти маҳсуси иншоот таъйинот сурат мегирад. Якчанд мисоли онҳо:

Таъйиноти манзили истиқоматӣ. Манзил биноест, ки аз таъсироти боду ҳавои табиат одамонро муҳофизат карда, ба одамон имконияти тозаву озода зистанро медиҳад.

Вазифаҳои муҳофизатӣ: масҷидҳо, қалъаҳо, сохтмонҳои сангӣ аз тири туғанг, оташ, оғатҳои табиӣ ва вабоҳо муҳофизат мекунанд.

Вазифаҳои таъмингардонӣ: Шабакаҳои барқӣ ва обӣ дорои кафолати таъминотӣ мебошанд. Онҳо барқӯ обро таъмин мекунанд.

**Вазифаҳои тагӣири маҳал (ҳаракат):** Ба воситаи иншоти нақлиёт ба мисли роҳҳо, пулҳо, кӯчаҳо, ағбаҳо, роҳҳои оҳан, роҳҳои ҳавопаймой. Шабакаҳои радио ва телевизион, шабакаҳои телефонию интернетӣ вазифаи алоқаю робитаи байни одамонро ичро мекунанд.

**Вазифаҳои ҷамъиятӣ-фароғатӣ:** Биною соҳтмонҳои фарҳангӣ, биноҳои хизматрасонии моддӣ, иншооти фароғатӣ-истироҳатӣ, масҷидҳо, қалисоҳо, муассисаҳо, биноҳои маъмурӣ. Вазифаи биноҳои ҷамъиятӣ осонсоҳтани ҳаёту фаъолияти одамон ба ҳисоб меравад.

Биною иморатҳои гуногун бо таъйиноти гуногуни худ дар соҳти замонавии маҳалли муайян вазифаи ҳалкунандаро ичро мекунанд. Онҳо асоси талаботи сиёсати ҷойи зист ва зиндагӣ дар асри 21 ташкил медиҳанд.

**Конструксияи соҳтмон.** Ба конструксияи соҳтмон, равишни соҳтмони биноҳо ва биною иморатҳои соҳташуда доҳил мешаванд. Маҳфуми конструксияи соҳтмон маънои ҳам фани таълимӣ ва ҳам меъморию инженерии соҳтмониро дорад.

Асосҳои назариявие, ки дар доираи конструксияи соҳтмон бо ҳам алоқаманданд, ба қарори зер мебошанд:


Хусусиятҳои физикӣ, химиявӣ, биологии масолеҳи соҳтмонӣ. Онҳо вазифаи таъминоти масолеҳи техникиро ичро мекунанд. Барои ба мақсадҳои гузошташуда расидан, санчишҳои борбардорӣ, корои масолеҳи соҳтмониро ичро мекунанд.

Статикаи иншооти соҳтмон (мағҳум дар бораи конструксияҳои борбардор, робитаи мутақобилаи механикаи бинокориро баён мекунанд. Иморатҳо конструксияи техникии ниҳоят мураккаб доранд, ки дар вақти соҳтан ҳарочоти қалонро талаб мекунанд. Барои тасвиру баён кардани устувории иморатҳо лозим меояд, ки ҳатман қисмҳои ҷудои бино ва алоқамандии байни онҳоро тасвир кард. Ҳамаи ин корҳо аз рӯйи меъёрхое, ки дар техникаи соҳтмон вучуд дорад, муайян карда мешаванд.

**Қисмҳои соҳтмонии иншоот.** Иншоот аз қисмҳои соҳтмонӣ иборат мебошанд. Агар мо қисмҳои соҳтмонро муоина (тафтиш) кунем, ба мо маълум мегардад, ки сухан дар бораи ҳамвории геометрии қисмҳои соҳтмон меравад. Қисмҳои якхе-

ла сохти якхела ва ягона доранд. Мисол, деворҳо, қисмҳои болопӯш, шифт ва гайраҳо.

**Асос (таҳкурсӣ).** Азбаски болои замин нарм аст ва ин ҳаракатҳои биноро ба вучуд меорад, таҳрезӣ, (асос, таҳкурсӣ)дар аввал сохта мешавад.



*Расми 65. Намудҳои таҳкурсӣ*

Яъне таҳкурсӣ асоси сохтмон аст. Он барои дигаргун карданӣ шакли иморат аз таъсири вазн, қувва, фишори худи сохтмон хизмат мекунад. Мо сатҳи заминро ба миқдори лозим чуқур меканем, то ки ҳаракатҳои бино рух надиҳанд. Ҳаракатҳои болои замин аз саҳт хушк шудан ё аз сармои саҳт ба вучуд меоянд. Чуқурии таҳкурсиро дар ҳар маҳал ҳар хел мегирем. Онро мо аз рӯйи чуқурии яхбандии замин маълум мекунем. Ба таҳкурсии бино қисми дарунии чуқури ва болои замин дохил мешавад. Гидроизолятсия (муҳофизати ашё ва иншоот аз таъсири об бо ёрии маҳсулоти обногузар). Гидроизолятсияи сохтмон ҳамаи корҳоеро, ки барои муҳофизати сохтмон аз таъсири рутубат иҷро мешавад, дар бар мегирад. Барои мисол ба болои таҳкурсӣ молидани битум, бомпӯшӣ ва гайраҳо. Гидроизолятсия ин муҳофизат аз рутубат аст, ки аз гармидиҳӣ (теплоизолятсия) фарқ мекунад. Гидроизолятсия дар сохту таркиби сохтмон бо физикаи сохтмон алоқамандии зич дорад.

**Сохти деворҳо.** Деворҳо аз рӯйи сохташон қисмҳои амудии (шоқулӣ) иншоот ба ҳисоб мераванд. Девор ҳуҷраҳоро аз ҳамдигар чудо мекунад. Дар деворҳо бояд ҷойҳои сӯроҳии маҳсус вучуд дошта бошад, ки дар онҳо дару тирезаҳоро мешинонанд. Дару тирезаҳо барои рӯшноидиҳӣ ва аз як ҳуҷра ба ҳуҷраи дигар гузаштан пешбинӣ шудаанд ва онҳо ҳавои хонаро тамиз нигоҳ медоранд. Деворҳо аз рӯйи сохташон гуногун буда, бо наму-

дҳои гуногуни масолеҳ сохта мешаванд ва вазифаҳои гуногунро низ ичро карда метавонанд.

*Намунаи деворҳо аз рӯйи таъйинот, сифат ва мустаҳкамӣ устуворӣ фарқ мекунанд. Тарзи сохтани деворҳое, ки обногузар ҳастанд:*

- бар деворҳои асосӣ, сарбории зиёди амудӣ меояд.
- тақвият додани деворҳо маънои онро дорад, ки мо соҳтмонро (биноро) мустаҳкаму устувор ва собит мекунем;
- нишондоди намунаи деворҳои гурӯҳҳои гуногун аз рӯйи соҳт ва усулҳои сохтанашон мебошад.
- девори беруна (асосӣ) барои чудо кардани фазои дарун аз фазои берун хизмат мекунад.
- девори даруна барои чудо кардани ҳучраҳо аз ҳамдигар хизмат мекунад.
- нишондоди номгӯҳои деворҳои гуногун аз рӯйи таъйинот, ва истифода.
- девори тавора хусусияти гармидиҳӣ ва овозқатъунӣ дорад.
- девори тавора ё деворҳои даруниӣ барои чудо кардани ҳучраҳо хизмат мекунад.
- девори таворае, ки дар байни биноҳо соҳта шудааст, биноҳоро аз ҳам чудо мекунад.
- девори зиддисӯхтор барои эмин доштани бино ҳангоми сӯхтори иншоот хизмат мекунад.

**Соҳти бомҳо.** Бом қисми боло ва анҷомёбии иморат мебошад. Бом ва деворҳои берунаи бино, қисми дарунии биноро аз борону барф, гармию сардӣ, оғатҳои табиӣ муҳофизат мекунад. Соҳти бомҳо ба тамоми раванди соҳтмони бино таъсир мерасонад. Хусусиятҳои иқлими масолеҳи соҳтмон ва қисмҳои соҳтмонӣ мутобиқат мекунанд. Дар таърихи меъморӣ ва бинокорӣ соҳтмони бомҳо инкишиф ёфта, намудҳои гуногуни қолабҳои худро ташаккул додааст.

Дар замони ҳозираи технологияи муосир боз бомҳои ҳастанд, ки маҳсус аз рӯйи технологияи ҳозиразамон соҳта шудаанд. Онҳо қувваи барқи хонаро худашон таъмин мекунанд. қувваи барқро аз офтоб ҷамъ карда, ба қисматҳои хона тақсим мекунанд. Ин бомҳо арзиши нисбатан гаронтар доранд.

### **Созгориҳои техникӣ барои бомҳо инҳоянд:**

- созгориҳо барои нигоҳубини бомҳо, ба монанди зина-пояҳо.
- раъду барқгардон.
- антеннаи радифӣ.
- созгориҳо барои гардонидани об (новадон,), қубурҳои обгардон (тарнов) ва ороишҳои қубурҳои новадон;
- созгориҳо барои барфгардонӣ. Дар вақти ҷамъ шудани барф дар болои бом ин созгориҳо барфро ба ҷанд қисм тақсим мекунанд ва барфҳо ҷудо-ҷудо ба поён меафтанд;
- созгориҳо барои офтоб, коллекторҳои офтобӣ;
- қубурҳои дудбаро;
- қубурҳои ҳавотозакуни бино.

**Масолеҳи соҳтмонӣ.** Истифодаи масолеҳи соҳтмонӣ дар муддати ҳазорсолаҳо гуногун буд ва ҳар замон тағиیر меёфт. Дар давраҳои қадим бештар санг, ҷӯб, шохҳои рустаниҳоро истифода мебурданд. Дар давраи мо ҳишт, бетон, оҳан, шиша, пластика, алюминий ва масолеҳи синтетикиро истифода мебаранд. Барои ҳамин ҳам нақшашои соҳтмонро мувофиқи масолеҳи соҳтмонӣ кор карда мебароянд.



**Касбу ҳунарҳои соҳтмонӣ.** Шумо пас аз ҳатми муасисаи таълимӣ, дар соҳтмон ва корҳои таъмирӣ метавонед чунин касбу ҳунарҳоро соҳиб гардед:

- лоиҳагари биноҳои истиқоматӣ, биноҳои ҷамоатӣ
- лоиҳагар оид ба нақша гирифтани ҷойҳои истиқомати аҳолӣ ва ободгардонии он;
- лоиҳагар оид ба аз нав барқарор кардан ва тармими истиқоматгоҳҳо ва биноҳои ҷамоатӣ;
- инспектори арзёби амволи манқул ва сабти номи давлатии он;
- техниқаи истифодабарии истиқоматгоҳҳо ва биноҳои ҷамоатӣ;
- лоиҳакаш оид ба нақшагирий ва ободгардонии истиқоматгоҳҳои аҳолӣ;
- лоиҳакаш ободгардонии ҳудуди биноҳо ва иншоот.



Иншооти таърихии меъморӣ, вазифаҳои манзили истиқоматӣ, конструктсияи соҳтмон, қисмҳои соҳтмонии иншоот, асос (таҳкурсӣ), соҳти деворҳо, соҳти бомҳо, масолеҳи соҳтмонӣ.



### ***Кори амали***

1. Дар бораи технологияи муосири соҳтмон ва масолеҳи соҳтмонӣ аз манбаъҳои иттилоотӣ маълумот чамъоварӣ намоед.
2. Соҳти бинои муассисаи таълими худро таҳлил намоед.



### ***Саволу супорииҳо барои санҷии***

1. Дар бораи иншооти меъмории таърихӣ маълумот дихед.
2. Таъйиноти манзили истиқоматӣ аз чӣ иборат аст?
3. Оид ба марҳилаҳои соҳти бинои истиқоматӣ маълумот дихед.
4. Манзили зисти ояндаи худро чӣ гуна бунёд кардан меҳоҳед?

## ***22. Таснифоти намудҳои соҳтмон***

**Соҳтмон аз масолеҳи чӯбӣ.** Аз замонҳои қадим чӯб ҳамчун масолеҳи соҳтмонӣ дар соҳтани хонаҳо истифода бурда мешуд. Ҳанӯз дар асли сангӣ, биноҳои сутундор месоҳтанд. Биноҳои аз ғалтак соҳташуда дар тамоми кураи замин ҳамчун намуди одии бинокорӣ истифода бурда мешуд.

**Соҳтмон аз поҳсадевор.** Дар соҳтмони поҳсадевор ба сифати масолеҳӣ асосан аз гил соҳтмони, истифода мебаранд. Коҳ боз вазифаи гарминигоҳдориро иҷро мекунад. Ба лой коҳ андохта, мо деворҳоро аз кафидан нигоҳ медорем. Ба ин омехтагӣ боз оҳак ҳамроҳ мекунанд. Ба роҳи тамиз кардан обро дар маҳсулот нигоҳ медоранд.



Расми 66. Сохтмон аз масолеҳи ҷӯбӣ.

**Сохтмонҳои дорои конструксияҳои оҳанин.** Дар сохтмонҳои бо истифода аз конструксияҳои оҳанин бунёдшаванд дар навбати аввал оҳанро истифода мебаранд. Ҳамаи чунин сохтмонҳо бо роҳи парчинкуниӣ, кафшеркуниӣ ва меҳҳои пеҷдор пайваст карда мешаванд. Боз як иншооти дигари конструксионӣ ин оҳани муқарнас (фасонка) мебошад, ки қисмҳои асоси-ро бо қисмҳои хурди бино пайваст мекунад. Дар қатори сохтмонҳои конструксионӣ, боз сохтмони омехтаи оҳану бетон низ вучуд дорад. Оҳану бетон бо ҳам бо роҳҳои гуногун пайваст мешаванд.

Афзалиятҳои сохтмонҳои оҳану бетонӣ:

- муҳлати кӯтоҳи ичрои сохтмонҳои ҳаҷмашон калон;
- сохтани иншооти хурде, ки дар баробари сарбориҳои вазнин тобовар мебошанд;
- сифати баланди соҳти қолиби иншоотҳо ва дар муҳлати кӯтоҳ бо ҳам пайваст кардани онҳо.

Камбудии сохтмонҳои конструксионӣ ва омехтаи оҳану бетон:

- ҳароҷоти зиёд барои муҳофизати иншооти оҳанин аз сухтор ва зангзаниӣ;
- дараҷаи баланди гирифттор шудан ба ларзиш.
- дараҷаи пасти садогардонӣ.

Барои он ки сохтмонҳои конструксионӣ сари вақт анҷом шаванд, бояд талаботи баланди нақшай камхароҷот ба назар гирифта шавад. Конструксияҳои оҳаниро дар бунёди иншооти маҳсуси сохтмон истифода бурдан лозим аст, мисол:

- дар бомхое, ки ҳацмашон калон аст.
- дар иншооте, ки асоси сохтмони он аз оҳан аст.
- дар зебосозии биноҳо.

Иншооти омехтаи бетону оҳан ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:

- манораҳои такягоҳии оҳанбастакорӣ (сутунҳои калони маҳсуси барқӣ);
- сохтмони пулҳо;
- сохтани кранҳои борбардор.

Норасоии сохтмони конструксияҳои оҳанӣ ин ҳароҷоти калон дар кори муҳофизати оҳан аз зангзаниӣ мегардад.


Аз рӯйи қоидаву қонунҳои техникаи сохтмон, барои муҳофизати оҳан аз зангзаниӣ, иншооти асосиро :

- ранг мемоланд;
- бо тунукаҳои маҳсус мепечонанд.

Иншооти сохтмони конструксияҳои оҳанӣ дар бисёр ҳолатҳо талаботи маҳсуси зидди сӯхторро тақозо менамояд.

Омехтаи оҳану бетон ин маҳсулоти мураккаб буда, аз бетон ва арматура иборат аст. Ин омехта ба воситай сement бо қирраҳои гирдогирди арматура пайваст мешавад.

Зери таъсири фишор ва ёзиш (кашиш) бетон аз оҳан камкуваттар аст. Барои ҳамин ҳам дар сохтмон бетонро ба воситай оҳан мустаҳкам мекунанд.



*Расми 67. Сохтмони оҳану бетонӣ*

Бо ёрии масолеҳи оҳанин, омехтаи бетону оҳан фишори тарагшавии иловагии берунаро ба вучуд овардан мумкин аст. Бо ёрии ин фишордиҳӣ, тарагшави масолеҳи оҳанинро идора ва иваз кардан мумкин аст. Ба туфайи бетонро аз кафидан метавон ҳифз кард. Омехтаи бетону оҳан маҳсули оташтобовар

мебошад. Омехтаи охану бетон дар сохтмонҳо барои сохтани шифт ва фаршҳо истифода бурда мешавад. Аз ин маҳсулот дар сохтмони пулҳо, иншоот барои такягоҳҳо ва ба сифати деворҳои асосӣ истифода мебаранд.

Бетон – ин санги сунъие мебошад, ки аз сement, масолеҳи иловагии бинокорӣ иборат мебошад. Ин масолеҳ: реги майда (кум), сангреза (шагал) мебошад.


Арматураи пӯлодин пӯлоди маҳсуси борики дароз ва, дар гирдаш тегаҳои бисёр дорад, дорои қувватнокии дараҷаи баланди ёзиш аст.

**Сохтмони калон (панелӣ).** Дар сохтмонҳои калон девору иншоотҳои асосӣ ва такягоҳҳо (борбардор) сохта мешаванд.. Он вазифаи борбардорӣ ва такягоҳиро ичро мекунад.

Сохтмони калон маъни онро дорад, ки дар ин ҷо масолеҳ, инчунин деворҳо, бетон, панел истифода карда мешавад.

Дар сохтмони калон деворҳои асос ва деворҳои тавора ё чудокунанда як намуди вазифаро ичро мекунанд. Онҳо нақши такягоҳро ичро менамоянд.

Дар асрҳои миёна, сохтмонҳои калон сохтмонҳое ба шумор мерафтанд, ки аз хишт ё санг сохта шуда бошанд.




Расми 68. Сохтмони биноҳои панелӣ

Иморати сохтмони калон ин сохтмонест, ки дар он ҳамаи амалҳои кори сохтмон ичро мешаванд. Ин гуна сохтмон аз рӯйи замин оғоз мешавад. Дар ин сохтмонҳо иншооти омода истифода бурда мешаванд: зинапояҳо, шифтҳои бетонӣ, де-

вор ва панелҳои бетонӣ, балконҳо ва гайра. Дар замони муосир фирмаҳои соҳтмонӣ ин гуна соҳтмонҳои калонро аз аввал то охир соҳта, ба истифода медиҳанд. Девор, иморат ва соҳтмонҳои калон аз хишти силикатӣ, хиштҳои бетони сабуккардашуда, хиштҳои бетонӣ, хиштҳои сӯроҳчадор, бетони ковок соҳта мешаванд. Дар соҳти манзилҳои дар замонҳои қабл соҳташуда давраи пеш бошад, аз сангҳои табииӣ, хиштҳои гил (хом) ва омехтаи бетону оҳан истифода мешуд.


**Соҳтмонҳои (иншооти) қолибӣ.** Соҳти бинои панҷарагин. Иншооти қолибӣ ин соҳти биноест, ки аз қисмҳои асосӣ иборат аст, ки вазифаи сарбориро иҷро мекунанд. Ин соҳтмон ягон тавора надорад.



Расми 69. Соҳти бинои панҷара дар (каркас)

Монанд ба скелети одам, тавре соҳта мешавад, ки иншооти соҳтмониро мустаҳкам нигоҳ медорад. Баъди ин, соҳти қолабро аз беруни иморат ороишкорӣ кардан мумкин аст. Аз дарун ин хонаҳоро бо деворҳои таворагӣ аз ҳам ҷудо карда, метавон онҳоро соҳти.

Масолеҳи зурурӣ барои соҳти қолиб инҳоянд: чӯб, пӯлод, омехтаи бетону оҳан.



Қолиб (каркас) – ин конструксияест, ки аз рекаҳо иборат аст. Пайвастагии рекаҳо секунчаҳо ба вучуд меоранд ва дар нӯгҳояшон бо ёрии рекаҳои дигар бо ҳам васл мешаванд. Ҳар як река қисми хурди як секунча мебошад, ки номаш қолаб (каркас) мебошад. Қолибҳои асосии соҳтмонӣ қолибҳои иншооти борбардор мебошанд.

Ин гуна соҳти қолибҳо қувватнокии ёзандагӣ (кашиш) ва борбардиро зиёд мекунад. Қолибҳо дар соҳтмон дараҷаи ба-ланди тобоварӣ ба зилзиларо доранд.

**Соҳтмонҳои калонпанел.** Иморатҳои калонпанел аз панелҳои бетонии калоние, ки дар корхонаҳои бетонсозӣ омода мегарданд соҳта мешаванд. Ҳамаи иншоот, деворҳо, шифтҳо, дар ин гуна соҳтмонҳо аз корхонаҳои бетонсозӣ ба соҳтмон оварда бо ҳам васл карда мешаванд.

Соҳтмони калонпанел ин усули аз ҳама маълуми замони мөбеношад. Ин гуна соҳтмон аз қисмҳои тайёри бетонӣ бо роҳи васлкунӣ мешавад. Ҳонаҳои истиқоматӣ, иморатҳои маъмурӣ, корхонаҳо аз иншооти калонпанел соҳта мешаванд. Аз корхонаҳои бетонсозӣ қисмҳои тайёри иншоотро ворид ва дар соҳтмонҳо васл мегардонд. Иншооти борбардор дар шакли қолаб тайёр ва ба соҳтмон оварда мешаванд.



*Расми 70. Бинои калонпанели истиқоматӣ*

Намуди иморат аз панелҳои бетонии сайқал додашуда, бетонҳои маҳсуси рӯйбаст кардашуда сохта мешавад. Ин намуди сохтмон қоидаҳои санъати меъмориро ба ҷо меорад. Дар рӯйи деворҳои бетонӣ аз тарафи берун андоваи гарми-нигаҳдорандаро молидан мумкин аст. Иншооти бетонии намуди иморат аз маҳсулоти пурқувват сохта мешавад, барои ҳамин ҳам онҳоро бештар дар сохтмонҳои маъмурӣ ва анборҳо истифода мебаранд. Барои ҳамин ҳам чунин ороишиҳии намуди иморат дар корхонаҳои саноатӣ ва анборҳо иҷро мешавад.

#### ***Бартии сохтмонҳои калонпанел.***

- Бештари корҳои сохтмонӣ ва иншоотсозӣ дар корхонаҳои бетонсозӣ иҷро карда мешаванд.
- Васлкунии иншооти панели омода вақти камро талаб мекунад.
- Сифати иншооти омодашударо пеш аз сохтмон, қабл аз васлгардонӣ санҷидан мумкин аст.

**Камбудиву нуқсон.** Дар ҳолати банақшагирии сохтмони шахсӣ бо усулҳои блокҳои панелӣ, бояд пеш аз сохтмон ҷойгиркуни таҳникӣ рӯзгордорӣ дар хона назар гирифта шавад.

- Сохтмони васеи қолибҳои иншоот қобилияти ками қолибсозии хусусиро медихад.
- Сохтмони иморатҳои саноатӣ, корхонаҳо ва истиқоматӣ ҳарочоти бисёрро талаб мекунад.
- Сохтмони омехтаи бетону оҳан аз сохтмони чиндакорӣ арзиши қиматтар дорад. Барои он, ҳангоми васлгардонии иншооти бетонӣ, пӯлоди маҳсуси аълосифат истифода мешавад. Сохтмонҳои калонпанел, сохтмонҳои бетону пӯлодӣ ба ҳисоб мераванд.



**Лифтчӣ.** Мазмуни меҳнати касби лифтчӣ чунин аст: лифтро ба кор тайёр менамояд: дурустии телефони кабина, огоҳқунакҳои рӯшноидор ва овозӣ, қуфлҳои автоматиро месанҷад; дар вақти нишаст ва фаромади мусоғирон ё қашонидани бор риояи қатъии қоидаҳои истифодай лифтро мувоғики қувваи борбардориаш

назорат мекунад; дар ҳолати пайдо шудани нүқсон, ба навбатдори хизматрасон хабар медиҳад. Бояд лифтчӣ донад: қоидаҳои техникаи бехатарӣ, дастуруламали истифодаи лифтҳои боркаш ва одамкаш; сохтор ва тартиби истифодаи таъйинот ва ҷойгиршавии асбобҳои бехатарӣ. Сифатҳои муҳимми касби лифтчӣ: мушоҳидакорӣ; бодикӯзӣ; ботамкини эмотсионалӣ. Барои он ки шахс ба касби лифтчӣ сазовор шавад, бояд маълумоти ибтидоии касбӣ дошта бошад. Маҳдудиятҳои тибии касби лифтчӣ: вайроншавии аппарати мувозинатӣ; бемориҳои рӯҳӣ.



Сохтмон аз масолеҳи чӯбӣ, сохтмон аз поҳсадевор, сохтмонҳо бо конструксияҳои оҳанин, иншооти бетону оҳанӣ, сохтмони қалон (панелӣ), сохти биноҳои панҷарагӣ.



### ***Кори амалӣ***

1. Дар дафтари худ доир ба ҳар як намуди сохтмон аз маҳалли зистат намуна оред, онро муайян намуда, нависед ва таҳлил намоед.

2. Мустақилона оид ба технологияҳои соҳтани биноҳои таъйиноташон гуногун аз манбаъҳои интернетӣ маълумот ҷамъоварӣ намоед.



### ***Саволу супорииҳо барои санҷии***


1. Дар бораи сохтмонҳои аз масолеҳи чӯбӣ бунёдёфта маълумот дихед.

2. Фарқи байни сохтмонҳои поҳсадевор ва конструксияҳои оҳану бетонӣ дар чист?

3. Бартарӣ ва камбудии сохтмонҳои қалонпанелро шарҳ дихед.


## 23. Системаи таъминоти шароити зист дар манзилҳо ва қоидаҳои истифодаи онҳо

**Соҳтори таъминоти об.** Тартиби истеъмоли об, намудҳои биноҳо, ҳамчунин бо назардошти талабҳои технологӣ ва таъмини бехатарӣ аз сӯхтор ба шабакаҳои зерин тақсим мегардад: намуди сарпӯшида, гирдогирд. Шабакаҳои оби сарпӯшида, асосан дар соҳаи таъминот ё ки дар натиҷаи дар як қисми он ҷойҳои нигаҳдоранд соли тоҷиҳат мешавад. Онҳо истиқоматгоҳ ме-тавонанд, биноҳои маъмурӣ ва истеҳсолӣ бошанд.



Расми 71. Тарҳи таъминоти оби бинои истиқоматӣ.

Шабакаҳои оби гирдогирд асосан баробари ба эътибор гирифтани зарурати таъминоти пайдарҳами хонаҳои бисёро-шёна бо об соҳта мешаванд. Шабакаҳои давродаvr бо қубури берунаи об дорои чанд пайванд мебошанд. Ин имкон медиҳад дар сурати аз кор мондани яке аз онҳо, раванди таъмини об мутаваққиф нагардад.



Расми 72. Тарҳи стандартии ташноб дар биноҳои баландошиёна

**Гази табии.** Аз ҷиҳати иқтисодӣ яке аз манбаъҳои энергияи созгор ба ҳисоб меравад. Ҳангоми истифода аз газ ба қоидаҳои бехатарии техникий қатъиян риоя кардан лозим аст.

Ба таъминоти соҳаи гази манзилҳои истиқоматӣ лӯлаи таъминкунандай газ, ускунаҳое, ки идоракунандай мавчи қубури тақсимкунандаанд, ҳисобкунаки газ, шомил мебошанд.


Ҳангоми гузарондани шабакаи газ ба инҳо қатъиян риоя кардан лозим буда, қубурҳо дар асоси васлкунии қубурҳои пӯлодин сохта, ба ускунаҳои зарурӣ бо воситай васлгарони мурват пайваст мегардад. Тамоми қубурҳои газ бо равғани ба об тобовар ранг карда мешаванд. Қубурҳои газ, асосан ба ошхона, роҳрав ва ба маҳалли истиқоматии истифодабаранда гузаронда мешаванд. Гузаронидани қубур аз ҳочатхона, ванна, инчунин аз дар ва тирезаҳои оинагин қатъиян манъ аст.

Таъминоти барқ барои рӯшанкунии манзили зист, гармидихӣ, кор кардани техникаи майшӣ ва таъмини дигар таҷхизот лозим аст. Таъминоти барқи манзили зист кори масъулиятнок буда, аз тарафи мутахассиси маҳсус ба ичро мерасад. Чунки

дар шабакай барқӣ, агар ақаллан як васлкуни нодурусти анҷом шавад, ин метавонад дар оянда боиси сар задани сӯхтор, маҷрӯҳ шудани захмбардории истиқоматкунандагони хонаҳо ё ки аз кор баромадани ускунаҳои гаронбаҳо гардад.

Тамоми корҳои амалии вобаста ба барқ, ҳатто иваз кардани лампаи равшанкуниро ҳам, эҳтиёткорона ичро кардан лозим аст. Ба манзили истиқоматӣ гузарондани шабакай барқӣ ё ки таъмини он бояд ба талаботи замонавии бехатарӣ ҷавобӣ бошад.

Тарҳи намунавии таъминоти барқи манзили зист хомӯшкунакҳои автоматӣ, ҳисобкунаки энергияи барқӣ, соҳтори хомӯшкуни ҳимояйӣ, розеткаи манзили зист ва хомӯшкунакро дарбар мегирад.



Расми 73. Намунаи таъминоти барқи манзили зист.

#### *Намудҳои асосии корҳои тармими хона*

Масолеҳи соҳтмонии лозим барои таъмир ва асбобҳои асосии корӣ. Таъмири манзили зист ҷараёnest, ки меҳнат ва сарфу ҳарочоти зиёдро талаб мекунад.

Тармими косметикӣ (чузъӣ, ороишӣ) сарфу ҳарочоти зиёдеро талаб намекунад, намуди таъмири аз ҳама содаву арzon буда, бо сарфи маблаг ҷоиҷӯши ҳамон мебаранд. Таъмири ҳамворкуни шифт ва девор, андова кардан, гулdevor, плинтус, ивазкуни пӯшаҳои фаршӣ дохил мегарданд. Тармими маъмулии косметикӣ метавонад бо қувваи сокинони манзили зист гузаронда шавад.

**Таъмири асосӣ** (капиталӣ) нисбатан душвор ва гаронбаҳо ба ҳисоб меравад. Дар он тамоми шабакаҳои коммуникатсия иваз карда мешаванд, тағиирдиҳии конструксияҳои деворҳои хона ба қатори тадбирҳои асосӣ дохил мегардад. Ин қабил корҳои тармимӣ, албатта, бо ҷалб соҳтани мутахассисони соҳа ва устоҳо ба иҷро мерасанд.

Таъмир бо усули “элитӣ” ҳам ба тармими асосӣ монанд аст, танҳо он бо коркарди маводди замонавии соҳтмон ва истифода бурданӣ технологияи пешқадам аз ҷониби мутахассисони баландмалака ба иҷро расонда мешавад. Ҳамчунин, ҳангоми тармим аз ҷониби мутахассис-дизайнер лоиҳаи дизайни инфириодии манзили зист тайёр карда мешавад, дар гузоштани техникаи маишӣ ва нақшу нигорҳо ва дигар марҳалаҳо худи ў ширкат мекунад.




Расми 74. Таъмири манзили зист

Ба корҳои дақиқе андозагирии алоҳидаро тақозо менамоянд, аз метрҳои яклухт ва рулет истифода бурдан мумкин аст. Ҳангоми ченкунӣ пурра қушода будани метр, ба доштани дарозии зарурӣ ҳамчунин ба таранг кашида шудани он эътибор бояд дода шавад.

Барои андозагириҳои нисбатан дақиқ аз штангенсиркул истифода мешавад. Ҳангоми ченкунии кубурҳо, симҳо, гафсии металлҳои вараки тунук – аз микрометр, дар боби гирифтани андозаҳои беруна аз қронсиркул, андозагириҳои дохила аз нутротметр истифода бурда мешавад.

**Истифодай масолеҳи замонавии бинокорӣ.** Дар баробари санг, хишт барин масолеҳи анъанавии бинокорӣ имрӯз дар бি-

нокорӣ бетон, пӯлод, шиша, пластмасса ва дигар ашё ба кор бурда мешавад. Ҳоло дар соҳтмон оҳану бетон, металлопластик ҳам васеъ истифода мегардад.



Расми 75. Соҳти қубури металлопластик

Масолехи соҳтмони зиёде вучуд дорад, ки дар баробари вазни сабук доштан устувору мустаҳкам мебошанд ва ин дар соҳтмони конструксияҳои бинокорӣ нақши муҳим мебозад.



**Челонгари барқии соҳтмон.** Мазмуни меҳнати касби челонгари барқии соҳтмон чунин аст: бо ёрии асбобҳои барқиқунонидашуда ва пневматикӣ, механизмҳо, воситаҳои ҷобаҷо гузорандагаро дар соҳтан ва вастакунии конструксияҳои барқии соҳтмонӣ иҷро мекунад. Бояд челонгари барқии соҳтмон инҳоро донад: схемаҳои барқӣ; намудҳои қисм ва конструксияҳои барқӣ; асосҳои соҳти асбобҳои барқиқунонидашуда ва пневматикӣ, дастгоҳҳо ва механизмҳои истифодашаванд, қоидаи истифодабарии онҳо; қоидаҳои истифодабарии таҷҳизоти меҳаникӣ нидашуда; асосҳои техникаи барқӣ ва кори челонгарӣ. Челонгари барқии соҳтмон бояд чунин сифатҳои муҳимми касбӣ дошта бошад: биниш ва шунавоии хуб; назардиҳи хуб; покизакорӣ; бодиққатӣ; қувваи ҷисмонӣ; мутобиқати дурусти ҳаракат; фикрронии фазоӣ; ҷаҳонбинии техникиӣ; устувории аппарати мувозинатӣ. Барои соҳиб шудан ба касби челонгарӣ

барқии сохтмон маълумоти миёнаи маҳсуси касбӣ, маълумоти олӣ доштан лозим аст. Ин касб чунин маҳдудиятҳои тиббӣ дорад: биниш ва шунавоии бад; бемории бехушшавӣ; вайроншавии мутобиқати ҳаракат; вайроншавии функцияҳои аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ; бемориҳои дил, тарс аз баландӣ.

## 24. Рангҳо


Ранг дар асоси таркибҳои гуногуни равшанӣ ба вучуд омадааст. Вай хусусияти маҳсуси муайянӣ оптикаӣ дошта, қисми таркибии равшанӣ мебошад. Дидану фарқ кардани рангҳо танҳо дар рӯшнӣ имконпазир мегардад. Одатан, шуои равшанӣ аз приз-маи шишагӣ гузашта мешиканад ва ба қисмҳои таркибӣ чудо гашта, спектрро ташкил мекунад. Дар табиат вай тирукамон аст, ки дар натиҷаи аз қатраҳои борон гузашта шикастани шуои равшанӣ ба вучуд меояд. Ранг дар натиҷаи мушоҳидӣ ҳаётӣ воқеӣ, ки моро ихота намудааст, бо узвҳои ҳис дарк карда мешавад. Ҳамин дарккунӣ ҳаст, ки узвҳои ҳис (биной) дар бораи таркибҳои гуногуни сифатӣ ва микдории равшанӣ тасаввуроти пурра ба вучуд меоранд. Масалан, мо ҳангоми нури офтобро ба қисмҳо чудо кардан (аз призмаи шишагӣ гузаронидан) шуоҳон рангоранг мебинем. Он спектр дар асоси ранги сурҳ, норинҷӣ, зард, сабз, осмонӣ, кабуд ва бунафш ба вучуд меояд. Аммо рангҳое ҳастанд, ки дар таркиби спектр ба назар намерасанд: сиёҳ, сафед ва таркиби онҳо.

**Гурӯҳи рангҳо.** Ҳамин тавр, рангҳои табиат ба ду гурӯҳ чудо карда мешаванд:

а) - хроматикӣ – ранга), шуоҳои рангоранг – рангҳо ва тобиши онҳо дар таркиби спектр мавҷуданд: сурҳ, норинҷӣ, зард, сабз, осмонӣ, кабуд, бунафш ва тобишҳои онҳо.

б) - ахроматикӣ (беранг) – рангҳо ва тобишҳои омехтаи гуногуни онҳо, ки дар таркиби спектр нестанд: сиёҳ, сафед, хокистарранг ва ф.

Дар бештарни ҳолат хосияти рангҳоро ба табиати ҳаёт мувоғиқ намуда, онҳоро ба гарму хунук чудо мекунанд. Ба рангҳои мизочаш гарм рангҳои сурҳ ва зард дохил мешаванд. Рангҳои кабуду тобишҳои гуногуни он ки аз бунафш то кабуди сабзтоб, табиатан хунук ҳисобида мешаванд.



Расми 76. Тобиии рангҳои гарм ва хунук

Рангҳо аз суспензия пигмент ё омехтаи пигментҳо дар моддаи пуркунанда (алиф, эмулсия, латекс) иборатанд, ки пас аз хушк шудани он, пардаи нафиси яқчинсаи ношаффоф ҳосил мешавад. Вобаста ба намуди моддаи пуркунанда, рангҳоро ба ширеши, эмулсионӣ, равғанӣ ва эмалӣ чудо мекунанд. Дар вақти ба маҳлул ҳамроҳ кардани пигменти моддаҳои ҳосилкунандаи, парда сатҳи рӯйпӯшшудаи ношаффофи он дорои рангҳои гуногун мешавад, ки аз пигмент вобастагӣ дорад. Пигментҳо ҳосиятҳои дигари рангро низ тафйир дода метавонанд. Рангҳо сатҳро нисбат ба локҳо бештар муҳофизат менамоянд.

Дар бораи таъйинот, ҳосият ва шароити истифодай масолеҳи локу ранг як системаи умумӣ қабул карда шудааст. Системаи умумии қабулкардашудаи ишорат, аломат, бо нишонаи локу рангҳо гурӯҳ ва рақамҳо ифода карда мешаванд:

- 1 – ба таъсири ҳавои атмосфера тобовар;
- 2 – Дорои тобоварии маҳдуд нисбат ба таъсири ҳавои атмосфера;
- 3 – аз пӯсишу вайроншавӣ муҳофизаткунанда;
- 4 – ба таъсири об тобовар;
- 5 – маҳсус;
- 6 – ба таъсири равғану бензин тобовар;
- 7 – ба таъсири моддаҳои химиявӣ тобовар;
- 8 – гармитобовар;
- 9 – ба таъсири гармӣ тобовар.

Дар тасниф қабати ҳосилавии парда низ ба инобат гирифта мешавад, ки онро бо ду ракам ишора мекунанд. Лок, ранг ва ғұрагач (шпаклёнка) дар асоси зифт ё мумхон гуногун истексол карда мешаванд. Масалан:

- поликонденсация;
- полимеризация;
- шилмҳон табиӣ;
- эфиры селлюлоза.

**Рангҳои обио эмулсионӣ.** Рангҳои обио эмулсионӣ аз суспензияи пигмент ва моддаҳои пуркунандай дисперсионии поливиниласетатӣ ё латекси стиролбутадиенӣ ё худ омехтаи латексистиролбутадиенӣ ва латекс дар асоси Сополимери винилхлорид бо винилиденхлорид бо иловаи моддаҳои гуногун иборат аст.

Бо рангҳои эмулсионӣ сақфу деворҳои андовашудаи хиштӣ, сангӣ, бетонӣ ва бо ранги равғани ё эмалдор рангшуда, инчунин ранги ширеший ва лок молидашударо ранг кардан мумкин аст. Барои ҳосил кардани ранги зарурӣ онро бо ранги сафед, хамираҳои маҳсус ва гуаш омехта кардан мумкин аст. Маҳлули анилинро омехта карда, ранги дилҳоҳро ҳосил кардан мумкин аст. Ба  $1\text{m}^2$  сатҳ 20мг эмулсия сарф мешавад.

**Ранги равғани.** Ранги равғани рангеро меноманд, ки дар он пигмент дар равғани хушкшавандаги омехта шудааст. Дар сатҳи чунин рангҳо дар натиҷаи оксидшавӣ пардаи мустаҳкаму эластикӣ ҳосил мешавад. Ба ин рангҳо рангҳо ки асосашон равғанҳои загир, бангдона, тунг ташкил медиҳанд дохил мешаванд. Маъмултарини он алиф мебошад. Барои хушк шудани рангҳои равғани вақти зиёд лозим аст. Рангҳои равғани барои ранг кардани сатҳи дохилӣ ва берунии хона истифода бурда мешаванд. Рангҳои равғаниро бештар барои пардоз ва таъмир, ранг кардани деворҳои андовашуда, сатҳи маснӯоти чӯбин, металлӣ истифода мебаранд. Хуб ранг кардан ба сатҳ ду маротиба ранг молидан лозим аст. Рангҳои равғаниро бо алиф ё локи равғани омехтан мумкин аст. Рангҳои равғаниро бо моддаҳои ҳалкунанда омехта намекунанд, зеро дар ин сурат ҷилои ранг кам мешавад. Ба  $1\text{ m}^2$  сатҳ вобаста ба намуди он аз 20 г то 160 г ранг сарф мешавад. Барои эмин доштан аз намай ва собит мондани ранг аз болои он локи равғани мемоланд.

**Рангҳои эмалӣ.** Эмал – суспензияи пигмент ё омехтаи пигментҳо бо моддаи пуркунанд аст, ки пас аз хушк шуданаш пардаи сахти гайришаффофи чилоҳояш гуногун ҳосил мекунад. Онро барои ранг кардани масолеҳи чӯйӣ, дару тиреза, мебел, ҷузъи мошинҳои ҳоҷагии қишилок, бордони автомобил, вагонҳо истифода мебаранд. Вобаста ба таркиби моддаҳои пардаҳосилкунанд эмалҳои равғаниӣ, спиртӣ, нитротеллюзӣ, пентафталиӣ, алкидӣ-стиролӣ, алкидӣ-карбамидӣ, полиэфирӣ, перхлорвинилиӣ, полиуретаниӣ истеҳсол карда мешаванд, ки аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Эмалҳои равғаниӣ дар натиҷаи омехтагардидан пигментҳо бо локҳои равғаниӣ ҳосил мешаванд. Барои ранг кардани маснуоти чӯбу тахта бештар аз эмали равғанини глифталӣ, пентафталиӣ ва ғ. истифода мебаранд. Ҳоло эмалҳои пентафталиӣ васеъ истифода мешаванд, зоро дар шароити муқаррарӣ тез хушк мегарданд. Чунин намуди ранг-ҳо, ба монанди ПФ-14 (сафед, қабуд, сабз); ПФ-15, ПФ-56 (сафед); ПФ-64 (ҳокистарӣ); ПФ-68 (сиёҳ); ПФ-115 (ҳамаи рангҳо); ПФ1217 ВЭ (ҳамаи рангҳо); ПФ-ВЗ дар шакли барои истифода тайёр истеҳсол карда мешаванд. Эмали синтетикий нисбат ба рангҳои ороишии равғаниӣ тезтар дар 24 соат хушк мешавад. Дар ҳарорати 200С пардаи эмалӣ суфта, ҷилодор, сахт ва ба об ва пасту баланд шудани ҳарорат тобовар мебошад. Барои истифодай умумӣ эмалҳое, ки локҳои равғаниӣ, глифталӣ, равғанию фенолӣ ва гайра доранд, кор фармуда мешаванд. Дар навиштаҷоти аддии эмал рақами нахустин таъйиноти онро нишон медиҳад: 1 ва 5 – барои пардози даруну беруни сатҳ, 2 – фақат барои пардози даруни сатҳ, 0 – барои корҳои таҳмолӣ, 00 – барои бетонкорӣ. Ба 1 м<sup>2</sup> сатҳ аз 165 г то 170 г ранг сарф мешавад.

Дар қатори эмалҳои равғаниӣ нитроэмалҳо низ мавҷуданд, ки онҳоро барои ранг кардани ашёи металлиӣ истифода мебаранд. Чунин намуди рангҳои эмалии барои истифода омода истеҳсол карда мешаванд: НЦ - 25, НЦ - 132, НЦ132К, НЦ - 132П, НЦ - 11, НЦ - 11А ва ғ.

Афзалияти нитроэмал дар он аст, ки дар муддати 15-20 дақиқа хушк мешавад. Эмалро бо ҷӯтка мемоланд ё бо рангпошак меафшонанд. Бо ҷӯтка якхела рӯйпӯш намудани сатҳ

ниҳоят мушкил аст, чунки он тез хушк мешавад. Бинобар он аксаран эмалро бо рангпошак меафшонанд, ки дар натиҷа, сатх якхела рӯйпӯш мешавад. Дар саноат нитроэмалро дар шакли аэрозол низ истеҳсол мекунанд, ки он рангпошаки тайёр дорад.

Бо тараққӣ ёфтани илму техника дар самти рангубори иншоотҳо низ тағириоте ба вучуд омодааст. Ҳоло дастгоҳи компьютерии омодакунандай тобиши ранги дилҳоҳ ихтироъ шудааст, ки аз фехрист рангҳои мавҷуд ранги заруриро (аз байнӣ қариб 200 лавни рангӣ) ба таври лозим рангро омода мекунад. Ба ин дастгоҳ танҳо ранги сафед ва колерҳои гуногунро пайваст кардан зарур аст. Дастгоҳ ба таври автоматӣ миқдори заруриро коркард мекунад. Ин дастгоҳ барои ранг задани иншоотҳои ҳаҷмашон қалон ва лоиҳаи дизайнерӣ бисёр муфид буда, ҳамчунин аз ҷиҳати сарфакорӣ мусоид мебошад.



RAL 7006	RAL 1801	RAL 1002	RAL 1803	RAL 3014	RAL 1005	RAL 1006	RAL 1017
RAL 1811	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018
RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021	RAL 1022	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1029
RAL 1033	RAL 1034	RAL 1000	RAL 2001	RAL 2002	RAL 3001	RAL 3004	RAL 2008
RAL 7009	RAL 2016	RAL 2001	RAL 2002	RAL 3008	RAL 3007	RAL 3008	RAL 3003
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012	RAL 3013	RAL 3014
RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018	RAL 3020	RAL 3022	RAL 3023	RAL 3027	RAL 3011
RAL 4001	RAL 4002	RAL 4001	RAL 4004	RAL 4006	RAL 4006	RAL 4007	RAL 4006
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5001	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5004	RAL 5005	RAL 5007
RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5011
RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5020	RAL 5021	RAL 5022	RAL 5023	RAL 5020
RAL 6006	RAL 6007	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6005	RAL 6006	RAL 6007
RAL 6008	RAL 6009	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6020	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6024
RAL 6025	RAL 6026	RAL 6007	RAL 6028	RAL 6029	RAL 6032	RAL 6033	RAL 6036
RAL 6038	RAL 6039	RAL 6001	RAL 6030	RAL 6031	RAL 6034	RAL 6035	RAL 6038
RAL 7028	RAL 7029	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7024	RAL 7025	RAL 7030	RAL 7031	RAL 7032
RAL 7033	RAL 7034	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7038	RAL 7039	RAL 7041
RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8005	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8008	RAL 8011	RAL 8012	RAL 8014	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017
RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8026	RAL 8061	RAL 8002
RAL 8020	RAL 8024	RAL 8025	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016	RAL 9017	RAL 9018

Расми 77. Дастгоҳи компьютерии муайян ва тайёркунандай намуди ранг



**Оператори таҷҳизоти бетоншӯрӣ.** Мазмунӣ меҳнати касби оператори таҷҳизоти бетоншӯрӣ ҷунунӣ аст: корандозӣ, коркунӣ ва боздоштани таҷҳизоти бетоншӯриро идора мекунад; аз намуди зоҳирӣ сифат ва коршоямии қисмҳои таҷҳизот ва моддаҳои таркибӣ (моддаҳои часпак, пуркунанд, иловакунанд, об), инчунин, омехтаҳои тайёршудаи бетонӣ ё маҳлулиро муайян менамояд; корҳои умумии ҷонгорӣ ва хизматрасонии техникиро

ичро менамояд. Бояд оператори дастгоҳи бетоншүрӣ чунин корҳоро ичро кунад: корҳои умумии чөлонгарӣ; соҳти таҷхизоти бетоншүрӣ, ҷойивазкунии таҷхизоти воямуайянкунӣ; истифода техникӣ; масолеҳи соҳтмонӣ, ки барои тайёр намудани омехтаи бетонӣ ва маҳлулҳо истифода мешаванд; таркиб ва хусусияти омехтаҳои бетонӣ, маҳлулҳо ва бетон; системаи таъмири нақшавӣ-профилактикаи асбобҳо ва таҷхизоти дигар, ки дар истифода ва хизматрасонии техникии таҷхизоти бетонтайёркунӣ истифода мешаванд; қоидаҳои бехатарии меҳнат ва бехатарии сӯхтор. Барои ин қасб, сифатҳои муҳимми қасбии зайл лозим аст: саломатии хуб; пуртоқатӣ; аппарати мувозинатии устувор. Таработи қвалификатсионӣ: маълумоти ибтидоии қасбӣ. Маҳдудиятҳои тиббӣ: вайроншавии аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ ва мувозинатӣ; бемории дил; бемориҳои бехушшавӣ.



Пигмент, ранг, моддаи пуркунанда, лок, ғӯрагач, чӯтка, ранги равғанӣ, алиф, оператори таҷхизоти бетонсозӣ, эмулсия.



### ***Кори амали***

1. Эҷодкорона ва мувофиқи номи пурраи лок, ранг ва ғӯлагач, аломат ва нишонаи онҳоро гузоред.
2. Мустақилона аз рӯйи дастуруламали рангҳо хосиятҳои онҳоро шарҳ дихед.




### ***Саволу супоршиҳо барои санҷии***

1. Ранг чист?
2. Пигмент чист?
3. Кадом рангҳоро рангҳои равғанӣ меноманд?
4. Алиф барои чӣ лозим аст?
5. Ғӯрагач барои чӣ лозим аст?

## 25. Шиносой бо асбоби рангмол ва технологияи рангмолӣ

Дар вақти рангубор ва пардоз чӯткаҳои гуногун, ғалтакҳои маҳсуси рангмолӣ, рангпошакҳо ба кор бурда мешаванд.

Барои ранг кардани шифту деворҳо чӯткаҳои дастаю қилҳояш дароз, барои ранг кардани дару тиреза чӯткаҳои дастӣ, барои истифодаи эмулсияи обӣ бо ранг аз чӯтка истифода мебаранд. Барои корҳои рангубор, бештар ғалтакҳои маҳсусро истифода мебаранд. Ба воситаи онҳо ба сатҳи фарш рангҳои равғаний ва рангҳои обиро молидан мумкин аст. Ғалтак аз наварди чӯбӣ ё алюминӣ иборат буда, ба он рӯйкаши паралонӣ кашида шудааст. Худи ғалтак дастаи маҳсус дорад.



Расми 78. Чамъи асбобҳо барои ранг кардан

Чӯткаҳоро аз масолеҳи гуногун омода месозанд. Чӯткаҳои аз қили хук тайёршуда чӯткаҳои беҳтарин ба ҳисоб мераванд. Онҳо мустаҳкаму нисбатан босифат буда, қабати ранге, ки тавассути он молида мешавад, ҳамвор ва зеботар аст. Чӯткаҳои аз қили асп тайёршуда арzonтаранд ва ҳам сифаташон пасттар аст. Онҳо зуд ҳӯрда шуда ёзандагии худро, қашири зуд гум мекунанд ва ҳангоми кор қат мешаванд. Чӯткаҳои аз мӯи маҳини қашқалдоқ тайёршударо чӯтка-флейтс меноманд. Ба маснуот бо чӣ гуна маҳорат рангҳои равғаниро намолед, дар рӯйи он ҳатман пайи чӯтка

мемонад. Барои сүфта кардани ин пайҳо, аз ҷӯтка-флейтс истифода мебаранд.

Бо ҷӯткаи нав фавран маснуотро ранг кардан мумкин нест. Аввал онро “тайёр” кардан лозим аст. Барои ин нӯги ҷӯткаро чанд бор ба кафи даст мемоланд. Дар ин маврид қилҳои ноустувор ба нӯги ҷӯтка мераванд ва онҳоро ба осонӣ дур кардан мумкин аст. Агар ин кор ичро нашавад, онҳо ба ашёи рангшаванда мечаспанд. Пеш аз молидани ранги равғанӣ, ҷӯткаро ба алиф тар кардан лозим аст. Ҷӯткаро то дастааш ба ранг андохтан мумкин нест, зеро дар ин вақт ҷӯтка рангро бисёр мечабад ва он дар бехи қилҳо шах шуда мемонад. Ҳангоми молидани ранг ҷӯткаро зер карда, баробари сарф шудани ранг фишорро зиёд намудан лозим аст. Ҳангоми кор бо ҷӯткаи мудаввар, онро дар даст мунтазам давр занонидан лозим аст, то ки қил аз ҳама тараф баробар ҳӯрда шавад. Ҳангоми кор ҷӯткаро нисбат ба сатҳи рангшаванда қариб дар ҳолати перпендикуляри нигоҳ медоранд.

Як қоиди ҳатмиро дар хотир нигоҳ доштан лозим аст: баъди кор ҷӯткаро ҳатман шустан зарур аст, зеро ранги мӯи ҷӯтка хушк мешавад ва ҷӯтка зуд аз кор мебарояд. Ин амалро ҳатто баъди кори қӯтоҳмуддат низ ичро кардан зарур аст.

Баъди рангмойлӣ зарф ва асбобҳои рангмолидаро бо скипидар, керосин ё уайт-спирт тоза карда, бо собун мешӯянд. Ҳангоми истифодай эмулсияи обӣ, зарф ва ҷӯткаҳоро баъди кор зуд бо об шустан лозим аст, зеро ранги хушкшуда дигар тоза намешавад.

**Тайёр кардани сатҳ барои рангмойлӣ.** Барои пардози хона рангҳои ширешдор, эмулсияи обӣ ва рангҳои равғанӣ истифода бурда мешаванд. Ҳангоми пардози хонаҳои андовашуда ранги ба ишқор тобоварро интихоб намудан лозим аст. Занг ва чирки ашёи металлӣ бо ҷӯткаҳои пӯлодӣ тоза карда мешавад. Пас ба сатҳи он алиф медавонанд, то ки ранг ба зудӣ нарезад. Пеш аз ранги ширешдорро молидан ҷойҳои андовашударо сүфта кардан лозим аст. Пеш аз ранг кардан роги тиреза, дар ва фаршро маҳкам мекунанд. Ҷойҳои таҳмолшударо ғӯрагач (шпаклёвка) ва бо коғази сунбода сүфта мекунанд. Баъди хушк шудан, боз каме таҳмол карда алиф медавонанд.

**Рангмолӣ.** Барои пардози хонаҳо рангҳои эмулсионӣ, равғаний, эмалӣ, алиф ва локро кор мефармоянд. Алиф, рангҳои равғаний ва эмалро барои пардоз додани панелҳо, дару тиреза, гулбаҳои газ ва водопровод истифода мебаранд. Эмулсиия обиро барои ранг кардани шифт ва деворҳо, локро барои ниҳоии дару тиреза ва фарши хона, муҳофизати қабати ранги молидашуда ва чилодоркунӣ ба кор мебаранд.

**Рангмолӣ бо рангҳои ширешдор.** Рангҳои ширешдорро барои ранг кардани ҷойхое (сақф ва деворҳои хонаҳои истиқоматӣ), ки намӣ надоранд, истифода мебаранд. Дар фурӯшгоҳҳо рангҳои гуногуни ширешдори тайёри хушк ба фурӯш бароварда мешаванд. Агар ранг сатҳро баробар фаро нагирад, он гоҳ ба он бӯр ва ранг ҳамроҳ мекунанд ва агар ин маҳлул гафс бошад, ба он об ҳамроҳ мекунанд. Ширеш рангро босифат намуда, баробар молида шудани онро таъмин мекунад. Бояд дар назар дошт, ки ҳангоми ба ранг илова кардани ширеш, он аввал гафс ва баъд тунуктар (обдортар) мегардад. Ранги ширешдор ҳар қадар зуд хушк шавад, ҳамон қадар тозатар аст. Сақфро бо чӯтка ду маротиба, аввал нисбати тиреза бо тарзи перпендикулярӣ ва баъд ба таври диагоналӣ сафед кардан лозим аст. Ҳангоми сафед кардан чӯткаро нисбат ба сақф перпендикуляр нигоҳ медоранд. Барои сафед кардани шифт асбоби маҳсуси пошиҳандаро истифода бурдан мумкин аст. Деворҳоро баъди пурра хушкидан сақф ранг кардан лозим аст. Деворҳоро аз боло ба поён ранг мекунанд. Ба як ҷойи девор бо чӯтка ё ғалтак аз ду маротиба бештар ранг молидан мумкин нест, дар акси ҳол ранги молидашуда қабат-қабат чудо шуда, ба чӯтка ё ғалтак мечаспад.

**Рангмолӣ бо эмулсиия обӣ.** Бо рангҳои эмулсионии обӣ ҳама гуна девор ва сақфро ранг кардан мумкин аст. Пеш аз ранг кардан сақфу деворҳоро омода кардан лозим аст. Ҷойи рангшавандаро бо маҳлули даҳони фаранг (зоки мисик) шустан ҷоиз нест, зеро бо он ранг ба дучори реаксияи химиявӣ шуда, сифати рангро паст мекунад. Рангро пеш аз истифода бурдан хуб омехтан ва агар гафс бошад, об андохта тунуктар кардан лозим аст. Рангро ба сатҳ бо чӯтка ё ғалтак мемоланд. Ҷойи ранг молидашуда дар ҳарорати  $18^{\circ}-25^{\circ}\text{C}$  баъди 30 дақиқа

қисман ва баъди 1,5-2 соат пурра хушк мешавад. Баъди хушк шудани қабати якум, қабати дуюмро молидан лозим аст.

**Истифодаи рангҳои равғаний.** Ашёи чӯбин, металлӣ ва сақфу деворҳои андовашударо бо рангҳои равғаний ва эмал ранг кардан мумкин аст. Рангро пеш аз истифода хуб омехтан лозим аст. Агар ранги қуттиҳо тобишҳои гуногун дошта бошад, ҳамаи онҳоро ба як зарфи калон рехта хуб меомезанд. Ба ранги гафс скипидар, уайт-спирт, алиф ё лок андохта, онро тунуктар мекунанд. Рангро ба нӯги чӯтка гирифта, қад-қади сатҳи рангшавандა васеъ мемоланд. Ранг ҳар қадар хуб молида шавад, он ҳамон қадар ба болои сатҳи саҳттар мечаспад. Рангҳои равғаниро тунук ва баробар молидан лозим аст, зеро агар қабати ранг гафс шавад, он нобаробар хушк шуда, чин пайдо мекунад ва дар ҷойҳои амудӣ, доғҳо пайдо мешаванд. Ба ҷойи як қабати гафс, ҷанд қабати тунук молидан ва ҳар яки онро хушконидан беҳтар аст.

Ҳангоми дастӣ молидани ранг чӯткаро нисбат ба сатҳи рангшавандა ба таври перпендикуляр нигоҳ медоранд. Файр аз ин, кӯшиш кардан лозим аст, ки ранг хуб молида шавад. Ҳангоми ранг кардани девор чӯткаро аввал ба таври амудӣ, баъд ба таври уфукӣ ва боз ба таври амудӣ нигоҳ доштан лозим аст. Ҳангоми ранг кардани ашёи чӯбин, қабати дуюмро ба рафти нахи чӯб мемоланд. Баъди бори охир ранг кардан пардоз мебидҳанд: қабати гафси ҷо-ҷо ҳосилшудаи рангро бо нӯги чӯтка ба тарафи қабати камранг кашида, рахҳои ҳосилшударо бо ҳамин усул бартараф мекунанд.



**Техник-соҳтмончӣ.** Мазмуни касб: ҳуччатгузории лоиҳавӣ-сметавиро таҳлил менамояд; мотинҳои соҳтмонӣ, таҷқизоту воситаҳои нақлиётро интихоб менамояд; ҳангоми соҳтмони биноҳо ва иншоот мувофиқи нақшаҳои корӣ, сметаҳо ва меъёрҳои соҳтмонӣ корҳои соҳтмонӣ-васлкуниро иҷро менамояд; ҳисобкуниӣ ва санчиши ҷиҳози бандубастиро мегузаронад. Бояд инҳоро донад: таснифоти масолеҳи соҳтмонӣ, хусусияти онҳо, соҳаи истифодабарӣ, қоидаҳои қабул ва нигоҳдории онҳо; конструксияи биноҳои истиқоматӣ, саноатӣ, ҳочагии

қишлоқ ва асосҳои лоиҳақашии онҳо; таснифот ва хусусиятҳои физикӣ-механикӣ сатҳи замин; асосҳои баҳисобигрии таҳкурсии иншоот; асбобҳои геодезӣ ва гузаронидани тақсимоти геодезӣ ҳангоми соҳтмони биноҳо ва иншоот; намудҳои асосӣ ва таъйиноти мосинҳо, таҷҳизот ва асбобҳои меҳаниконидашудаи соҳтмонӣ. Сифатҳои муҳимми касбӣ: назардиҳи саҳҳ; ҳисси масъулиятшиносӣ; қобилиятаҳои ташкилотчигӣ; хушмуомилагӣ; покизакорӣ. Талаботи квалификации: маълумоти олиӣ. Маҳдудиятҳои тиббӣ: вайроншавии мутобиқатии харакат; тарс аз баландӣ.



Суспензия, пигмент, алиф, лок, эмулсия, латекс, эмал, нитроселлюлозӣ, глифталиӣ, пентфталӣ, алкидостиrolӣ, полиэфирӣ, перхlorвинилӣ, полиуретанӣ, аэрозол, флейтс, макловитса, тортсовка.



### ***Кори амалӣ***

- Мувофиқи тасниф ранги эмали истифода бурдашавандаро мустақилона интиҳоб намоед.
- Эҷодкорона таркиби рангҳоро таҳлил намоед ва шарҳ дихед.



### ***Саволу супорииҳо барои санҷии***

- Ранг аз омехтаи кадом моддаҳо иборат аст?
- Чиро пигмент меноманд?
- Чиро латекс меноманд?
- Намудҳои рангро номбар қунед.
- Рангҳои обио эмулсионӣ чӣ гуна хосиятҳо доранд?
- Дар бораи рангҳои эмалӣ маълумот дихед.
- Сатҳро барои рангмойӣ чӣ гуна тайёр мекунанд?
- Рангмойӣ барои чӣ лозим аст?

## БОБИ 5

### КАСБУ ҲУНАРИ МИЛЛӢ

#### 26. Маълумоти мухтасар оид ба пайдоиши ҳунари сикказани

Сикказаний яке аз ҳунарҳои қадима буда, аз шохаҳои санъати ороиши амалӣ ба ҳисоб меравад. Ҳалқи тоҷик маданияти бой ва таърихи қадима дорад. Меъмориҳои Самарқанд, Бухоро, Истравшан, Панҷакент, Ҳуҷанд, Исфара, Ашт, Коғибодом мисоли равшани тараққиёти санъати ороиши амалӣ мебошанд.

Ҳунармандони он давра маҳорати хеле баланд доштанд. Дар давоми солҳои тӯлонӣ ҳунармандони забардасти ҳалқи тоҷик анъанаҳои аҷдоди ҳудро мукаммал намуда, асарҳои ҷолиб ва пурарзиш эҷод кардаанд.

Саҳми ин намуди санъат дар пешрафти маданияти миллӣ бузург мебошад. Гуфтан мумкин аст, ки дар рӯзгори инсон ашёи алоҳидаеро ёфтан гайриимкон аст, ки дар онҳо ин намуди санъат, аниқтараш унсурҳои он ба назар нарасанд.

Сикказаний дар ибтидо ҳамчун санъат пайдо шудааст. Инсон сараввал барои талаботи ҳуд ашёи одӣ, ба монанди манзил, асбобу анҷомҳои рӯзгор, олоти меҳнат ва ғайраҳо соҳта, як олами ашёро пайдо карда буд.

Инсон олами ашёро оғарида, дар он соҳти ҷамъиятие давр, тарзи зист, гуногунрангии олами атроф, инчунин ҳусусиятҳои миллии ҳудро инъикос намудааст.

Санъати сикказаний аз рӯйи табииати ҳуд эҷодиёти ҷамъиятий набуда, дар муддати ниҳоят тӯлонӣ тадриҷан қонунҳои ба ҳуд ҳосро ҷорӣ намуда, ба ҷараёни ҳаёти инсон ҳамчун як ҷузъиёти анъанавӣ дохил шудааст.

Санъати сикказаний ҳалқи тоҷик, ба монанди дигар ҳалқҳои ҷаҳон, бо ҳамин гуна роҳҳо таъсис ёфта, дар рафти тараққиёти ҳуд қарib дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҳалқи тоҷик инъикос ёфтааст.

Устодони санъати сикказаний дар соҳтани ороиши занона, аз ҷумла гӯшвор, ангуштарин, каллапӯш, пойафзол ва ғ. саҳми арзанда гузоштаанд.

Санъати сикказаний, санъати ҳалқӣ ба шумор меравад. Ҳунармандони ҳалқӣ маснуوت месозанд, ба он шакл ва мазмуни заруриро медиҳанд. Инчунин бояд таъкид намуд, ки ҳунар-

мандон дар такомулу пешрафти ин намуди санъат ба зебой аҳаммият медиҳанд ва ҳамаи ин комёбиҳоро аз насл ба насли дигар мерос мегузоранд.



Расми 79. Сикказанӣ

Ин гуна хунарро пос доштан ва ҳифз кардан вазифаи муқаддаси ҳар сокини ҷумхурӣ аст.



**Тунукасоз.** Мазмуни меҳнати касби тунукасоз чунин мебошад: истеҳсол, таъмир ва барқароркунии масолеҳ ва қисмҳо аз тунука ва қубурҳо; санчиши масолеҳ ва қисмҳои тайёршуда аз ҷиҳати устуворӣ ва ҳавоногузаронӣ. Бояд мутахассиси тунукасоз инҳоро донад: соҳт ва принсипи кори дастгоҳҳо ва қайчиҳои хизматии қаткунанд, навардӣ ва симӣ; таҷҳизоти созкунанд ва асбобҳои санчишию ҷенкунанд, ки дар раванди кор истифода мешаванд; тарзҳои андозагирии қисмҳо ва маснуот, васлшавии онҳо; ҳусусиятҳои механикии филизот ва ҳӯлаҳо; таъйинот ва роҳҳои иҷрокунии кафшерҳо; асосҳои геометрия, физика ва химия. Сифатҳои муҳимми касби тунукасоз: биниши хуб; ҳаракати сахеҳ; бодикқатӣ; фикрронии хуби фазогӣ ва соҳторӣ; зеҳни тез. Маҳдудиятҳои тиббии ин касб: биниши бад; бемории буғумҳо; ларзиши даст; бемории коҳидашавии пӯст.



Сикказанӣ, санъати сикказанӣ, ҳунармандӣ, санъат, гӯшвор, ангуштарин, каллапӯш, пойафзол, маснуоти сикказанӣ, тунукасоз.



### **Кори амалӣ**

1. Мустақилона оид ба таърихи пайдоиш ва марҳилаҳои тараққиёти ҳунари сикказанӣ маълумот ҷамъ намуда, онро шарҳ дихед.



### **Саволу супориишҳо барои санҷии**

1. Оид ба пайдоиш ва марҳилаҳои ҳунарҳои миллӣ чӣ гуна маълумот доред?
2. Таърихи сикказаниро шарҳ дихед.
3. Сикказанӣ чӣ гуна ҳунар мебошад?
4. Марказҳои ин ҳунари миллиро номбар кунед.

## **27. Муҳофизати меҳнат ва қоидаҳои техникаи бехатарӣ**

Дар низомномаи ҳар мактаб қоидаҳои дохилимактабӣ, меъёрҳои муҳофизати меҳнат ва қоидаҳои техникаи бехатарӣ муайян карда шудаанд.

Муҳофизати меҳнат кори давлатӣ мебошад. Ҳукумат ба муҳайёе кардани шароити созгору бехатар ва мадании меҳнат диққати калон медиҳад. Вале бехатарии кор бештар ба он во-баста аст, ки худи омӯзгорон ва хонандагон то чӣ андоза ба қоидаҳои техникаи бехатарӣ амал мекунанд.

Дар вақти сикказанӣ дар рӯйи металлтаҳта ҳар як хонанда техникаи бехатарӣ ва ҷораҳои эҳтиётиро бояд на фақат нағз аз-худ кунад, балки дар вақти иҷрои ҳамаи корҳои ҷонгарӣ ба онҳо қатъан амал намояд. Инчунин сабабҳоеро, ки дар вақти кор боиси ба вуҷуд омадани ҳодисаҳои нохуш мегарданд, хонанда бояд хуб донад.

Ҳодисаҳои нохуш ба монанди зарбу лат ҳӯрдан, заҳмдор шудан ва ғайра дар устоҳонаи таълимӣ бо ду сабаб ба амал меоянд: аз тарафи хонанда суст азхуд шудани малакаҳо ва на-будани таҷрибаи кофии кор бо асбобу таҷхизот;

- риоя накардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва тартибо-ти дохилимактабӣ.

Шарти асосии хуб ичро кардани амалиёти чөлонгарӣ дуруст соҳтани чойи кор, истифодай асбоби коршоям, дар усто-хонаи таълимӣ қатъӣ риоя намудани интизом ва қоидаҳои тех-никаи бехатарӣ мебошад.

Ҳар як хонанда дар устохонаи таълимӣ қоидаҳои техникаи бехатариро, ки дар нишондод, дастурамал ва плакатҳои маҳ-сус оид ба техникаи бехатарӣ баён шудаанд, бояд нағз донад ва онҳоро риоя қунад.

Ҳамаи қисмҳои тобхӯрандаи дастгоҳу механизмҳо ва ҷузъ-иёти коркард бояд деворчаҳои ҳимоявӣ дошта бошанд. Дар ҷойҳое, ки таҷхизоти барқӣ амал мекунад, лавҳаҳои огоҳку-нанда (масалан, «Хатарнок!» ва ғ.) меовезанд ё аломатҳои шартӣ мегузоранд.

Ҳангоми кор бо металлтаҳтаи тунук низ ба қоидаҳои тех-никаи бехатарӣ амал намудан лозим аст, ки он ба таври муҳта-сар оварда мешавад:

- пеш аз оғози кор: либоси кориро пӯшидан. Тугмаи остин-ро гузаронидан ё остинро то оринҷ боло баровардан лозим аст;
- мизи чөлонгариро тафтиш бояд кард. Он бояд мус-таҳкам ва ба қади хонанда мувофиқ бошад;
- ишканҷаи чөлонгарӣ бояд ба кор омода бошад, дар рӯйи миз мустаҳкам карда шавад, винти гашт бояд дар гайка ба осонӣ ҷарх занад, лабакҳои ишканҷа бояд дандонаҳои хуб дошта бошанд;
- ҷойи корро тайёр кардан лозим аст;
- ҷойи корро аз ашёи бегона озод ва бо рӯшноии кофӣ таъмин бояд кард;
- асбоб ва олоту масолеҳи барои кор зарурӣ бояд бо тар-тиб ҷо ба ҷо гузашта шаванд;
- коршоям будани исказақаламҳо ва тезии дами онҳо санҷида шавад;
- ҳангоми тафтиши афзор ба он диққат бояд дод, ки сатҳи болғаҳо каме барҷаста бошанд, ба даста бо ёрии фонача ши-нонда шаванд;
- теги исказақаламҳо набояд пахш шуда бошанд ва рӯяҳояшон набояд қирраҳои тез дошта бошанд;

- сүхонҳо, шаберҳо ба даста маҳкам шинонида шаванд ва албатта бояд дар дастаҳо ҳалқаи муҳофизатӣ мавҷуд бошанд;
- коршоям будан ва девораҳои химоявӣ доштани таҷхизотеро, ки дар онҳо кор кардан лозим меояд, санҷидан зарур аст;
- меъёри дастӣ кашондани борҳо барои писарон ва духтарон аз ҳадди дар қонун ва қоидаҳои мудофиаи меҳнат нишондодашуда набояд зиёд бошад.
- дар рафти кор ашё ё масолеҳро мустаҳкам карда, ҳангоми гирифтан ё ба ҷояш гузоштани он эҳтиёт шудан лозим аст, зеро агар ашё афтад, метавонад ба кас осеб расонад;
- оҳансовро аз рӯйи мизи ҷелонгари ё ашёи коркардашаванда фақат бо чӯтка дур кардан лозим аст, аммо пуф кардан манъ аст;

Ҳангоми бо искана буриданӣ металл, самти париши оҳансовҳоро тавре интихоб кардан лозим аст, ки бехатарии хонандагони гирду атроф таъмин бошад ва аз ҳамон тараф деворҷаи химоявӣ бояд гузошт, инчунин бояд бо айнаки муҳофиз кор кард.

- агар ба гузоштани деворҷаи ҳимоявӣ имкон набошад, дар он сурат маснуотро тавре буридан лозим аст, ки оҳанпораҳо ба тарафи беодам парида раванд;
- дар вақти кор аз тагмонакҳои тасодуфӣ ё олоти корносоям истифода бурдан лозим нест;
- пас аз анҷоми кор ҷойи машғулият нағз рӯбучин карда шавад;
- партовҳо бояд ба қуттии маҳсус партофта шаванд;
- афзор, асбоб ва масолеҳ бояд дар ҷойҳои мувоғиқ гузошта шаванд;
- аз устоҳонаи таълимӣ бо иҷозати омӯзгор баромадан лозим аст.

Барои пешгири намудани сӯхтор доимо тоза ва ботартиб нигоҳ доштани ҷойи кор зарур аст. Асбобҳои гармкунанда ва масолеҳи оташангезро дар ҷойи кор намонда, онҳоро ба қуттиҳои оҳанини маҳсуси сарпӯшдор мегузоранд. Зарфҳои равғандор ва моддаҳои оташангезро баъди истифода дар ҷойҳои маҳсуси барои онҳо таъйиншуда гузоштан лозим аст.

Баъди анҷоми кор тафтиш бояд кард, ки оё асбоби баркӣ ва ҷароғҳои баркӣ аз шабака ҷудо карда шудаанд ё не.

Хангоми сар задани сұхтор фавран дастаи сұхторхомұш-куниро даъват намуда, якция бо онқо бо оташхомұшқунак, рег ва дигар васоити зиддисұхторй оташпро хомұш бояд кард. Дар вақти сұхтор ба саросемагй роҳ надода, ҳамаи супоришхоро бечунучаро ичро кардан шарт аст.

Дар устохонаи таълимий барои ҳифзи саломатии хонандагон ва беҳтар намудани шароити меҳнат корҳои санитарӣ ба роҳ монда мешаванд. Тоза кардани ҳавои устохона (вентиляция), нигоҳ доштани тозагӣ ва ҳарорати мұнтацил (16-18<sup>0</sup>C), рӯшноии хуби табиӣ ва сунъӣ, аз ҷумлаи корҳои санитарӣ мебошанд (ҷойи кор 0,8 метр болотар аз сатҳи фарш ҷойгир шуда, сатҳи уфуқӣ ё горизонталии он ба ҷароғи тафсониши 150к ё ба ҷароғи люминесцентии 300к равшан шавад).

Гигиенаи шахсии хонандагон низ яке аз омилҳои муҳимми саломатии хонандагон ва баланд бардоштани самаранокии меҳнат мебошад.

Гигиенаи шахсии хонанда тадбирҳои нигоҳ доштани тандурустӣ, пешгирий ва бартараф кардани вазъияти барои саломатӣ зарарнок ва ғайраро дарбар мегирад. Вобаста ба шароити меҳнат хонанда зуд ё дер ҳаста мешавад, ки ин ба ҳаму рост шудан ё баланд бардоштани дастҳо (агар мизи ҷелонгарӣ аз ҳад баланд бошад), дар ҳолати нобоб кор кардани ў вобаста аст. Танаффус ва истироҳати кӯтохмуддат дар давоми кори амалӣ ҳастагиро рафъ мекунад. Агар хонанда рост истода кор кунад, бояд муддате нишаста дам гирад, агар нишаста кор кунад, чанд лаҳза бояд рост истад. Агар ҷелонгар чунин рафтор нақунад, метавонад тадриҷан сутунмұхрааш қаç шуда, ҳамидақомат шавад.



**Устой бомпүш.** Мазмуни меҳнат: пұшидани бомжои биноҳои истиқоматӣ ва саноатӣ; таъмири бомжо; сохтани танобҳои обгузар. Бояд донад: тарзҳои ченкунӣ ва буриданы масолехи бомпүшӣ; тайёр намудани қолибҳо ва аз рӯйи онқо тайёр намудани масолех; қоидаҳои тайёр намудани сирешим, истифодабарии таҷхизоти рангкунӣ. Сифатҳои муҳимми қасбӣ: назардиidi ҳуб; муайянкунин мавқеи ҳуд дар фазои коргоҳ; мавҷуд набудани маҳдудиятҳои коркунӣ

дар баландй. Талаботи касбй: маълумоти ибтидоии касбй. Махдудиятҳои тиббй: вайроншавии функцияҳои аппарати такягоҳӣ-харакатӣ; биниши бад; бемориҳои шамолхӯрӣ; вайроншавии аппарати мувозинатӣ; бемориҳои бехушшавӣ.



Чойи кор, гигиенаи шахсии хонанда, асбоби коршоям, устохонаи таълимӣ, техникаи бехатарӣ, ишканҷаи чelonгарӣ, лабакҳои ишканҷа, тег, искана-қалам, афзор, винти гашт.



### *Кори амали*

1. Эҷодкорона дар вақти сикказаний чойи кори-ро дар рӯйи металлтаҳта тайёр намоед.
2. Ҳангоми кор мустақилона аз қисмҳои мизи чelonгарӣ истифода баред.



### *Саволу супоришҳо барои санҷии*

1. Намудҳои хунарҳои мардумиро номбар кунед.
2. Барои сикказаний чӣ гуна шароит зарур аст??
3. Дар бораи риояи қоидаҳои техникаи бехатарӣ дар вақти иҷрои сикказаний маълумот диҳед.

## **28. Масолех барои сикказаний ва хосиятҳои он**

Барои сикказаний варақаҳои металлии ҳамвору релефдор – мисин, биринҷӣ, алюминӣ истифода бурда мешаванд.

Бештар металлҳои ранга ва ҳӯлаҳои онҳо қобилияти чандирӣ, қаишӣ (пластикӣ) ва ғилзат (концентратсия)-и хуб доранд, нерӯи барқ ва гармиро мегузаронанд, дар баробари зангзаний (коррозия) тобоваранд (занг намезананд). Ба туфайли ҳамин сифатҳои худ металлу ҳӯлаҳои ранга дар саноати авиатсионӣ, электротехникӣ ва радиоэлектронӣ баробари пластмассаҳо ва сеъ истифода мешаванд.

Масолеҳи мисин аз рўйи мавқеи худ дар сикказаний яке аз пуркиматтарин ашё ҳисобида мешавад. Миси тоза ранги сурх дорад, дар таркиби он чӣ қадаре ки гашҳо бештар бошанд, ҷойҳои шикастай он ҳамон қадар дуруштутира мешавад.

Масолеҳи мисин хосияти хуби механикӣ низ дорад. Аз зарбаи исканақалам (чекан) он қашола ё фишурда шуда, баъд аз таъсири зарба ҳолати исканақаламро нигоҳ медорад. Масолеҳи мисин ниҳоят нағз қашида мешавад ва намудҳои гуногунро қабул мекунад. Ин масолеҳро барои сикказаний ҳамвору релефдор истифода мебаранд.

Мис бо моддаҳои гуногун ба реаксияи химиявӣ дохил мешавад, бинобар ин дар сатҳи он пардаи рангҳояш гуногун: қабуд, сабз, бунафш, ҷигарранг, хокистарранг, сиёҳ ва ғайра ҳосил мешаванд.

Дар маснуоти мисин бо роҳи сикказаний дар қисми ҳамвори он корҳои ороиши гузаронидан мумкин аст.

Дар зери таъсири исканақалам ва зарба чандирии мис гум мешавад ва он саҳт мӯрт гашта мешиканад, ки ин камбудии мис мебошад. Барои баргардонидани чандирии пештарааш онро бозпуҳт кардан лозим аст.

Барои сикказаний масолеҳи латунӣ ки он ҳамвору релефдор аст, низ истифода бурда мешавад.

Ҳарорати гудозиши латун  $800-1098^{\circ}\text{C}$  мебошад. Ҳар қадаре дар латун микдори рӯҳ зиёд бошад, ҳарорати гудозиши он ҳамон қадар паст мешавад.

Ба таркиби латун ғайр аз мис ва рӯй инчунин алюминий, никел, оҳан, манганс, қалъагӣ ва силитсий дохил мешаванд. Ин гуна ҳӯлаҳоро латунҳои маҳсус меноманд ва дар навбати худ, ин иловаҳо ҳӯлаҳои латунро мустаҳкам ва ба коррозия устувор намуда, хосиятҳои рехтагарии онро беҳтар мегардонад.

Барои ифодай латун ҳарфҳои зерин қабул шудаанд:

Л-латун, С-қӯргошим, А-алюминий, Ж-оҳан, Н-никел, М-манган, О-қалъагӣ, К-силитсий.

Бо рақамҳо микдори миёнаи мис бо фоиз нишон дода мешавад. Масалан, дар латуни тамғаи Л96 микдори мис 96 фоизро ташкил медиҳад.

Латуни тамғаи ЛО62-1 62% мис ва тақрибан 1% қалъагӣ дорад ва қисми боқимондаи онро рӯй ташкил медиҳад.

Латунҳои қўроғимдори тамғаи ЛС-59-1, ЛС 60-1, ЛС63-3, ЛС64-2, ЛС74-3 хосиятҳои хуби механикӣ доранд, яъне нағз бурида шуда, қолибрезӣ мешаванд.

Латун низ ба монанди мис зуд чандирии худро гум мекунад ва дар вақти зарбазадан бо исканақалам пружинавор ҳаракат мекунад.

Агар онро пешакӣ бозпухт накунанд, баъди аз он сохтани ягон ашё, кафидани қисмҳои барҷастаи он аз эҳтимол дур нест.

Дар аввали омӯзиши хунари сикказаний, аз алюминий истифода бурдан мувофиқ аст. Хосияти муҳимтарини алюминий ин дар муқобили коррозия устувор будани он аст. Инчунин хосияти хуби плас-тиқӣ дошта, варақа (прокат) ва мангана кардани он ниҳоят осон аст.

Хонанда дар тӯли чанд машғулият аз ду тарафи ин масолех bemalol сикказаний карда метавонад. Дар вақти кор бо алюминий дар устохонаи таълимӣ амалиёти бозпухт лозим нест, ки ин ба манфиати кор аст.

Ягона камбудии ин масолех дар он аст, ки ранги сафеди чилонок надорад ва сатҳи он тез оксид мешавад.

Бинобар ин барои сикказаний дар устохонаи таълимӣ бештар аз металлтахтаҳои тунук истифода мебаранд. Ин гуна масолехро ҳама вақт дастрас намудан мумкин аст.

Дар рӯйи металлтахтаи тунуки сафед композитсияҳои гунонро бо усули сикказаний ичро намудан ҳеч мушкилӣ надорад.

Металлтахтаи тунуки сафед пӯлоди гафсиаш 0,32 мм буда, сатҳи он бо қалъагӣ рӯйпӯш карда шудааст. Ин масолех ба шакли металлтахта ва лӯлапеч истеҳсол карда мешавад.

Барои сикказаний андозаҳои дилҳоҳро интихоб мекунанд. Ба гайр аз металлтахтаи тунуки сафед, боз пӯлоди зангназандаи хрому никелдор низ истифода бурда мешавад.

Масолеҳи дигаре, ки дар сикказаний истифода бурда мешавад, декопир мебошад. Он аз пӯлоди камкарбон иборат аст. Дар устохонаи таълимии мактаб асосан металлтахтаи тунуки пӯлодии бомпӯширо ба таври васеъ истифода мебаранд. Бо та моми хусусиятҳои худ ин металлтахтаи тунук барои сикказаний мувофиқ меояд, вале коркардаш каме мушкитар аст. Аз ин

масолеҳ устоҳои моҳир аз қадим барои сикказани ороишии бомҳо ва танобҳои онҳо истифода мебаранд.



**Челонгар (дар соҳтмон).** Мазмуни меҳнати касби челонгар (дар соҳтмон) чунин аст: корҳои васлкунӣ, чудокунӣ ва таъмири қисмҳои мошинаҳои соҳтмонӣ ва муҳаррикҳо, элементҳои пӯлодии қолибҳои бетонрезӣ ва гайраро иҷро мекунад; дарёфт ва бартараф намудани нуқсон; назорати сифати корҳои иҷрошуда. Бояд мутахассиси челонгар (дар соҳтмон) инро донад: таъминот, соҳт ва принсипи кори мошин ва механизмҳои асосии соҳтмонӣ; тарзҳои коркарди челонгари қисмҳо; васлкунӣ ва чудокунии қисмҳо ва механизмҳои мошинаҳои соҳтмонӣ, элементҳои пӯлодии қолибҳои бетонрезӣ; қоидаҳои истифодаи таҷхизоти таноббандӣ; қоидаҳои хондани схемаҳои одии кинематикӣ; нақшҳои васлкунӣ; соҳтани эскизҳо. Сифатҳои муҳимми касби челонгар (дар соҳтмон): фаросати механикӣ; зеҳни ҳассос; чобукдастӣ; биниш ва шунавоии хуб; обутоби умумии ҷисмонӣ; покизакорӣ; дониши хуби техникӣ. Барои ба касби челонгар (дар соҳтмон) соҳиб шудан бояд маълумоти ибтидоии касбӣ дошта бошед. Маҳдудиятҳои тиббии касби челонгар (дар соҳтмон): бемориҳои дасту пой, ки ба ҳаракат монеъ мешаванд; бемориҳои шуш; бемориҳои бехушшавӣ; вайроншавии функцияҳои аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ.



Ҳарорати гудозиши мис, хӯлаҳои ранга, мегаллҳои ранга, биринҷӣ (латун), алюмин, металлтакта, масолеҳ, челонгар (дар соҳтмон).



### ***Кори амали***

- 1.Мувофиқи нишондоди омӯзгор мустақилона бо масолеҳи сикказаний шинос шавед.
2. Мустақилона барои сикказаний масолеҳро интихоб кунед.
3. Рӯйи сатҳи масолеҳ тасвири ангораро эҷодкорона кашед.



## *Саволу супоришиҳо барои сикказани*

1. Барои сикказаний кадом масолеҳи варақ ин истифода мешавад?
2. Хосиятҳои физикӣ - механикии масолеҳи сикказадашавандаро номбар кунед.
3. Оид ба масолеҳи мисин маълумот диҳед.
4. Оид ба масолеҳи латунӣ – (биринҷӣ) маълумот диҳед.
5. Оид ба масолеҳи алюминий маълумот диҳед.

### **29. Асбоб, таҷхизот ва ускунаҳо барои сикказани**

Барои сикказаний дар металл асбобҳои муқаррарии коркарди металл, инчунин дастгоҳҳои дар устоҳонаи таълими мактаб мавҷуд истифода бурда мешаванд. Ҳамчунин дар сикказаний металла ва ороиши он аз асбобҳои маҳсус низ истифода мебаранд. Асосан, микдори ками асбобҳо истифода бурда шуда, боз барои кор асбоб ва ускунаҳои заруриро месозанд.


Дар вақти кашидани нақшай асбобу ускунаҳо асосан хуссиятҳои зарурии он: шакл, амалиётҳои корӣ, эргономика, ҷиҳатҳои эстетикий ба назар гирифта мешавад.

Асбоби истифодашаванда бояд мувоғиқ, зебо ва ба техникии бехатарӣ мувоғиқ бошад. Сохтан асбобҳои барои сикказаний пешбинишуда мушкил нест.

Асбоби асосӣ барои хонандагон дар вақти сикказаний ҳамвору релефдор – ин исканақалам ва болғаи маҳсус мебошад.

Исканақалам асбоберо меноманд, ки аз фанари (пружина) пӯлодӣ иборат буда, қисми кориаш тез карда шудааст. Дарозии исканақаламҳо аз 120 мм то 180 мм мешавад.

Барои сикказаний ҳамвори релефдор исканақаламҳо и «лошатник», «расходник», «давилник», «канфарник» истифода бурда мешаванд.



Расми 80. Намунаи асбобҳо барои сикказани


Аспбоз чунин асбобе мебошад, ки қисми кориаш ба шакли давра, квадрат, росткунча сохта шудааст. Исканақалами содаро дар оғози кор истифода мебаранд.

Дар давоми кор исканақаламҳои маҳсус истифода бурда мешаванд, ки сатҳи кориашон васеътар мебошад.


Қисми кории тақсимкунак камтар паҳн буда, шакли тез ва ба винттоб монандӣ дорад.

Фишороварак низ монанди тақсимкунак барои ҳосил на-мудани чуқурчаҳо истифода бурда мешавад.

Барои пайдо шудани нақш тақсимкунакро ба рӯйи таҳтаи ме-таллӣ гузошта, бо болға мезананд, аммо асбоби фишороварандаро бо даст нигоҳ дошта, фишор меоваранд, то нақш пайдо шавад.



Расми 81. Исканақаламхо



Расми 82. Җойи кории сикказан: а) мизи корӣ, б) қуттӣ бо қум: 1. қуттӣ барои асбобҳо; 2. рӯйи миз; 3. кунҷаки пӯлодӣ; 4. раф барои халта бо қум; 5. лавҳаи пӯлодӣ; 6. қум; 7. тарафҳои қуттӣ; 8. ҷой барои асбобҳо.

**Канфарник** асбобе мебошад, ки қисми кории он ба сӯзани “кунди” мошини дарздузӣ монандӣ дорад. Ба воситаи ин асбоб нақш аз коғаз ба металлтаҳта гузаронида мешавад. Акси он ба металлтаҳта чун нуқтаҳои хира мегузарад. Инчунин бо ин асбоб дар сатҳи шаҳшӯли ороишӣ ҷузъи композитсия ҳосил карда мешавад.

Асбобҳои номбурда асосан барои сикказани ҳамвору релефдор истифода бурда мешаванд. Сикказаниро дар болои

шилм (смола) бо асбобхой дигар низ мегузаронанд, ки онҳоро «пурошник» ва «бобошник» меноманд.

**Пурошник** сараки доирашакли качи радиусаш гуногун дорад.


Қисми кории бобошник шакли эллипси ғафс дорад, ки он лўбиёро ба хотир меорад.

Исканақаламҳо аз симҳои пўлодини диаметр ва бурришашон ҳархела сохта мешаванд.

Асбобхой босифатро аз арматураи пўлодин сохтан мумкин аст, ки сатҳи он барои даст нигоҳ доштан мувофиқ мебошад.

Фишороваракро аз пўлоди шашқира сохтан тавсия карда мешавад. Инчунин сўхонҳои секираи дандонаҳояшон суфташуда низ барои сохтани фишороварак тавсия дода мешаванд.


Дар таҷриба бо чунин ҳолатҳо низ дучор омадан мумкин аст, ки дар вақти сикказаний барчаста баромадани қисми композитсия аз эҳтимол дур нест. Барои барчастагиро каме фурӯнишондан исканақаламҳои чўбин истифода бурда мешаванд. Ин гуна исканақаламҳо аз чўби сахти дараҳтҳои булут, тўс бо андозаи 15x15мм ва дарозии 200мм сохта мешаванд. Умуман андозаҳои он ба хусусиятҳои кор бастагӣ дорад.



Расми 83. Исканақаламҳои чўбин

Баъди сохтани исканақалами чўбин онро бо сўхон ва коғази чилбур пардоз медиҳанд, то ки дар қир ва тегаҳои он сатҳҳои ноҳамвор намонад. Барои зарба задан ба исканақаламҳои пўлодин аз болғачаи маҳсус истифода мебаранд. Дар

аввали омӯзиш болгачаҳои муқаррариро истифода бурдан мумкин аст.



Расми 84. Тарзи ичрои сикказаний: 1 - фӯлодқалам; 2 - масолеҳ.

Болгача бояд 70-130 г вазн дошта бошад. Устоҳои моҳир аз болгаҳои дорои 250-300 г вазндошта истифода мебаранд.




Расми 85. Болгачаи маҳсус

Яке аз тарафҳои болгачаи маҳсус барои задани исканақалам таъйин шудааст. Ин қисми болгача метавонад давра ё квадратшакл бошад.


Тарафи дигари болгача саққошакл аст. Онро барои коркарди барҷастагиҳо дар сатҳҳои ҳамвор истифода мебаранд. Болгача ва дастай онро дар дарсҳои таълими меҳнат соҳ-тан мумкин аст.

Дастай болгача, асосан аз чӯби сӯзанбарг, тӯс, булат сохта мешавад. Агар дастай болгача камтар камоншакл бошад, он барои ичрои кор хеле мувоғиқ аст.



*Расми 86. Исканақаламхой дорои нақш*

Болғачай сохташударо дар даруни кўраи муфелӣ обутоб медиҳанд. Сипас, бъяди хунук шуданаш онро пардоз дода, даста мешинонанд. Да старо лок задан муфид аст.



*Расми 87. Асбобҳои корӣ*

Барои сикказанӣ чойи кори хуб зарур аст. Ба чойи корӣ металлтахтаи пӯлодин ё қўргошимин, тагмонакҳои резинӣ ё дар халтacha рег меоранд. Инчунин утуҳои чўяйнӣ низ истифода бурда мешаванд. Дарзмолро чаппа намуда, дастаашро ба ишканча мустаҳкам карда, дар қисми ҳамвори он сатҳои хурдро сикка мезананд. Барои сикка задани сатҳои калон металлтаҳ-

таро ба даруни тахта мегузоранд. Барои тагмонак аз металл-тахтаи қўргошимин истифода мебаранд. Онро аз пластинаҳои аккумуляторҳо тайёр намудан мумкин аст. Барои он инчунин ягон тобаи сковородкаи куҳнашударо истифода бурдан мумкин аст.



**Точир.** Мазмуни меҳнати касби тоҷир иборат аст: дар ин ё он соҳаи хочагӣ бо фаъолияти тиҷоратӣ (савдо), ки ба таъмини бозор бо молҳо ва хизматрасонии намудхояшон оптималӣ ва сифаташон баланд равона карда шудааст, машғул мешавад; мувофиқати мол ва хизматрасонӣ ба ҳуҷҷатҳои меъёрию техниκӣ ва нишонаҳои истеҳсолиро муайян мекунад; талаботро пешгӯй менамояд, рекламаро ташкил мекунад ва талаботро ривоҷ медиҳад; ҳуҷҷатҳои амалиётҳои тиҷоратиро тартиб медиҳад. Бояд мутахассиси тоҷир инҳоро донад: принсипҳо ва қоидаҳои асосии таснифи маҳсулот ва молҳо, талабот ба сифати онҳо; бозор ва шаклҳои он; вазъи кунунӣ ва дурнамои инкишофи талабот, душвориҳо; (масрафҳо) низоми аҳбороти маркетингӣ, стратегияи муюширатӣ, рушди талабот; системаҳои бонкӣ ва андозбандӣ; ташкили банақшагирии молиявии фаъолияти корхона; одоби воҳӯриҳои корӣ ва ғайрирасмӣ; симои мусбати роҳбар; соҳтори иқтисодиёт; ҳусусияти амалиётҳои савдо; асоси кори рекламавӣ; лугати тиҷоратӣ. Сифатҳои муҳимми касбӣ: зеҳни хуб; қобилияти анализаторӣ; дараҷаи баланди даъвогарӣ; қобилияти муюширатӣ ва ташкилотчиғӣ; устувории эмотсионалӣ; табъи эстетикӣ; қобилияти баланди ақлӣ. Талаботи квалификатсионӣ: маълумоти миёнаи маҳсуси касбӣ, маълумоти олӣ. Маҳдудиятҳои тиббӣ: бемориҳои асад ва рӯҳӣ.



Асбоб, таҷҳизот, исказақаламҳо, исказақаламҳои чӯбин, болғача, болғачаи давра, болғачаи квадратшакл, тоҷир, металлтахта, металлтахтаи қўргошимин, ишканча, қўраи муфелӣ.



## Кори амалӣ

1. Эчодкорона исканақаламҳоро барои сатҳи хурд интихоб намоед.
2. Мустақилона бо соҳт ва тарзи кори асбобҳои сикказаний: исканақалам ва болғачаи маҳсус шинос шавед.
3. Дастай болға, ба гайр аз чӯби сӯзанбарг, тӯс, булут боз аз қадом чӯбҳои маҳаллӣ сохта мешавад, шарҳ дихед.



## Саволу супоршиҳо барои санҷии

1. Ҷойи кори сикказан чӣ тавр ҷиҳозонида мешавад?
2. Барои сикказаний аз қадом асбобҳо ва усқунаҳо истифода мебаранд?
3. Исканақаламҳои чӯбӣ барои чӣ хизмат мекунанд?

## 30. Намудҳои асосӣ ва марҳилаҳои амалиёти сикказаний

Яке аз паҳнгаштатарин намуди кор бо металлтаҳтаи тунук сикказаний ҳисобида мешавад.

Чанд намуди сикказаний дар металлтаҳтаи тунук вуҷуд дорад: орнаментӣ-пуансонӣ; ҳамвору релефдор; барҷастадор ё релефдор.

Агар орнамент (накш, гул, нақшу нигор) дар варакаи таҳтатаметалл бо стержени пӯлодини пуансон иҷро карда шавад, ин намуди корро орнаментӣ-пуансонӣ меноманд.


Қисми асосии кори пуансон фигура мебошад. Фигураҳо ҳархела шуда метавонанд. Масалан: давра, секунча, ситора-шакл, себарга ва г. Акс аз пуансон ҷанд маротиба дар рӯйи таҳтатаметалл такроран гузаронида мешавад. Дар вақти зарбаи болға ба пуансон, таҳтатаметалл шакли дар қисми корӣ бударо (давра, секунча, ситорача, себарга ва гайра)-ро мегирад.

Сикказаний ҳамвору релефдор вобаста ба технология дар сатҳи саҳт ва частон иҷро карда мешавад.

Сикказаний релеф ҳам аз тарафи рўя, ва ҳам аз тарафи акси релеф, ба воситай исканақалам ба шакли аввалӣ оварда мешавад, ё ки бо зарбаи қисми саққошакли болгачаи маҳсус ҳосил мешавад. Барои он ки дар тахтаметалл ҷузъҳои хурди барчасти ҳосил шаванду тахтаметалл шикоф нашавад, сикказаний дар болои қатрон ичро карда мешавад. Ин усул нисбат ба усуљҳои пешина, ки қайд карда гузаштем, мураккабтар аст.

Барои хонандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ сикказаний ҳамвору релефдор ниҳоят мувофиқ мебошад. Аввалан, сатҳро тайёр намуда, сипас, ба воситай болгача ва ду исканақалам барчастагӣ ҳосил менамоянд.

Мавзӯъ ва мазмуни композитсияҳо метавонанд гуногун шаванд: орнамент (нақш, гул, гулбурӣ, нақшу нигор); натюрморт (расми ҷисмҳои бечон, ба монанди гул, мева ва г.); пейзаж (манзараи табиат); портрет (сурат, тасвир, расм ва тасвири фигураҳо).



*Расми 88. Нақши миллӣ*


#### *Марҳилаҳои сикказаний ҳамвору релефдор дар тахтаметалл*

1. Ичрои расм;
2. тайёр намудани сатҳ ба сикказаний;
3. гузаронидани тасвир ба сатҳи тахтаметалл;
4. ҳосил намудани чуқурчаҳо дар гирди тасвир, яъне ҳосил намудани релеф;
5. муайян намудани релеф;
6. ороии.

Марҳилаҳои технологияи ҳар як амалиётро дида мебароем:

**1. Ичрои расм.** Композитсия бояд ба андозаҳои исканақалам мувофиқ карда шавад. Барои мувофиқ шудани кор аз ҳар тараф 30-40 мм андоза гузошта, хат мекашанд.

Тасвири интихобшуда аввал мувофиқ гардонида, баъд сикка зада мешавад.



**2. Тайёр намудани сатҳ барои кор.** Аз ҳар тарафи масолеҳи интихобшуда, 20-30 мм фосила мегузоранд. Агар дар рафти кор атрофи расмро қат кардан ё дар вақти обутобдихӣ аз масоҳати ҷудошуда берун омадан лозим ояд, он гоҳ масолеҳи иловагӣ зарур аст. Маснуоти буридашударо бо болғаи чӯбин дар болои сатӯҳи коркардшаванда рост намуда, мебуранд. Барои он ки сатӯҳи таҳтаметалл рост бошад, маҳсусан, агар масолеҳи мулоим бетамға бошад, он гоҳ аз болои он таҳтаи рандашудаи сатӯҳаш ҳамвор гузошта, ба он бо болға зарба зада сатӯҳи таҳтаметаллро рост мекунанд. Сикказаний дар рӯйи металли мулоиму гармкардашуда ичро карда мешавад. Дар вақти обутобдихӣ, таҳтаметаллҳои мисин ва латуниро бо ҷароғи кафшеркунанда ё горелкаи газӣ то ранги сурхӣ баланд гирифтанашон гарм мекунанд. Масолеҳро бо анబӯри маҳсус нигоҳ дошта, бо навбат

то ҳарорати зарурӣ аввал як кунҷ, баъд кунҷи дигарашро бо навбат гарм мекунанд. Агар андозаи масолеҳи коркардшаванда хурд бошад, он гоҳ он дар кӯраи муфелӣ обутоб дода мешавад.

Мувофиқи низомномаи устохонаи таълими дар ҳар устохона ин гуна қӯраҳо бояд бошанд. Дар шароити деҳот бошад, масолеҳро дар доҳили печка низ гарм кардан мумкин аст.

Тавре ки медонем, масолеҳи алюминий ба гармӣ чандон тобовар нест. Дар вақти гарм кардан, он метавонад сурх нашуда, шаклашро тағиیر дихад. Аз ин сабаб пеш аз гарм кардан дар қисмҳои даркории ин гуна масолеҳ бо собун ҳат кашида нишон мегузоранд. Ҳатҳои собунӣ дар вақти баланд шудани ҳарорат хира мегарданд, ки аз тайёр будани масолеҳ ҳабар медиҳад. Масолеҳ бояд дигар карда нашавад. Тахтаметалли гармро дар ҳавои кушод хунук мекунанд. Масолеҳи мисин ва латуниро бо маҳсули 10-15 фоизаи НСЕ ё H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, алюминиро – бо маҳлули NaHCO<sub>3</sub> ё NaOH ҷило медиҳанд ва бо об мешӯянд.

Барои коркард бештар тунукаи қуттии консерваро истифода мебаранд. Барои ин қуттии консерваро ба зарфе андохта, дар об мечӯшонанд. Сипас, хунук карда, таги қуттиро бо қайчии металлбурий бурида мегиранд. Тунукаро ба қадри имкон рост карда, бо атсетон, керосин, бензин, солярка аз ҳар ду тараф мешӯянд. Дар ин вақт ба қоидаҳои техникаи бехатарӣ риоя кардан зарур аст. Агар тунукаи сафед даркор бошад, он гоҳ ҳамаи корҳои дар боло зикршуда иҷро карда намешаванд.

**3. Гузаронидани тасвир ба тахтаметалл.** Асосан ду тарзи маълуми гузаронидани расм ба сатҳи металл вучуд дорад.

а) Ба рӯйи тахтаметалл бо латта маҳлули обии гуаш, темпра, акварел молида хушк мекунанд ва сипас ба он тасвирро мегузоранд. Барои он ки дар вақти сикказанӣ ҳатҳои нишонашуда нопадид нагарданд, ба болои онҳо лак мемоланд. Аз қоғази нусхабардор низ истифода бурда, тасвирро ба металл-тахта гузаронидан мумкин аст.

б) Роҳи дигаре, ки дар сикказанӣ истифода бурда мешавад, ин тасвири дар рӯйи қоғаз кашидашударо ба болои тахтаметалл гузошта, бо воситаи исказақалам ҳатҳои контурӣ кашидан аст. Бо исказақалам аз болои қоғаз ба рӯйи металл

нүктаҳои на он қадар чуқур мегузоранд. Ҳамин тавр, ҳамаи тарҳҳои композитсия нишонагузорӣ карда мешавад. Баъд аз гирифтани расм нүктаҳо аён мешаванд ва сикказаниро аз рӯйи онҳо иҷро мекунанд.

**4. Чуқур намудани хатҳои нишона гузошта ва ҳосил намудани релеф.** Дар сикказании ҳамвору релефдор нүктаҳо, хатҳо бо роҳҳои гуногун нишона гузошта мешаванд. ҳамаи корро бо як исканақалами диаметри қисми кориаш 1-3 мм иҷро намудан мумкин аст. Дар ин ҳолат сикказаний дар тахтаметалли устуворкардашуда гузаронида мешавад. Нүктаҳо пай дар ҳам дар як масофа ё баъзан бо як хатти яклухт гузошта мешаванд.

Контур ё тарҳро бо исканақалам низ қашидан мумкин аст, фақат дар ин маврид ба зери тахтаметалл резинаи ғафс, лавҳа-чай тахтагин, халтачаи рег ё лавҳачаи қӯрғошимин мегузоранд.

Ҳангоми зарбаҳои сабуки ангуштон исканақаламро моил нигоҳ дошта, ҳангоми ба дигар тараф тоб додани исканақалам зарбаҳои сахту нишонрас мезананд.

Дар вақти бо исканақалами фишордиҳанда кор кардан бо як даст тахтаметаллро нигоҳ дошта, бо дasti дигар бо исканақалам ба рӯйи хатҳои нишонагузошта фишор меоваранд. Сипас, тахтаметаллро ба рӯйи плитай пӯлодин гузошта, тавассути бо болғача задани исканақалам қисмҳои заруриро сикказаний мекунанд.

Дар вақти зарбазаний тахтаметалл мелағжад, мечаҳад. Бо он дасте, ки исканақаламро нигоҳ медоранд, на танҳо фишурдан, балки тахтаметаллро нигоҳ доштан низ лозим аст. Ҳамин тавр, релеф ҳосил карда мешавад.

**5. Муайян кардани релеф.** Дар ин амалиёт шаклҳои дар вақти зарба нодуруст ҳосилшуда ба тартиб дароварда мешаванд, яъне баъзе қисмҳо барҷаста шудаанд, аммо дигарашонро камтар бардоштан лозим аст. Релефро ба воситаи исканақаламҳои ба болғача муайян мекунанд. Инчунин, аз исканақаламҳои чӯбин истифода бурда мешавад. Масолехи сикказадушударо ба болои халтачаи регдор гузошта, ин амалиётро иҷро мекунанд, яъне дар ин марҳила мавзӯи нақш дар рӯйи тахтаметалл тасвир карда мешавад.

**6. Ороиши декоративӣ.** Композитсияи сикказадашударо суфта карда, сипас пардоз, сайқал, чило медиҳанд ва лок мемоланд. Баъди коркарди химиявӣ тасвир баръало аён мешавад. Инҳо амалиёти оксидонидан, патинонидан ва г. мебошанд. Кор бо кислотаҳо аз омӯзгор эҳтиёткориро талаб мекунад ва ин гуна корҳоро худи ўбояд ичро кунад. Ба хонандагон ба ҷуз истифодаи маҳлулҳои химиявӣ дигар корҳо иҷозат дода мешавад.



**Омӯзгори санъати тасвирий.** Мазмуни меҳнати қасби омӯзгори санъати тасвирий инҳо мебошад: бо истифода аз метод ва шаклҳои гуногун, воситаҳои техникии таълим кори омӯзгорӣ мебарарад; дараҷаи азхудкунни барномаро аз тарафи хонандагон муайян месозад ва қобилияти мустақилона ичро намудани вазифаҳоро ба хонандагон меомӯзонад; эскизҳо, нақшаҳои корӣ ва расмҳои техникиро ба ичро мерасонад; дар пайдо шудани тасаввуроти эстетикий дар хонандагон мусоидат мекунад; дар хонандагон шавқу рағбат ба эҷодиёти бадеиро бедор месозад. Бояд донад: қонун дар бораи маориф; педагогика; психология; физиологияи синну солӣ; гигиенаи муассисавӣ; методикаи таълими санъати тасвирий ва нақшакашӣ; расмкашӣ; ҳайкалтарошӣ, кандакорӣ, наққошӣ, кандакории гаҷ, кулолгарӣ, сикказаниӣ, дуредгарӣ, чelonгарӣ ва г. Сифатҳои муҳимми қасбӣ: бодикӯат будан; иродаи мустаҳкам; худбаҳодиҳӣ, қобилияти ташкилотчиҳӣ ва муоширатӣ. Барои соҳиб шудан ба қасби омӯзгори санъати тасвирий маълумоти олии педагогӣ бояд дошта бошад. Маҳдудиятҳои тиббӣ: бемориҳои асад ва рӯҳӣ; бемориҳои сирояти ва пӯст; бемории ҷашму гӯш; ларзиши дастон.



Сикказаниӣ, марҳилаҳои сикказаниӣ, амалиёти сикказаниӣ, релеф, тахтаметалл, когази нусхабардор, исеканақалам, когаз, хатҳои контурӣ, болғача, пардоз, сайқал, лок.



### **Кори амалиӣ**

1. Эҷодкорона маснуоти мавриди назарро интиҳоб кунед ва расми техникии онро қашед.

2. Эчодкорона масолеҳ, андоза ва қисми ороиши рўйи сандуқчаро муайян намоед.
3. Мустақилона талаботи техникӣ ва эстетикиро риоя кунед.



### *Саволу супорииҳо барои санҷии*

1. Марҳилаҳои сикказаниро номбар кунед.
2. Омода намудани сатҳро барои сикказани фаҳмонед.
3. Тасвирро ба сатҳи таҳтаметалл чӣ гуна мегузаронанд?
4. Роҳҳои ҳосил намудани релефро фаҳмонед.




### **31. Тартиб додани нақшай геометрӣ барои ороиши рўйи сандуқча. Харитаи технологии ороиши рўйи сандуқча**

**Қадамҳои ичрои кори амалий:**

1. Аз нақшашои гуноғуни геометрии дар намуна овардашуда истифода бурда, нақши мувофиқро бо маслиҳати омӯзгор интихоб мекунад.
2. Ангораи нақшаш геометриро дар андозаи муайян барои сикказани дар когази миллиметрӣ тасвир мекунад.
3. Харитаи технологии ороиши рўйи сандуқчаро тартиб медиҳад.
4. Таҳтаметалпро ҳамвор мекунад.
5. Аз рўйи нақшаш тасвиришуда дар болои сатҳи таҳтаметалл бо фўлодқалам нақшаш геометриро тасвир мекунад.
6. Мувофиқи нақша мавзеъҳои сикказаниро муайян карда нишонагузорӣ мекунад.

**Чадвали 4. Харитаи технологии ороиши рўйи сандуқча:**

№ б/т	Марҳилаҳои ичрои кор	Амалиёт	Асбобу маводди зарурӣ	
1	Интихоби мавзӯъ ва дарёфти андозаҳо	<table border="1" style="width: 100px; height: 100px;"> <tr> <td style="text-align: center;">310</td> </tr> </table>	310	Коғаз, қалам, хаткашак, штангенсиркул
310				

2.	Тасвири ангора		Көғаз ва асбобхой нақшакашай
3.	Гузаронидани ангора ба рӯии тахтаметалл		Тахтаметалл, хатқашак, болға, штангениркул
4.	Пайдарҳамии сиккозанӣ бо ёрии асбобхой маҳсус		Резинаи гафсиаш 10 мм, болға ва асбобхой сиккозанӣ
5.	Корҳои ороиши ва анҷоми кор		Картон, реسمон, қайчӣ ва болға







*Расми 89. Намунаҳои сикказани анъанавӣ*



**Рассом-усто.** Мазмунни меҳнати мутахассиси рассом-усто аз чунин амалҳо иборат аст: нақшу нигори бадеии маснуотҳои чӯбӣ, металлӣ, омехтаи когазию гаҷӣ ва ғайра дар корхонаҳои ҳунарҳои халқӣ-бадӣ. Бояд рассом-усто инро донад: саводи тасвирии расмкашию наққошӣ; асосҳои технологияи тайёр намудани масолеҳи нимтайёр; хусусиятҳои нақшу нигорҳои гуногун; хоссиятҳои рангҳои истифодашаванда, пигментҳо, лакҳо, тарзи молидани онҳо ба маснуот. Сифатҳои муҳимми касби рассом-усто инҳо мебошанд: маҳорати расмкашӣ; ҳисси рангҳо; шавқу рағбат ба корҳои диққатталаб; покизакорӣ; тасаввуроти эҷодӣ. Барои соҳиб шудан ба ихтиноси рассом-усто маълумоти олӣ доштан лозим аст. Маҳдудиятҳои тиббии касби рассом-усто инҳоанд: вайроншавии мутобиқати ҳаракат; бемориҳои пӯст; далтонизм; бемориҳои асад.



Нақш, нақша, нақши геометрӣ, сандуқча, харитаи технологӣ, хусусиятҳои зебоипарастӣ, касби сикказан, рассом-усто, асбобҳои сикказанӣ, тахтаметалл, тасвири ангора, корҳои ороишӣ.



### *Кори амали*

1. Эҷодкорона нақшҳои гуногуни геометриро истифода бурда, нақши мувофиқро интихоб кунед.

2. Эчодкорона ангораи нақшай геометриро дар көгази “миллиметрій” тасвир намоед.
3. Мустақилона харитай технология рүйи сандуқчаро ба дафтари корй кашед.



### *Саволу супоришиңдо барои санҷии*


1. Харитай технологій чист?
2. Тахтаметалл барои чӣ лозим аст?
3. Барои чӣ нақшро аввал дар рӯйи көгаз тасвир мекунанд?




## **32. Амалиёти ичрои сикказанӣ**





### *Кори амалиӣ*

#### **Чадвали 5**

№	Шарҳи амалиёт	Амалиёт
1	<p>1. Баъди он ки тахтаметаллро ҳамвор мекунем, ба зери он тагмонакҳои резинӣ ё халтачаи рег, ки аз андозаи тахтаметалл бояд калонтар шавад, мегузорем. Инчунин, барои тагмонак металлтахтай қўрғошимин ё чунон ки дар расм тасвир шудааст, ба дохили куттӣ муми об карда-ро рехта, пас аз саҳт шуданаш ба болои он нақшро мегузаронанд. Тахтаметаллро тоза мекунем.</p>	 <p>Тайёр кардани тахтаметалл ба кор</p>

2	<p>2. Дар атрофи тахтаметалл бояд ҳошия тасвир карда шавад. Ба сатҳи тахтаметалл хатҳои тириро мегузаронем.</p>	 <p>Тахтаметалл бо ҳошия ва хатҳои тирий</p>
3	<p>3. Исканақаламҳо ҳангоми кор дар тарафи чап ва болға ба дасти рост бояд қарор дошта бошад. Ҷойи корӣ бояд чунин бошад, ки рӯшной ба он аз тарафи рост афтад (барои онҳое, ки бо дасти рост бо болға кор мекунанд). Аз чап – барои онҳое, ки бо дасти чап кор мекунанд. Исканақаламро чунон медоранд, ки ба се ангушти такя мекунад: ангушти ишоратӣ, мобайниӣ, беном ва бо ангушти калон маҳкам пахш карда мешавад. Баъди зарба ба металл изи чуқур аз рӯйи расм ба вучуд меояд.</p>	 <p>Тарзи доштани исканақалам</p>
4	<p>4. Тирча самти ҳаракати исканақаламро нишон медиҳад. Сараввал зарур аст, ки барои навкорон зарбаҳои машқӣ гузаронида шавад. Дар ин ҳолат техникии ҳаракати якзайли исканақалам ва вазну ритми зарбаи болға машқ карда мешавад.</p>	 <p>Ҳолати исканақалам нисбат ба ҳамвории тахтаметалл</p>

5.	<p>Чуноне ки дар расм тасвир шудааст, кор бо исканақаламҳои мудаввар, сарак ки барои зада баровардани чуқурча бе осеб расонидан ба металл анҷом дода мешавад. Амалиёт аз ҳар ду самти тахтаметалл ичро карда мешавад.</p>	 <p>Расми тамоюли зарба ҳангоми задабарории тахтаметалл</p>
	<p>Композитсияи сикказадашударо сӯфта карда, сипас пардоз, сайқал, чило медиҳанд ва лок мемоланд, ки тасвир баръало аён мешавад.</p>	 <p>Маҳсулоти сикказадашуда</p>
	<p>Инчунин, имконияти ранг додани маҳсулоти сикказаданишуда низ мавҷуд аст. Баъди омода шудан маҳсулот ранги хокаро ба лаки шаффоф омехта карда, нақшҳоро ороиш медиҳанд, тасвир баръало аён мешавад ва чило медиҳад..</p>	 <p>Ороиши сикказаний бо ранг (як ҷузъи нақши сандуқи тоҷикӣ)</p>



**Устои бомпүш бо масолеҳи лўлапечӣ.** Мазмуни меҳнат: Ичрои корҳо ҳангоми пӯшидан ва таъмири бом бо масолеҳи лўлапечӣ. Бояд донад: хусусиятҳои асосии масолеҳи лўлапечӣ; тарзҳои пӯшидани бом бо масолеҳи лўлапечӣ; сохтори таҷхизоти дар часпонидани масолеҳи лўлапечӣ истифодашаванда; талабот ба сифати пӯшидани бом. Сифатҳои муҳимми қасбӣ: назардиҳи хуб; дастони ҷобук; устувории аппарати мувозинатӣ; мутобиқатии ҳаракати дастон; фикрронии фазогӣ; босаранҷомӣ; по-кизакорӣ. Талаботи квалификатсионӣ: маълумоти ибтидоии қасбӣ. Маҳдудиятҳои тиббӣ: биниш ва шунавоии бад; вайроншавии функцияҳои аппарати такягоҳӣ-ҳаракатӣ ва мувозинатӣ; бемориҳои бехушшавӣ.



Амалиёти сикказаниӣ, ҳаритаи технологӣ, тахтаметалл, тагмонак, ҳошия, ҳатҳои тирӣ, исканақалам, болға, мумзарба, зарбаи болға, исканақалами мудаввар, саракпардоз, сайқал, локи шаффофт.




### *Саволу супоришиҳо барои санҷии*

1. Чӣ тавр тахтаметаллро ба кор тайёр мекунанд?
2. Ба зери тахтаметалл чӣ мегузоранд?
3. Бо исканақалам чӣ тавр кор мекунанд?
4. Ороиши сикказаниро шарҳ дихед.

## БОБИ 6 ЛОИХАИ ЭЧОДӢ

### 33. Таъмир ва ороиши курсӣ


Асосноккунии лоихаи эчодии таъмир ва ороиши курсӣ. Курсиҳои нарм барои нишастан аз роҳаткурсӣ фарқият доранд ва дар вақти истифодабарӣ чунбонак ё ҷойҳои пайвастагиашон суст мешаванд ва ё мешикананд. Сабаби чунбонак шудани онро муайян мекунем: вақте ки мо ба курсӣ дуруст мешинем (**Расми 90 а**) вазни мо ба чор пояи курсӣ баробар ( $G/4$ ) тақсим мешавад ва ба ҷойҳои сусти пайвастагиҳои курсӣ низ қувваи  $G/4$  таъсир мекунад.



*Расми 90. Тақсимоти вазн ба пояҳои курсӣ:*  
*а) ҳангоми нишастан ба курсӣ; б) ҳангоми алвонҷ додан*

Агар вазни мо 600 Н бошад, он гоҳ ба ҳар як пояи курсӣ ва пайвастагиҳои забона ва кома қувваи  $G/4=600$  Н:  $4=150$  Н таъсир мерасонад. Захираи мустаҳкамии пайвастагиҳои забона ва кома ва андозаҳои он бо (200 Н-300 Н) ҳисоб карда шудааст. Агар андозаи забонаро ду маротиба калон кунем, он гоҳ гафсии бозуи болоӣ низ меафзояд ва андозаи он калон мешавад, масолех бисёrtар сарф шуда, нархи он низ меафзояд. Агар ба курсӣ нишаста, онро алвонҷ дихем, он гоҳ вазн ба ду пояи қафои курсӣ афтода,  $G/2=300$  Н-ро ташкил медиҳад. Ба пайвастагиҳои забона ва кома 300 Н вазн таъсир мекунад. Дар

натичаи нодуруст истифода бурдани курсӣ, пайвастагиҳои забона ва кома суст шуда, тарқиши пайдо мекунанд ва баъзан мешикананд.



*Расми 91. Курсӣ*

Дар китобҳо оид ба дизайн барои мустаҳкам кардани маснуоти чӯбин фурнитураҳои металлии ороишдодашуда ба монанди ҳалқа ва дастаҳо дида мешавад, ки шаклҳои гуногун доранд, барои мустаҳкамкуни мизу курсиҳо ва амсоли онҳо аз варақаҳои пӯлодин, мисин, дюралюминий ва файра истифода бурдан мумкин аст. Яке аз усулҳои мустаҳкамкуни ин бо ширеш часпонидани шпон ё таҳтаҷаи борики рандакарда ба кома ва ба воситаи меҳи пеҷдор (шуруп) саҳт кардани он мебошад. Роҳи дигар, ин бо варақаҳои металлии шаклҳояшон гуногун мустаҳкам кардани бозуҳои болоӣ ва поёни мебошад.

Аз машғулиятҳои асосҳои қасбу ҳунари синҳҳои 5-7 амалиётҳои нишонагузорӣ, араву сӯхону сӯроҳ кардан, пайваст намудан ва пардоздиҳиро дар мисоли масолеҳҳои чӯбӣ ва металлӣ омӯзонида шуданд ва онҳоро метавон истифода бурд.



**Муҳосиб.** Мазмуни меҳнат: баҳисобгирии муҳосибӣ, тафтиш ва идоракуни молиявиро дар корхона ва ташкилотҳои хочагиҳои ҳалқ, ҷамъиятҳои маҳдуд ва файра иҷро мекунад; дурустии маълумоти гирифташударо месанҷад; риояи қонуни сарфи маблағҳои пулиро таъмин менамояд. Бояд донад: омор; молия, қарз; таҳли-

ли фаъолияти хоҷагидорӣ; асосҳои идоракунӣ; технологияи муайянни соҳаи хоҷагии ҳалқ, иқтисодиёти он; ташкил ва ба-нақшагирӣ; методикаи тартиб додани ҳисобот. Сифатҳои муҳимми қасбӣ: маҳорати тез ва бехато ҳисоб кардан; маҳорати таҳлили нишондиҳандаҳои ададӣ ва қонуни тағйирёбии онҳо; фаҳмиши моҳияти равандҳои истеҳсолӣ ва қобилияти саривакӯ ба он таъсир расонидан; пуртоқатӣ; таҳаммулнокӣ; босабрӣ; устуворият дар иҷрои кори якхела; диққатталабӣ. Талаботи квалификатсионӣ: маълумоти олий. Маҳдудиятҳои тиббӣ: биниши бад; бемориҳои системаи асаб.



Лоиҳаи эҷодӣ, ғояи нав, асбобҳои нақшакашӣ, асосноккунии лоиҳа, ба-нақшагирӣ, пайвастагиҳои забонагӣ, роҳаткурсӣ, мустаҳкамкунӣ, ширеш, варақаҳои металлӣ, масолехи чӯбӣ, аппа.



### *Кори амалӣ*

1. Лоиҳаи эҷодии худро муайян ва асоснок кунед.
2. Ангораи лоиҳаи эҷодии худро дар дафтари корӣ тасвир кунед.
3. Андозаҳои маснуоти интихобкардаро мустақилона муайян карда, дар дафтари корӣ нависед.
4. Намунаҳои лоиҳаҳои эҷодиро аз шабакаи Интернет ёбед ва бо лоиҳаи эҷодии худ муқоиса кунед.



### *Саволу супорииҳо барои санҷии*

1. Моҳияти лоиҳаи эҷодиро шарҳ дихед.
2. Асосноккунии лоиҳаи эҷодӣ барои чӣ лозим аст?
3. Сабабҳои ҷунбонак шудани курсиро шарҳ дихед.
4. Пайвастагиҳои забона ва кома барои чӣ суст мешаванд?

## 34. Харитан технологи сөхтани кунчак

### Чадвали 6.

	Амалиёти корй	Тасвири графикий	Асбобу олот
1	Интихоби масолех ва нишонагузории маснуот		Чадвал, гүнё, хаткашак, штангениркул
2	Буридани кунчак (секунча ва коркарди он)		арраачай чөлөнгәрй ё исказаи чөлөнгәрй, сүхон, болға
3	Нишона ва тамғагузорй		чадвал, гүнё, хаткашак, болға, пүлодқалам
4	Сүрох кардан		пармаи d=4мм, зенкер, (сүрохкунанд) дастгохи пармакунй



**Омӯзгори фанни технология.** Мазмуну мөхнати касби омӯзгори фанни технология аз корҳои педагогиро пеш бурдан; дар хонандагон афзудани маҳорат ва малакаи зарурии мөхнат, дар хонандагон ташаккулдихии истифодай асбобҳои истеҳсолот, дастгоҳҳо, таҷҳизоти иловагӣ; ба инкишофи эҷодиёти техникии хонандагон мусоидат менамояд; маҳфилҳо ташкил менамояд; корҳои вобаста ба интихоби касбро мегузаронад. Ў бояд педагогика, психология, физиологияи синну солӣ, методикаи таълими технология; нақшакашӣ ва геометрии тасвирӣ, асосҳои мосинасозӣ, электротехника, хусусиятҳои асосии касбҳои коргарӣ ва муҳандисӣ, шаклҳо ва методҳои ташкили корҳои интихоби касб, кандакорӣ дар чӯб, кандакорӣ дар гаҷ, наққошӣ, кулолгарӣ, мисгарӣ, сикказаниро донад. Сифатҳои муҳимми касбӣ: бодиққатӣ, устувории эмотсионалӣ, фикрронии техникӣ, худбаҳодиҳии адек-

ватӣ; қобилияти муюширатӣ ва ташкилотчигӣ. Талаботи квалификатсионӣ: маълумоти олии педагогӣ. Маҳдудиятҳои тиббӣ: бемориҳои сироятӣ ва пӯст; асабоният; бемориҳои асаб ва рӯҳӣ, биниш ва шунавоии паст.



Харитаи технологӣ, сохтани кунҷак, асбобҳои нақшакашӣ, қофази миллиметрӣ, қалам, ҷадвал, наਮунаи лоихаи эҷодӣ, нишонагузорӣ, тамғагузорӣ, сӯроҳкунӣ, қат намудани ҷузъиёт, сӯҳон кардан, пардоз кардан, рангмойӣ.



### *Кори амали*

1. Эҷодкорона масолеҳи кунҷакро интихоб намоед.
2. Мустақилона амалиёти нишонагузорӣ, буридан ва тамғагузориро иҷро кунед.
3. Эҷодкорона нақшаи сикказаниро тартиб диҳед ва амалиётҳои боқимондаро иҷро кунед.
4. Харитаи технологии лоихаи эҷодии худро ба воситай барномаҳои компьютерӣ омода намоед.




### *Саволу супорииҳо барои санҷии*

1. Вазифаи кунҷак аз чӣ иборат аст?
2. Барои сохтани кунҷак қадом асбоб ва масолеҳ лозим аст?
3. Қат кардани ҷузъиёт таҳти қадом кунҷ иҷро карда мешавад?
4. Нишонагузорӣ барои чӣ лозим мебошад?

### 35. Таблигот. Ҳисобкунни иқтисодӣ

1. Варақаи металлӣ (пӯлодӣ  $S=2$  мм) бо андозаи  $S=0,07 \times 0,350 = 0,00245 \text{ м}^2$  масраф мешавад.



*Расми 92. Тарзи тақсими масолеҳ барои мустаҳкамкунии бозуи болой*

2. Барои чор пояи курсӣ варақаи металлӣ бо андозаи  $350 \text{ мм} \times 70 \text{ мм}$  масраф мешавад, ки масоҳати  $S=0,07 \times 0,350 = 0,00245 \text{ м}^2$ ро ташкил медиҳад.

Бигзор  $1 \text{ м}^2$  варақаи металлӣ 50 сомонӣ бошад, он гоҳ масолеҳи сарфшуда  $S=0,00245 \text{ м}^2$  буда, нархи он 1 сомониву 22 дирам мешавад.

3. Барои часпонидани кунҷакҳои болой ва поёни 64 дона меки пеҷдор лозим аст, ки онҳо 200 граммро ташкил медиҳанд. 1кг меки пеҷдор 10 сомонӣ буда, 200 грамми он 2 сомонӣ мешавад.

4. Барои ширеш намудани пайвастагиҳо 100 г ширеши ПВА сарф мешавад. 1 кг ширеши ПВА 5 сомонӣ буда, 100 грамми он 50 дирам мешавад.

5. Барои ранг кардани кунҷакҳо 50 г ранг сарф мешавад. 1кг ранг 4 сомонӣ буда, 50 грамм ранг 20 дирам мешавад.

Ҷамъян барои таъмир:  $1,22+2+0.5+0.2=3$  сомониву 92 дирам сарф шуд.

Нархи курсии нав дар фурӯшгоҳ аз 30 то 50 сомонӣ мебошад.

Аз ҳисобкуниҳои иқтисодии хонанда ба хулосае омадан мумкин аст, ки агар хонанда курсиро таъмир намояд, ин ба бучай оила фоида меорад.



**Иқтисодчىй.** Мазмуну мәннат: сарчамъ намудан, коркард ва ба тартиб даровардани ахбор оид ба ҳолатхо ва چараёнхой иқтисод; маҳорати таҳлилӣ ва натичаҳои фаъолияти иқтисод; баҳогузории имкониятҳо ва комёбихои фаъолияти хочагидорӣ; банақшагирии дурнамо. Бояд донад: асосҳои назарияи иқтисод; илмҳои чамъиятӣ; демография; омор; математика ва он соҳае, ки дар он минбаъд кор мекунад. Сифатҳои муҳимми қасбӣ: бисёр ва бо ҷидду ҷаҳд кор карда тавонистан; принсипнокӣ ва мардонагӣ; малақаи муҳофизат намудани мақсадҳои чамъиятӣ; қобилиятаҳои математикӣ; мураттабӣ; дақиқкорӣ; тафаккури мантиқӣ ва конструктивӣ. Талаботҳои квалификатсионӣ: маълумоти олий. Маҳдудиятҳои тиббӣ: бемории асадбу рӯҳӣ; бемории дил.



Таблиғот, ҳисобкунии иқтисодӣ, эҷодкорӣ, маҳорати таҳлилӣ, иқтисодчӣ, фикрронии эҷодӣ, ҳисоби маҳсулот, таблиғи рекламавӣ.



### *Кори амалӣ*

1. Эҷодкорона ҳисоби иқтисодии лоиҳаи эҷодии худро ба дафтарҳои корӣ нависед.
2. Мустақилона натичаи ҳосилшударо бо маълумоти пешакӣ асосноккардаатон муқоиса кунед.
3. Барои лоиҳаи эҷодии худ таблиғи рекламавӣ эҷод кунед.
4. Таблиғи рекламавии лоиҳаи эҷодии худро ба воситаи барномаҳои технологияҳои компьютерӣ муаррифӣ намоед.



### *Саволу супоришҳо барои санҷии*

1. Бо кадом тарзҳо ҷузвҳои курсиро пайваст мекунанд?
2. Бо кадом роҳҳо курсиро таъмир кардан мумкин аст?
3. Аз ҷиҳати иқтисодӣ асосноккунии лоиҳа чӣ гуна сурат мегирад?

## 36. Вазифаҳои саёҳат

Саёҳат чунин вазифаҳоро дорад:

1. **Таблиғоти илмӣ** – саёҳат ба пахн намудани нуқтаи назар, фояҳо ва назарияҳои сиёсӣ, фалсафӣ, илмӣ, бадеӣ, технологӣ ва дигар нигоҳҳо, фояҳо ва назарияҳо мусоидат мекунад;

2. **Иттилоотӣ** – саёҳат иттилоот дар бораи қисмати муайяни донишро дар бар мегирад, ки аз дигар васоити ахбори омма фарқ мекунад;

3. **Ташкили фароғати маданий** – саёҳат ташаккули талаботи рӯҳ ва қаноатмандии одамонро таъмин менамояд.

4. Низомнокии дониш, инчунин ҷаззобии он (аз сабаби мавҷуд будани унсури «саёҳат»), ки дар вақти саёҳат сурат мегиранд, қобилияти интиҳоби мувофиқи манфиатҳои худ экспурсияро машғулияти маъмули хонандагон мегардонад;

5. **Васеъ кардани ҷаҳонбинии фарҳангии техникӣ** – саёҳат ба васеъ шудани ҷаҳонбинии хонанда, муюшират ва мушаххас кардани дониш оид ба таъриҳ, санъат, меъморӣ, адабиёт, иқтисод ва технология (таълими меҳнат) кумак мекунад.

6. **Ташаккул додани манфиатҳои инсонӣ** – муюширати дониши хонандагон ва бедор кардани шавқи хонандагон ба соҳаи мушаххаси дониш, ки барои бисёриҳо оғози кори худомӯзӣ мегардад.

Ҳар як саёҳати мушаххас метавонад дар як вақт якчанд вазифаро иҷро кунад. Ин ба он вобаста аст, ки саёҳат бо қадом гурӯҳи сайёҳон баргузор мешавад. Барои хонандагон саёҳат – ин вазифаи васеъ намудани ҷаҳонбинии фарҳангии техникӣ мебошад; барои наврасоне, ки қасб интиҳоб мекунанд, ин вазифаи ташаккул додани шавқ аст.

### Қонунҳои саёҳат:

1. **Алоқа бо ҳаёт** – маводди саёҳат бояд бо ҳаёт, воқеият, амалияни соҳтмони иқтисодӣ ва фарҳангӣ, бо тағиироте, ки дар қишвар ба амал меоянд, алоқаманд бошад;

2. **Фаҳмо будан** – самарарабаҳии саёҳат аз он вобаста аст, ки мавод то чӣ андоза дақиқ пешниҳод карда шудааст, аз ҷиҳати мазмун барои хонандагон то қадом андоза дастрас аст;

3. **Боварибаҳшӣ** – пешниҳоди маводди саёҳӣ бо муқойисаи боварибаҳш, иқтибосҳо ба манбаъҳои мұътабар, ёддоштҳои

шоҳидон ва иштирокчиёни рӯйдодҳо, аксҳо, нусхаҳои хуччатҳо ва гайраро таъмин менамояд.


Саёҳат, ба монанди дигар шаклҳои корҳои фарҳангию маърифатӣ, дар ташкил ва методикаи гузаронидан хусусиятҳои ба худ хос дорад. Баъзе хусусиятҳои он монандиро бо дигар шаклҳои кор нишон медиҳанд, баъзеи дигар, баръакс, фарқи куллии онҳоро таъкид мекунанд.

### **Аломатҳои умумӣ барои ҳамаи саёҳат инҳоянд:**

1. Давомнокӣ аз рӯйи вақт – аз як соати таълимӣ (40-45 дақиқа) то як рӯз.
2. Дастрасии хонандагон (гурӯҳҳо ё шахсони алоҳида).
3. Ҳузурироҳбаладе, ки саёҳат мегузаронад.
4. Намоиш, дарки муоинашаванд, намоиши объекти саёҳатӣ – дар маҳалли чойгиршавии онҳо.
5. Ҳаракати хонандагон тавассути хатсайри пешакӣ тартиб додашуда.
6. Мақсаднок будани намоиши объект, мавҷуд будани мавзӯи муайян.
7. Фаъолнокии иштирокчиёни саёҳат (мушоҳида, омӯзиш, таҳқиқи объект).

**ИЛОВАХО  
НАМУНАХО БАРОИ ЛОИ҆ХАҲОИ Э҆ЧОДӢ**

**№ 1. Сохтани қунҷаки мустаҳкамкуй.**  
**Харитаи технологӣ**



Ном	Микдор	Масолеҳ
Кунҷаки мустаҳкамкуй	1	Пӯлод 3


№ р/т

Пайдарҳамии  
иҷрои кор


Тасвири графикӣ

Интихоб ва нишо-  
нагузории масолеҳ аз  
1 рӯйи нақша.

Сифати нишона-  
гузориро бодиққат  
санҷед.




2 Бо арраи чelonгарӣ  
масолеҳи кунҷакро бо  
нигоҳдории хатти ни-  
шона аппа кунед.



Кунҷакҳо барои мустаҳкамкунии маснуоти ҷӯбини пайваст-  
шуда истифода мешавад. Барои соҳтани кунҷакҳо масолеҳи фи-  
лизоти варақа, ки ғафсии аз 1 то 2 мм дорад, истифода мешаванд.

## № 2. Соҳтани чангак (овеза) Харитаи технологӣ




Ном

Микдор


Масолеҳ

№ р/т Пайдарҳамии  
ичрои кор


1 Интихоб ва нишонгузории масолеҳ аз рўйи нақша. Сифати нишонагузориро бодикқат санҷед.




2 Парма ва сўроҳҳо по сўҳон кунед.




3 Масолеҳро бо сўҳон аз рўйи нишона сўҳон кунед. Сўхонкуниро бо чадвал, гунё ва штангенсиркул назорат баред.



4 Бо апраи чөлон-  
гарӣ кунҷхоро бо ни-  
гоҳ дошта шудани ни-  
шона буред.



5 Бо апраи чөлон-  
гарӣ қисми росткунча-  
ро бо нигоҳ дошта  
шудани хатти нишона  
арра кунед.



6 Маснуотро бо қу-коғаз  
тоза намуда сифати онро  
санҷед

## **Адабиёти тавсияшаванда**

1. Азизов А.А., Азизов Ш.Ю. Исследования эффективности развития творческой деятельности учащихся на уроках технологии (трудовое обучение) / Научный журнал «Вестник Таджикского национального Университета» Издательство: Таджикский национальный университет, Душанбе – 2017, № 3/7 (2), С.163-169.
2. Азизов А.А., Азизов Ш.Ю., Раҳимов У.А. Гаҷкорӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. / А.А. Азизов, Ш.Ю. Азизов, У.А. Раҳимов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. - 100 саҳ.
3. Азизов Ш.Ю, Азизов А.А., Бобоева Ш.Ҳ. Наққошӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ / Ш.Ю. Азизов, А.А. Азизов, Ш.Ҳ. Бобоева. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. – 106 саҳ.
4. Азизов А.А., Азизов Ш.Ю. Кулолгарӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ / А.А. Азизов, Ш.Ю. Азизов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. - 70 саҳ.
5. Азизов А.А., Азизов Ш.Ю., Уралова Н.С. Кандакорӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. / А.А. Азизов, Ш.Ю. Азизов, Н.С. Уралова. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. - 130 саҳ.
6. Азизов А.А., Ашӯрова Т.А. Ташкили фаъолияти лоиҳавии мутахассисони оянда ва истифодаи методҳо дар дарсҳои технология. Хуҷанд: Нури маърифат, 2014.-116 с.
7. Азизов А.А., Сабуров Х.М., Азизов Ш.Ю. Раҷабов Т. Истифодаи бозиҳои дидактикаи дар раванди таълим / А.А. Азизов, Ш.Ю. Азизов – Хуҷанд: Нури маърифат, 2018. - 164 саҳ.
8. Азизов А.А., Иргашова М.У. Технология: таълим бо усулҳои нав/дастури методӣ барои омӯзгорони фанни технология (таълими меҳнат).-Душанбе, 2016.-76 с.

9. Азизов А.А., Рӯзиева М.Д., Азизов Ш.Ю., Насимӣ М. Барнома ва модули намунавии таълими курси омӯзишӣ барои омӯзгорони фанни технология оид ба муносибати босалохият ба таълим. Душанбе, «Маориф», ҶДММ “Аниса-95” 2017, – 160 сах.

10. Азизов Ш., Азизов А., Ганизода Дж. История развития национальных ремесел и их влияние на подрастающее поколение / Вестник Таджикского национального педагогического университета имени Садриддина Айни, Душанбе – 2017, №4 (71), С.142 – 148

11. Барномаи касбу ҳунар (Барои синфҳои 5-11)-Душанбе, 2003.

12. Барномаи касбу ҳунар барои синфҳои 5-9. Душанбе: Матбуот, 2003.

13. Барномаи рушди ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009 то 2015 аз 10.2008. №513.

14. Белоусов Е.Д. Технология малярных работ. -М.: Высшая школа, 1985.

15. Библиотека учителя труда. Учителю о производстве. Под. ред. Д.Д. Москвина. - М.: Просвещение, 1991.

16. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8-14.

17. Быков З.Н. и др. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий. М.: Высшая школа, 1986

18. Валентинов А.А. Дӯстон ва ёрдамчиёни ту. -Душанбе: Маориф, 1979.

19. Гафуров Б. Таджики. Кн. 1. / Б. Гафуров. – Душанбе: «Ирфон», 1989 – 384 с.

20. Коваленко В.И., Куллененок В.В. Объекты труда: 5-6 кл.: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1990.1991 -176с.

21. Кругликов В.И. и др. Основы профессионального творчества. - Курск, изд-во КГПУ, 1995. -386с.
22. Қаюмов Н.Р. Дастури таълимӣ барои коллекҳои касбу хунар – Т.: «Шарқ», 2007. – 128 с.
23. Лернер П.С. Послушный металл. - М.: Просвещение, 1989.
24. Лямин И.В. Художественная обработка металла. -М.: Машиностроение, 1984.
25. Манеров В.Б., Каверинский В.С., Ермилов С.П., Прудников
26. Мединцева И. П. Компетентностный подход в образовании / И. П. Мединцева // Педагогическое мастерство: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012.
27. Методика трудового обучения и общетехнических дисциплин / под. ред. Д.А. Тхоржевского. –Москва, 1982.
28. Мирсейтова С. Обучение как поиск и поиск для обучения: формы и методы развития критического мышления обучающихся. -КазАЧ, 2011.
29. Программаи курси «Асосҳои истеҳсолот. Интихоби касб» барои синфҳои VIII - IX (VII - VIII). - Душанбе: Маориф, 1988.
30. Прокура Е.В., Чарницкая Р.Т. Конструирование игрушек на уроках труда. - Киев: Рад. школа, 1986.
31. Саксаганский Т.Д. Школьнику об организации производства. - М.: Просвещение, 1988.
32. Содиров Р. Дастури амалий барои ороишгарон. –Хуҷанд: матбааи Ношир. 197 с.
33. Тохиров Ӯ.У., Каримов И., Махсимова М.М. Технология китоби дарсӣ барои донишмӯzon . – Т.: Илм зиё, 2019, 154.
34. Флеров А.В. Художественная обработка металлов. – М.:

- 35.Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М., 1981.
- 36.Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. – М., 1977.
- 37.Холянский П.М., Шиланов А.С. Дизайн. - М.: Проповедование, 1985.
- 38.Чебатаревский В.В. Лаки и краски-что это такое? -М.: Химия, 1984.
- 39.Шепелев А.М. Ремонт квартиры своими руками. -М.: Московский рабочий, 1987.
- 40.Энциклопедия адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷилдҳои 1,2. – Душанбе, 1988-1989, ҷилди 3. – Душанбе, 2003.

## Лугатнома

### -Г-

1. Грунтовка-тахмол

### -З-

1. Защитный-мухофизаткунанда, химоякунанда, эҳтиёткунанда

### -К-

Краситель-моддаи рангкунанда

2. Краска-ранг

3. Консервировать-аз пӯсишу вайроншавӣ муҳофизат кардан.

4. Конопля-бангдона

### -Л.

Лак-лок.

2. Лакокрасочный-локу рангсозӣ

3. Латекс-шираи наботот

4. Лъяное-загир (катон)

### -М-

1. Маркировка-тамғазанӣ, нишонагузорӣ

### -Н-

1. Наполнитель-моддаи пуркунанда

2. Непрозрачний-ношаффоф

3. Неорганические пигменты-моддаҳои рангдиҳандай гайриорганикӣ

### -О-

1. Обозначение-ишорат кардан, аломат, нишона

-П- Пигмент-моддаи рангдиҳандай

2. Плёнка-парда

3. Плёнкаобразующее-пардаҳосилкунанда

### -Р-

1. Растворитель-обкунанда, ҳалкунанда 2. Растительное масло-равгани рустаниӣ

### -С-

1. Суспензия-дар мұхити мөсъ мұаллақ будани заррачаҳои саҳт

2. Стойкий-устувор

### -Ш-

1. Шпаклевка- батонакорӣ, гурагач кардан

### -Э-

Эластичность-чандирӣ, ёзандагӣ

2. Этикетка-тамғакоғаз

№ Мавзӯъҳои китоби дарсӣ      Сах.

## МУҚАДДИМА

### БОБИ 1.

### АСОСХОИ ИСТЕХСОЛОТ

1. Мақсад ва моҳияти омӯзиши «Асосҳои истехсолот» .....	5
2. Асосҳои политехникии истехсолот .....	7
3. Тавсифи муҳтасари хоҷагии халқ .....	12
4. Корхона ҳамчун ҷузъи асосии хоҷагии халқ.....	22
5. Муҳтаво ва ҳусусияти меҳнат дар истехсолот .....	26
6. Раванди технологӣ ва намудҳои он.....	30

### БОБИ 2.

### КАСБҲОИ ХОҶАГИИ ХАЛҚ ВА ТАСНИФИ ОНҲО

7. Таснифоти умумии касбҳо.....	35
8. Намудҳои касб мувоғиқи соҳаҳои хоҷагии халқ..	39
9. Синҳои касб.....	43
10. Шуъбаҳо ва гурӯҳҳои касб. Шуъбаҳои касб.....	48
11. Формулаи интиҳоби касб. Профессиограмма (Касбнома).....	51
12. Экскурсия.....	54

### БОБИ 3.

### БАРҚ ДАР РЎЗГОР

13. Энергетика.....	56
14. Маълумот дар бораи занчири барқӣ ва унсурҳои он. Нақшай занчири барқӣ ва аломатҳои шартӣ.....	62
15. Соҳти ҷароғҳои барқӣ, патрон, калид, вилка.....	70
16. Намудҳои пайвандкунӣ. Трансформатор.....	80
17. Росткунаки ҷараёни тағиӣрёбандай барқ. Асбоби барқченкунӣ (авометр).....	86
18. Асбоби гармидиҳандай барқӣ дар рўзгор.....	89
19. Муҳаррики барқӣ .....	100
20. Асбобҳои замонавии барқии дастӣ.....	107

## **БОБИ 4.**

### **МАДАНИЯТИ КОРХОИ ТАЪМИРИЮ СОХТМОНӢ**

21. Асосҳои технологияи сохтмон .....	112
22. Таснифоти намудҳои сохтмон .....	117
23. Системаи таъминоти шароити зист дар хонаҳо ва қоидаҳои истифодаи онҳо.....	125
24. Рангҳо .....	130
25. Шиносой бо асбоби рангмол ва технологияи рангмолӣ.....	136

## **БОБИ 5.**

### **КАСБУ ҲУНАРИ МИЛЛӢ**

26. Маълумоти мухтасар оид ба пайдоиши ҳунари сикказаний .....	141
27. Муҳофизати меҳнат ва қоидаҳои техникаи беха- тарӣ.....	143
28. Масолеҳ барои сикказаний ва хосиятҳои он.....	147
29. Асбоб, таҷхизот ва ускунаҳо барои сикказаний....	151
30. Намудҳои асосӣ ва марҳилаҳои амалиёти сикка- заний.....	158
31. Тартиб додани нақшай геометрӣ барои ороиши рӯйи сандуқча. Ҳаритаи технологии ороиши рӯйи сандуқча.....	164
32. Амалиёти ичрои сикказаний.....	168

## **БОБИ 6.**

### **ЛОИҲАИ ЭҶОДӢ**

33. Таъмир ва ороиши курсӣ .....	172
34. Ҳаритаи технологии сохтани кунҷак .....	175
35. Таблиғот. Ҳисобкунии иқтисодӣ .....	177
36. Вазифаҳои саёҳат.....	179
Луғатнома .....	189

**РАҲИМОВ САЙДМУҲАММАД, АЗИЗОВ АБДУЛАТИФ,  
ИСЛОМОВ СУБҲОН АЗИЗОВ ШЕРЗОД**

# **ТЕХНОЛОГИЯ**

(Таълими меҳнат барои писарон)

**Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

Муҳаррир М. Мунавваров

Мусаҳҳех Д. Мирфаёзова

Муҳаррири

техникӣ Н. Салоҳиддинзода

Тарроҳ М. Раҷабов

Ба чоп 25.05.2021 иҷозат дода шуд. Коғази оғсет.  
Чопи оғсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 12,0.

Адади нашр 50000 нусха.

Супориши № 12/2021

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.

Тел: 222-14-66,  
E-mail: najmaddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ “Мега-принт”  
чоп шудааст. Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, кӯч. Борбад-36  
Тел.: 44-620-01-80